

**ДОНИШГОҲИ БАЙНАЛМИЛАЛИ САЙЁҲӢ ВА СОҲИБКОРИИ
ТОЧИКИСТОН**

ВБД:330+338(575,3)

Бо ҳуқуқи дастнавис



ОДИНАЗОДА КОМРОН САИДАБРОР

**ТАКМИЛИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ МЕҲНАТ ДАР
АЛОҚАМАНДӢ БО РАВАНДҲОИ МУҲОЦИРАТ: НАЗАРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ ВА АМАЛИЯ**

АВТОРЕФЕРАТИ

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илми доктори илмҳои иқтисодӣ аз
рӯйи ихтисоси: 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ (08.00.01.01 – Назарияи
умумии иқтисодӣ (иқтисоди сиёсӣ))**

Душанбе – 2025

Диссертатсия дар кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ичро гардидааст

Мушовири илмӣ:

Асрорзода Убайдулло Саттор - доктор илмҳои иқтисодӣ, дотсент, ректори Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:

Қодирзода Диловар Баҳридин - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи умумидонишгоҳии назарияи иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Ҷонмамадов Шермамад Бекмамадович - доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири шуъбаи таҳқиқоти муқоисавии иқтисодии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии Тоҷикистон

Ғоибназарзода Саид Муҳаммадназар - доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муассисаи пешбар:

Муассисаи давлатии “Пажуҳишишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии меҳнат, муҳочиранд ва шуғли аҳолӣ”-и Вазорати меҳнат, муҳочиранд ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D.KOA-004 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон санаи “20” 09. 2025, соати 09 00 баргузор мегардад, суроғ: 734025, ш. Душанбе, маҳаллаи Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯён, бинои таълимии №8, синфхонаи 102, E-mail: Shuro004@mail.ru. Тел: +992 902426655

Бо матни диссертатсия дар китобхонаи илмӣ ва сомонаи расмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (www.tnu.tj) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат “_____” соли 2025 тавзъеъ шудааст.

**Котиби илмии
шурои диссертационӣ, 6D.KOA-004,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент**



Гулов Ш.М.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Гузариш аз низоми нақшавии танзимкунӣ ба бозорӣ ба тафйироти куллӣ дар муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, аз ҷумла муносибатҳои меҳнатии бо равандҳои муҳочирият алоқамандбуда ва ташаккулёбии низоми нави идоракуни ин равандҳо овард.

Вобаста ба ин, зарурияти таҳқиқи равишҳои асосии назариявӣ оид ба амалнамоии бозори меҳнат ва муҳочирият, мағҳуми категориявии он аз нуқтаи назари илмии нав ва таҳдидҳои гуногуни муосири бекорӣ, таъмини шуғли аҳолӣ ва баландбардории сатҳи зиндагии аҳолӣ алоқаманд мебошад. Гузашта аз ин, таъмини шуғли пурмаҳсул яке аз ҳадафҳои стратегии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Танзими бозори меҳнат як унсури калидии сиёсати иқтисодии давлатӣ ба шумор меравад, ки дорои хусусияти мураккаб ва бисёрсамта мебошад. Он на танҳо танзими масоили марбут ба шуғли аҳолиро дар бар мегирад, балки бо равандҳои дигари иқтисодӣ, аз ҷумла муҳочириати меҳнатӣ, зич алоқаманд аст. Дар ин замина, ташаккули низоми муассири танзими бозори меҳнат тақозо мекунад, ки механизми мукаммали идоракуни давлатӣ бо дарназардоши қонуниятҳои иқтисодӣ ва истифодаи абзорҳои муҳталифи институционалӣ, танзимгарӣ ва барномавӣ амалӣ гардад. Истифодаи самараноки чунин механизм имкон медиҳад, ки сатҳи шуғли аҳолӣ ба таври устувор беҳтар гардида, дар қабули қарорҳои стратегӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ барои таъмини суботи бозори меҳнат ва коҳиши бекорӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад.

Тадбирҳои мазкур на танҳо ба коҳиши додани бекорӣ ва таъмини шуғли устувор, балки ба эҷоди фазои мусоиди иқтисодӣ, ки рушди устувори ҷомеаро таъмин менамояд, равона шудаанд.

Вобаста ба муҳимијати масъалаи шуғли аҳолӣ, бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои хеш ва паёмҳои ҳамасолаи худ ба маҷлиси олӣ фикру андешаҳои

хешро баён намудаанд. Аз чумла дар, паёми солонаашон соли 2021 Эмомалӣ Раҳмон қайд намудаанд, ки “... Дар сиёсати давлату Ҳукумати Тоҷикистон танзими муносибатҳои меҳнатӣ, рушди бозори меҳнат ва бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ мавқеи асосӣ дорад” [3]. Инчунин, дар Паёми навбатиашон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 23 - юми декабри соли 2022 ба Маҷлиси олӣ, қайд намуданд, ки “... Бо шуғли пурмаҳсул таъмин намудани аҳолӣ яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ба ҳисоб рафта, барои татбиқи он қабули барномаҳои соҳавию минтақавӣ зарур аст” [4].

Аз нигоҳи назариявӣ, муайяннамоии нақши давлат дар иқтисод ва тарзи даҳолати он ба равандҳои иқтисодӣ метавонад бар пояи асосҳои гуногун ва мактабҳои муҳталифи иқтисодӣ ташаккул ёбад. Назарияҳои гуногун сатҳи иштироки давлатро дар танзими иқтисодиёт бо роҳу усулҳои муҳталиф муайян мекунанд, ки аз даҳолати ҳадди ақал то идоракуни фаъолона ва сиёсати иқтисодии ҳадафмандро дар бар мегирад. Аз як тараф, шахсони тарафдори ин равишҳо бар онанд, ки даҳолати давлат барои таъмини мувозинат ва тартиботи бозори озод, ҳифзи манфиатҳои ҷомеа ва пешгирии тағйироти манфӣ дар натиҷаи фаъолияти бемаҳдуди бахши хусусӣ зарур аст. Аз ҷониби дигар, мунақидони ин назария бар онанд, ки даҳолати давлат ба иқтисод метавонад самаранокии бозорро коҳиш дода, рушди табиии онро маҳдуд созад. Ба назари онҳо, механизмҳои бозорӣ худ метавонанд мувозинати заруриро таъмин намуда, боиси самаранокии бештар ва тақсими оқилонаи захираҳо гарданд.

Ҳар як аз ин гурӯҳҳо бо асосҳо ва мантиқҳои муфассал ба дурустии мавқеи худ исбот мекунанд, ки натиҷаҳои гуногун дар миқёси давлат ва иқтисод нишон медиҳанд. Дар ин ҷо сухан дар бораи назарияи классикӣ ва кейнсионӣ ва баъдан неоклассикӣ, неокенсианӣ, институтсионалӣ ва монетарӣ меравад.

Аз ин рӯ, таҳқиқи асосҳои назариявии татбиқи намудҳои гуногуни сиёсати давлатӣ аҳамияти маҳсус пайдо мекунад, зоро маҳз тавассути таҳлили амиқи ин заминаҳо имкон фароҳам меояд, ки самтҳо ва механизмҳои муассири танзими давлатии равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ муайян карда шаванд. Маҳз,

ин зарурат ва мубрамияти масъала ба интихоби мавзӯи диссертационӣ замина гузошт ва зарурати омӯзиши илмии он ба таври амиқ ва мукаммалро муайян намуд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Нақши назаррасро дар ташаккулёбии асосҳои назарияи танзими давлатии бозори меҳнат классикони иқтисод ба монанди: А. Смит, Д. Рикардо, Ж. Б. Сэй, К. Маркс, У. Петти, неоклассикон: А. Лаффер, А. Маршалл, А. Риз, А. Люис, А. Пигу, Валрас, Ч. Б. Кларк, М. Фелдштейн, Р. Холл, ва ғайра., кейнсианиҳо: – Ч. М. Кейнс, П. Самуэлсон, Х. Ламперт, институтсионалистон: Ч. Гэлбрейт, Ч. Данлоп, Ч. Коммонс, Т. Веблен гузоштаанд.

Таҳқиқот нишон дод, ки таҳқиқотҳои А. Бобоев, А. В. Котов, А. Г. Хоҷибоев, А. Қ. Комилов, А. П. Рикова, В. М. Ибрагимов, Г. Г. Коробова, Г. Н. Зокиров, Д. С. Амонова, З. Султонов, З. А. Раҳимов, И. Лалбеков, И. В. Ларионова, И. С. Шамсов, И. Ҳ. Давлатов, Л. Г. Ефимова, М.К. Қабутов, М. Ш. Маҳмадбеков, Н. Ашурев, Н. Б. Глушкова, Н. Қ. Қаюмов, О.И. Лаврушина, П. Ш. Ҳакимов, Р. Улмасов, Р. Қ. Раҳимов, Р. Т. Ризоқулов, С.Ч. Комилов, С. И. Исломов, Т. Ҷ. Усманова, Ф. С. Исломов, Ҳ. У. Умаров, Д.Б. Қодирзода, Т. Б. Ғаниев ва дигарон ба ташаккулёбии бозори меҳнат дар шароити иқтисоди гузариш бахшида шудаанд.

Як қатор ҷанбаҳои раванди муҳочират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар осори олимони хориҷӣ ва ватанӣ ба монанди: Бобоҷонов Р. М., Бобоев К. Б., Ванкевич Е. В., Искандаров О. А., Искандаров Ҳ. Ҳ., Калинина И. А., Қалтаева С. А., Қиршин И. А., Масленников В. В., Маҳмадбеков М. Ш., Олимов М. А., Пулатов П. А., Сайдуллозода Н., Султонов З. С., Усманова Т. Ҷ., Улмасов Р., Умаров Ҳ., Шеров Ш. С. ва дигарон дарҷ гардидаст.

Новобаста ба таҳқиқоти илмӣ ва коркардҳо як қатор масъалаҳои назариявӣ ва амалии мубрами он вобаста ба мукаммалгардонии танзими давлатии бозори меҳнат дар шароити шиддатгирӣ раванди муҳочират ва бо баҳодиҳии таъсири он ба некуаҳволии аҳолӣ ва баробарнамоии таносуби арза ва тақозо ба қувваи корӣ дар шароити муҳочирати меҳнатии озод то андозаи

пурра омӯхта нашудаанд. Асосноккунии назариявӣ, равишҳои методологӣ ва коркарди механизми мутобиқсозии фишангҳои давлатӣ ва бозории танзими бозори меҳнат дар шароити чой доштани муҳочират аз назари олимон қаме дур мондаанд.

Зарурати ҳалли масъалаҳои боло зикршуда дар марҳилаи муосири рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар доираи муҳочирати оммавии аҳолӣ бозбинии танзими бозори меҳнат ва муҳочиратро дар шароити либерализатсияи иқтисодиёти кишвар ва баланд бардоштани сифати қувваи корӣ тақозо менамояд. Ҳамин тавр, аҳамияти назариявӣ ва амалии масъалаҳои болозикршуда, инчунин зарурати ҷӯстҷӯи роҳҳои мукаммалгардонии танзими давлатии бозори меҳнат ба интихоби мавзуи диссертатсия ва мақсаду вазифаҳои он сабаб гардид.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзухои илмӣ. Диссертатсия дар доираи барномаҳои пешгӯии давлатӣ, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои то 2030, Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 коркард шудааст. Ҳамзамон, маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ бо Стратегияи танзими равандҳои муҳочират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 алоқаманд мебошад. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ бо нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи назарияи иқтисодӣ ва фаъолияти соҳибкории ДБССТ барои солҳои 2021-2025 алоқаманд мебошад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқоти мазкур асосноккунии равишҳои концептуалӣ оид ба ташаккулёбӣ ва мукаммалгардонии танзими давлатии бозори меҳнат дар шароити мушкилгардии равандҳои муҳочират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода мейбад. Ин ҳадаф бо таҳияи тавсияҳои илмию амалӣ барои баланд бардоштани самаранокии сиёсати давлатӣ дар соҳаи танзими бозори меҳнат ва мутобиқ намудани он ба талаботи муҳити иҷтимоию иқтисодии кишвар пайваст мебошад. Дар доираи ин мақсад, тадқиқот ба таҳлили омилҳои муассир,

ташаккули роҳҳои мутобиқшавӣ ва пешниҳод намудани роҳҳои мукаммалсозии сиёсати меҳнат нигаронида шудааст.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсади мазкур вазифаҳои мазкур гузошта, ҳал карда шудаанд:

- таҳқиқ намудани асосҳои назариявии ташаккулёбии низоми танзими бозори меҳнат дар асоси таҳаввулоти муқаррароти концептуалӣ;
- омӯзиши таҷрибаи хориҷии танзими давлатии бозори меҳнат ва муҳочират ва коркарди равишҳои методологии истифодаи он дар ҷумҳурӣ дар шароити равандҳои мавҷудаи муҳочирати қувваи корӣ;
- арзёбии вазъи муосир ва асосҳои институционалии танзими давлатии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба равандҳои муҳочират;
- муайян намудани омилҳои ташаккулёбии тақозо ва арза дар шароити зиёд будани қувваи корӣ;
- муайян намудани самтҳои стратегии танзими давлатии бозори меҳнат дар асоси расмикунонии бозори ғайрирасмии меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ошкор намудани тамоюлҳои муосири муҳочирати меҳнатии аҳолӣ ва мушкилоти самтгирии он дар шароити саноатикунонии босуръати иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳлили таъсири ҷаҳонишавӣ ва рақамикунӣ ба раванди танзими давлатии бозори меҳнат ва истифодаи шаклҳои нави фаъолияти меҳнатӣ;
- пешниҳод намудани роҳҳои асосии мукаммалгардонии идоракунии муҳочирати меҳнатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- пешниҳод намудани амсиали ягонаи таъмини ҳолати мувозинатӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- пешниҳод намудани тавсияҳои илмӣ-методӣ оид ба мукаммалгардонии механизми бозорӣ ва танзими давлатии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Объекти таҳқиқот. Бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти равандҳои муҳочирати аҳолӣ мебошад.

Мавзуи таҳқиқот маҷмуи муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии дар раванди мукаммалгардонии танзими давлатии бозори меҳнат бавучудоянда мебошад.

Фарзияи таҳқиқот дар чунин пешниҳод зоҳир мегардад, ки мукаммалгардонии танзими давлатии бозори меҳнат ба идоракуни самараноки раванди муҳочират мусоидат менамояд, ки барои таъмини мувозинати байни арза ва тақозо дар бозори меҳнат мусоидат намуда, ба камшавии сатҳи бекорӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ шароит фароҳам меорад.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии таҳқиқотро таҳқиқоти илмии классикони илми иқтисодӣ ва намояндагони муосири он, таҳлили амиқи онҳо оид ба масъалаи ташаккулёбӣ, рушд ва мукаммалгардонии идоракуни бозори меҳнат ва равандҳои муҳочират ташкил додаанд. Дар рафти таҳқиқот асарҳои иқтисодшиносони ватанӣ оид ба танзими бозори меҳнат, маълумотҳои расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои солонаи Вазорати меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи конференсияҳои илмӣ ва семинарҳо, Интернет-захираҳо, мушоҳидаҳои шахсии муаллиф ва ғайра мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Барои ноил гардидан ба ҳадаф ва вазифаҳои гузошташуда кор усулҳои зерини таҳқиқоти илмӣ, аз ҷумла усулҳои таҳаввулотӣ ва институтсионалӣ, усулҳои таҳлили таърихӣ ва мантиқӣ, абстраксияи илмӣ, таҳлили муқоисавӣ, усулҳои таҳлили оморӣ ва иқтисодӣ-оморӣ, усули системавӣ ва амсоли он истифода шудаанд. Истифодай ин усулҳо имкон дод, ки мавқеи муносибатҳои меҳнатӣ дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ дар бозори меҳнат, дар бозори миллӣ, инчунин муайян намудани тамоюл, хусусиятҳои рушди он бо назардошти равандҳои муҳочират ва механизми танзими он муайян карда шавад.

Сарчашмаи маълумот. Ба сифати сарчашмаҳои иттилоотии таҳқиқот санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои Агентии омори назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷирat ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, агентиҳои шуғл ва амсоли он истифода шуданд. Дар ҷараёни иҷрои вазифаҳои гузошташуда дар таҳқиқоти илмӣ ба таври васеъ санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷирat ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи таҳлилӣ ва ҷамъбастии таҳқиқоти хориҷию ватанӣ мавриди истифода қарор дода шуданд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Таҳқиқоти илмӣ дар пояи кафедраи назарияи иқтисодӣ ва фаъолияти соҳибкории Дошишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар давоми солҳои 2020-2025 таҳия гардидааст.

Навгонии илмии таҳқиқоти мазкур дар таҳия ва такмили асосҳои концептуалии танзими бозори меҳнат ифода мейёбад, ки бо дарназардошти таъсири афзоишёбандаи равандҳои муҳоҷирat дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хосса пайдо мекунад. Дар доираи таҳқиқот, равишҳои нави илмӣ барои ташаккули низоми муассири танзими давлатии бозори меҳнат пешниҳод гардида, моделҳо ва меъёрҳои мутобиқсозӣ ба воқеияти иҷтимоию иқтисодии кишвар таҳия шудаанд, ки метавонанд дар рушди минбаъдаи сиёсати муносибатҳои меҳнатӣ ва коҳиш додани таъсири манфии муҳоҷирat саҳми назаррас гузоранд. Таҳқиқот равишҳои нави илмӣ ва амалӣ барои танзими бозори меҳнатро пешниҳод менамояд, ки ҷавобгӯ ба шароит ва талаботи муосири иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Натиҷаҳои назарраси таҳқиқоти диссертационӣ, ки навгонии илмӣ ва мазмуну мундариҷаи диссертатсияро ошкор менамоянд инҳо мебошанд:

1. Асосҳои назриявии танзими давлатии бозори меҳнат дар асоси рушди консепсияҳои алоқамандии усулҳои давлатӣ ва бозории танзими он таҳқиқ шуда, мағҳуми нави сиёсати танзими давлатии бозори меҳнат ҳамчун маҷмуи тадбирҳои иҷтимоӣ-иктисодии бо истифодаи усулҳо ва воситаҳои муосири технологияи иттилоотӣ комуникатсионӣ алоқаманд буда, бо назардошти равандҳои муҳоҷирat ба таъмини рушди мӯътадили бозори меҳнат,

баландбардории дарацаи шуғл ва некуаҳволии аҳолӣ равона шудааст, пешниҳод шудааст.

2. Дар асоси омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии танзими давлатии бозори меҳнат тамсилаи мувофиқати усулҳои бозорӣ ва давлатии бозори меҳнат бо назардошти равандҳои муҳочират пешниҳод карда шуд. Дар асоси коркарди равишҳои методӣ оид ба таҳқиқи бозори меҳнат, хусусиятҳои модели аврупойӣ, осиёйӣ, амрикӣ ва англо-саксионӣ ошкор карда шуд. Ҷанбаҳои алоҳидаи амалигардонии таҷрибаи институтсионалии давлатҳои баррасиshawанд ба сифати тадбирҳои иловагӣ дар соҳаи шуғл ҷудо карда шудаанд, ки ба пастшавии шиддатнокӣ дар бозори меҳнат оварда мерасонанд.

3. Вазъи муосири бозори меҳнат ва тамоюлҳои асосии рушди он дар заминаи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ асоснок гардида, омилҳои таъсиргузор ба рушди бозори меҳнат аз дидгоҳи равиши институтсионали арзёбӣ шудаанд. Дар натиҷа, зиддиятҳое муайян гардиданд, ки раванди ташаккул ва густариши шуғли самаранокро ҳалалдор менамоянд. Бо дарназардошти ин мушкилот, тадбирҳои мушаххаси илмӣ-амалӣ барои такмил ва баланд бардоштани самаранокии танзими давлатии шуғли аҳолӣ пешниҳод шудаанд, ки дар онҳо таҷрибаи муассири кишварҳои ҳориҷӣ низ ба ҳисоб гирифта шудааст. Ин тадбирҳо метавонанд заминаи устувор барои таҳияи сиёсати босамари шуғл ва коҳиши сатҳи бекорӣ дар шароити муосири Тоҷикистон фароҳам оваранд.

4. Динамикаи ташакқулёбии арза ва тақозо дар бозори меҳнат дар шароити барзиёдии қувваи корӣ таҳлил карда шуда, сабабҳои фарқияти назаррас дар байни арза ва тақозои қувваи корӣ ошкор карда шуд ва зарурати ташкили шуғли фарогир дар асоси ҷорӣ намудани корхонаҳои нав дар истеҳсолот дар бахшҳои афзалиятноки иқтисоди кишвар асоснок карда шуд.

5. Самтҳои стратегии танзими давлатии бозори меҳнат нисбат ба равандҳои расмикунонии бозори ғайрирасмии меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалисозии маҷмуи тадбирҳо дар соҳаи шуғл тавассути мукаммалгардонии сиёсати андозбандӣ, баландбардории сифати низоми маориф, инчунин ҷорӣ намудани низоми дуалии таълим муайян карда шудааст.

Механизми танзими шуғли ғайрирасмӣ дар асоси равиҳҳои нарм ва саҳт нисбат ба шуғли ғарирасмӣ пешниҳод гардидаанд.

6. Тамоюлҳои муосири раванди муҳочирати аҳолӣ ошкор кардашуда, самтҳои он дар шароити саноатиқунонии босуръати иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд, механизми иқтисодии самаранокии равандҳои муҳочират дар асоси баландбардоштани такмили ихтисоси муҳочирон, баландбардории касбияти онҳо, модернизатсияи раванди таълим дар кишвар, баландбардории самаранокии фаъолияти агентиҳои давлатӣ, хадамоти шуғл ва муҳочират пешниҳод карда шуд.

7. Таъсири ҷаҳонишавӣ ба бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда, нақши рақамиқунонӣ дар танзими бозори меҳнат дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт ва истифодаи шаклҳои нави фаъолияти меҳнатӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва роҳҳои танзими онҳо асоснок гардидаанд.

8. Роҳҳои асосии мукаммалгардонии идоракуни равандҳои муҳочирати аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси баҳодиҳии иҷтимоӣ-иктисодии оқибатҳои муҳочират, мақсаднок ҷойгирнамоии аҳолӣ аз нуқтаи назари иқтисодӣ, сиёсати танзими муҳочират, нақши он дар афзоиши некуаҳволии аҳолӣ ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ, инчунин таъмини музди кори арзанда муайян карда шуд.

9. Модели ягонаи таъмини вазъи мувозинат дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси коркарди механизми мутобиқати бозори меҳнат ва бозори таҳсилот дар раванди омодасозии қувваи корӣ ва рафъи номувозинатӣ дар бозори меҳнат, пешниҳод карда шуд, ки ба наздишавии мувозинат байни арза ва тақозо дар бозори меҳнат мусоидат менамояд.

10. Тавсияҳои илмӣ-методӣ оид ба мукаммалгардонии механизми танзими давлатии бозори меҳнат дар самти вусъатбахшии таъминоти институционалии он, диверсификатсияи иқтисоди кишвар бо мақсади таъмини шуғли самараноқ, беҳтарсозии муҳити корӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ, мукаммалгардонии низоми ҳуқуқӣ, ташкил ва таъминоти иқтисодии низоми танзими муҳочирати меҳнатӣ, таъсири шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади паст намудани шиддат дар бозори меҳнат пешниҳод карда шуд.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- асосҳои назариявии танзими давлатии бозори меҳнат бо дарназардошли таҳаввулоти таърихӣ ва такомули консепсияҳои муосири ҳамгирои иусулҳои давлатӣ ва бозорӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, дар заманаи ин таҳлил таърифи муаллифии танзими давлатии бозори меҳнат ҳамчун низоми институтионалӣ ва иқтисодии ҳамоҳангози манфиатҳои чомеа, давлат ва бозор пешниҳод гардидааст;
- бо дарназардошли омӯзиши таҷрибаи пешрафтаи кишварҳои хориҷӣ дар соҳаи танзими давлатии бозори меҳнат, модели мутобиқати он дар шароити равандҳои афзоишёбандай муҳочират таҳия ва пешниҳод гардида, хусусиятҳои мутобиқсозии сиёсати меҳнат ба шароити миллӣ дар он инъикос ёфтаанд;
- вазъи муосири бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз иусулҳои таҳлили муосири иқтисодӣ ва арзёбии институтионалӣ таҳқиқ шуда, муҳолифат ва зиддиятҳое, ки ба ташаккул ва рушди шуғли самаранок ва устувор монеа эҷод мекунанд, ошкор гардида, замина барои пешниҳоди тадбирҳои ислоҳотӣ фароҳам оварда шудааст;
- динамикаи ташаккулёбии арза ва тақозо дар бозори меҳнат дар шароити барзиёдии қувваи корӣ таҳқиқ шуда, сабабҳои номувоғиқати назаррас байни арза ва тақозои қувваи корӣ ошкор шуда, зарурияти шуғли фарогир асоснок карда шудааст;
- самтҳои стратегии танзими давлатии бозори меҳнат дар асоси расмигардонии бозори ғайрирасмии меҳнат муқаррар карда шуда, механизми танзими шуғли ғайрирасмӣ дар бозори меҳнат пешниҳод гардидааст;
- тамоюлҳои муосири муҳочирати меҳнатии аҳолӣ ошкор карда шуда, хусусиятҳои самтивазкунии он муайян ва роҳҳои иқтисодии мукаммалгардонии самаранокии равандҳои муҳочират пешниҳод карда шудаанд;
- таъсири ҷаҳонишавӣ ва рақамиқунонӣ ба раванди танзими давлатии бозори меҳнат ва истифодаи шаклҳои нави фаъолияти меҳнатӣ муайян карда шудааст;
- роҳҳои асосии мукаммалгардонии идоракунии муҳочирати аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудаанд;

- модели ягонаи таъмини ҳолати мувозинатӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст, ки ба коркарди роҳҳои мутобиқати бозори меҳнат ва бозори таҳсилот дар омодасозии қувваи корӣ асос ёфтааст;
- тавсияҳои илмию методӣ оид ба мукаммалгардонии танзими бозори меҳнат, назарияи шуғл, назарияи танзими муҳочират ва тарақиёти иқтисодӣ пешниҳод карда шуда шудаанд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Натиҷаҳои диссертатсия метавонанд мавзуи мубоҳисаи олимон ва таҳқиқгарон барои рушди минбаъдаи назарияи танзими давлатӣ ва бозории бозори меҳнат, назарияи шуғл, назарияи танзими муҳочират ва тарақиёти иқтисодиёт бошанд. Натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда дар асосноккунии самтҳои афзалиятнок, вазифа ва тадбирҳо оид ба мукаммалгардонии усулҳои танзими давлатии бозори меҳнат ва ташкили шуғли фарогир саҳмгузор мебошанд.

Натиҷаҳои бадастомадаи диссертатсия метавонанд аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, дар сатҳи агентӣ оид ба меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилоятҳо ва ноҳияҳо барои беҳтарсозии танзими раванди шуғли аҳолӣ ва муҳочират, афзоиши самаранокии бозори меҳнат бо назардошти коҳиши шуғли ғайрирасмӣ ва таъсири манфии омилҳои берунӣ ва дохилӣ ба равандҳои муҳочират, баланд бардоштани сифати қувваи корӣ, таъмини шароити мусоид барои шуғл ва муҳочират дар доираи ҳавасмандгардонии шуғли фарогир мавриди истифода қарор гиранд.

Маводи таҳқиқотро, инчунин метавон дар раванди таълим ва бозомӯзии кадрҳои роҳбарикунанда ва мутахассисон дар соҳаи меҳнат ва муҳочират, дар раванди таълим ҳангоми тадриси фанҳои «Бозори меҳнат», «Иқтисодиёти шуғл», «Идоракуни кормандон» ва амсоли онҳо истифода бурд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисосҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ ба талаботи бандҳои зерини Шиносномаи ихтисосҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси: 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ (08.00.01.01 – Назарияи умумии иқтисодӣ

(иқтисоди сиёсӣ)): 1.1. Соҳтор ва қонуниятҳои инкишофи муносибатҳои иқтисодӣ; иқтисодиёти захираҳо (бозори сармоя, меҳнат ва молия); қонуниятҳои ҷаҳонишавии иқтисодиёти ҷаҳон ва таъсири он ба фаъолияти низомҳои иқтисодии миллӣ-давлатӣ; 1.2. Назарияи микроиқтисод: назарияи ташкили бозорҳо; назарияи иқтисодиёти некуаҳволӣ; ҳамбастагии некуаҳволии шахсӣ ва ҷамъиятӣ; 1.3. Назарияи макроиқтисод: назарияи инкишофи иқтисодӣ; 1.4. Назарияи иқтисодии ниҳодӣ ва таҳаввулотӣ; назарияи иқтисодиёти гузаранда ва дигаргуншавии (трансформатсия) системаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ; инкишофи ниҳодҳои механизми хоҷагидорӣ дар ҷомеаи баъдисаноатӣ, мувофиқат менамояд.

Саҳми шаҳсии илмии довталаб. Кори диссертационӣ натиҷаи кори мустақилонаи илмии муаллиф буда, муқаррароти илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар кори диссертационӣ таҳия ва асоснокшуда, аз ҷониби муаллиф дар асоси гузаронидани таҳқиқи асосҳои назариявӣ, амалӣ ва методологии бозори меҳнат анҷом дода шудаанд. Қисми таҳлилии диссертасия дар асоси коркарди маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин, таҳқиқи мустақилонаи муаллиф дар бозори меҳнат гузаронидашуда, ба анҷом расидааст.

Бар замми ин, иштироки шаҳсии довталаб ҷиҳати ба даст овардани натиҷаҳо дар ҷамъоварии маълумот, коркарди онҳо, соҳторбандӣ, тафсир, таҳлил ва системакунонӣ дар ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқот; таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба истифодаи маводи таҳқиқоти илмӣ дар мукаммалгардонии механизми танзими бозори меҳнат ва нашри 23 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 3 монография марбут ба проблемаи таҳқиқшаванда иборат мебошад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертасия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар конфронсҳои илмӣ-амалӣ ва мизҳои мудаввари Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, дар конференсияҳои байналмилалӣ (2015-2024) маърӯза карда шудаанд.

Муқаррароти чудогонаи натиҷаҳои таҳқиқот аз ҷониби Вазорати меҳнат, муҳочирият ва шуғли аҳолӣ, дар фаъолияти Ҳадамоти муҳочирияти Вазорати меҳнат, муҳочирият ва шуғли аҳолӣ, Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Ҳатлон ва ноҳияҳои чудогонаи он, Пажуҳишгоҳи меҳнат, муҳочирият ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда шуданд ва тасдиқ гардиданд. (Санади татбиқ аз 26.09.2024с №3-1402). Инчунин, маводи диссертатсия дар раванди таълим дар Донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон истифода шудаанд (Санади татбиқ аз 20. 08. 2024с. №02/45).

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Муаллиф доир ба мавзуи таҳқиқот зиёда аз 51 асари илмӣ, аз ҷумла 50 мақолаи илмиро ба табъ расонидааст, ки 23 адади он дар маҷаллаҳои тақризшаванди илмӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд, интишор шудаанд. Бар замми ин, муаллиф 3 монография оид ба масъалаҳои таҳқиқшаванди чоп кардааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, панҷ боб, 15 зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Кор дар 418 саҳифа, 32 ҷадвал, 18 расм ва 8 диаграмма оварда шудааст. Рӯйхати адабиёт истифодагардида 350 номгӯйро дар бар мегирад.

ҚИСМАТИ АСОСӢ

Дар **муқаддима** мубрамии мавзуи диссертатсия, дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, мақсад, вазифаҳо, обьекту предмет, фарзияни таҳқиқот муайян гардидаанд, навгонии илмии таҳқиқот, аҳамияти назариявию амалии таҳқиқот ва ғайра оварда шудаанд.

Дар боби якуми диссертатсия «Асосҳои назариявии таҳқиқи танзими давлатии бозори меҳнат дар шароити муосир» асосҳои илмию назариявии танзими бозори меҳнат, нақши давлат дар ташаккули сиёсати шуғл ва муносибатҳои меҳнатӣ дар шароити муосир мавриди таҳлил қарор гирифта, ҷанбаҳои методологии омӯзиши самаранокии танзими давлатӣ ва равандҳои марбут ба муҳочирияти меҳнатӣ баррасӣ шудаанд. Ҳамзамон, асосҳои институционалии танзими бозори меҳнат дар Тоҷикистон муайян гардидаанд.

Ба андешаи муаллиф, дар шароити муосири иқтисоди бозорӣ яке аз вазифаҳои муҳими давлат ташкили самараноки шуғли аҳолӣ ба шумор меравад. Дар ин замина, зарурати истифодаи оқилонаи захираҳои меҳнатии кишвар ва таъмини муносибатҳои меҳнатӣ аҳамияти аввалиндарача пайдо мекунад.

Дар таҳқиқот қайд гардидааст, ки таҳқиқи масоили бозори меҳнат, ки дар асоси равияҳои классикӣ, неоклассикӣ, кейнсианиӣ, монетаристӣ ва институционалиӣ сурат мегирад, барои ташаккули сиёсати давлатии самараҳаҳши шуғл зарур аст. Бозори меҳнат ҳамчун низоми мураккаби иҷтимоию иқтисодӣ, ки муносибатҳои байни корфармо ва корманд, талабот ва пешниҳоди қувваи кориро фаро мегирад, арзёбӣ мешавад. Дар таҳлили концептуалии масъала, муаллиф ба мактаби классикӣ, аз ҷумла назарияҳои А. Смит ва К. Маркс, инчунин ба таҳлили неоклассикӣ, ки дар он меҳнат ҳамчун омилҳои истеҳсолӣ баррасӣ мегардад, такя намудааст.

Ҳамзамон, муаллиф дар диссертатсия нақши монетаризмро низ маҳсус арзёбӣ менамояд. Ба андешаи намояндагони ин равия, аз ҷумла М. Фридман ва Э. Фелпс, бозор бо назорати қурби пул, танзими пешниҳод ва механизмҳои худтанзимшаванд метавонад ба сатҳи табии шуғл бирасад. Аммо, муаллиф бо истиинод ба таҷрибаи кишварҳои муваффақ хулоса намудааст, ки оmezish ва истифодаи муштараки танзими давлатӣ бо механизмҳои бозорӣ метавонад модели устувори рушди бозори меҳнатро фароҳам оварад.

Муаллифи рисолаи илмӣ бо такя ба манбаъҳои илмии ватаниву хориҷӣ, таърифҳои муҳталифи мағҳуми «бозори меҳнат»-ро муқоиса намуда, онро ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ тавсиф мекунад, ки дар он ҳариду фурӯши қувваи корӣ, таъини музди меҳнат ва ташаккули шартҳои шуғл амалӣ мегардад. Дар заминаи омӯзиши назарияҳо дар таҳқиқот хулоса шудааст, ки ҳар як равия дар давраи муайяни таърихӣ нақши худро дар ташаккули назарияи меҳнат бозидааст. Назарияҳои классикӣ бештар ба самаранокии худтанзимкуни бозор асос ёфта, баҳусус ба таъсири «дасти ноаён»-и Смит такя доранд. Баръакс, равишҳои кейнсианиӣ ва институционалиӣ аз зарурати даҳолати фаъолонаи давлат ва танзими муассир ҳимоят мекунанд.


Дар диссертатсия мафҳуми бозори меҳнат дар ду ҷанба – маҳдуд ва васеъ тавсиф шудааст. Дар маъни маҳдуд, бозори меҳнат фазое мебошад, ки дар он таносуби талабот ва пешниҳоди нерӯи корӣ ба миён омада, музди меҳнат муайян мегардад. Дар маъни васеъ бошад, он низоми мукаммали муносибатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мебошад, ки бо иштироки давлат, иттиҳодияҳои меҳнатӣ ва корфармоён танзим мегардад.

Дар диссертатсия хусусиятҳои бозори меҳнати дохилӣ ва беруни кишвар мавриди таҳлил қарор гирифта, мушкилоти вазъи шуғл, сатҳи бекорӣ, муҳочирати меҳнатӣ ва номувофиқати соҳтории қувваи корӣ бо талаботи иқтисоди миллӣ муайян гардидааст. Аз ҷумла, муаллиф зикр менамояд, ки сатҳи баланди таваллуд, миқдори зиёди аҳолӣ ва паст будани самаранокии корӣ боиси таъсири манғӣ ба мувозинати бозори меҳнат мегардад.

Ҳамзамон, муаллиф маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои танзими давлатии бозори меҳнатро пешниҳод карда, чунин мешуморад, ки истифодаи мақсадноки ин воситаҳо на танҳо ба паст кардани сатҳи бекорӣ, балки ба ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии нерӯи корӣ ва таъмини рушди устувори иқтисодӣ мусоидат менамояд (расми 1).

Дар маҷмуъ, муаллиф ба хулоса омадааст, ки танзими давлатии бозори меҳнат бояд ҳамчун низоми ҳамгиро амалӣ гардад, ки дар он давлат нақши танзимгар, ҳимоятгар ва ҳавасмандсозро иҷро менамояд. Дар раванди таҳқиқи масъалаҳои танзими бозори меҳнат муаллиф муайян намудааст, ки дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таҳти таъсири як қатор равандҳои ислоҳотии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, инчунин таъсири муҳочират қарор дорад, баҳодихии самаранокии сиёсати шуғл бояд дар доираи як модели методологӣ ва назариявии муттаҳидкунанда сурат гирад. Ба таври илмӣ асоснок шудааст, ки истифодаи равиши нео-институтичоналий, ки дар маркази он нақши институтҳо, қоидаҳои бозор, омилҳои фарҳангӣ ва ҳукуқӣ қарор доранд, имкони таҳлили амиқтари вазъ ва муайянсозии омилҳои воқеии таъсиррасон ба самаранокии танзими бозори меҳнатро фароҳам месозад. Маҳз, дар шароити Тоҷикистон, ки бозори меҳнат дорои хусусиятҳои хоси демографӣ, иҷтимоӣ ва

муҳоциратӣ мебошад, чунин равиши мураккаб ва ҳамгирошуда метавонад ҷавобгӯи воқеиятҳои амалии сиёсати шуғл гардад. Дар робита ба ин, муаллиф бо истифода аз моделсозии оморӣ ва таҳлили таҷрибаҳои байналмилаӣ нишон додааст, ки муҳоцират ба рушди номутавозини бозори меҳнат, камбуди мутахассисони баландихтисос дар доҳили кишвар, инчунин коҳиши фаъолияти иқтисодӣ дар баъзе минтаقاҳо таъсир мерасонад.



Расми 1. – Таснифи усулҳо ва воситаҳои асосии танзими давлатии бозори меҳнат.

Сарчашма: таҳияи муаллиф.

Ҳамзамон, дар ҷараёни таҳқиқ событ шудааст, ки барномаҳои фаъоли бозори меҳнат дар шароити Тоҷикистон ҳанӯз ҳам дар зинаи ибтидоии рушди худ қарор доранд. Бо такя ба таҷрибаи кишварҳои рушдёфта ва таҳлили натиҷаҳои тадқиқоти олимони хориҷӣ, исбот шудааст, ки арзёбии самаранокии чунин барномаҳо бояд бо истифодаи нишондиҳандаҳои комплексӣ, ки ҷанбаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва макроиқтисодиро дар бар мегиранд, амалӣ гардад.

Муаллифи рисола бо истифода аз методологияи “таъсири холис” нишон додааст, ки барномаҳои омӯзиший ва бозомӯзӣ, хизматрасониҳои иттилоотию машваратӣ ва миёнаравии шуғл метавонанд таъсири назаррас ба кам кардани мӯҳлати бекорӣ, афзоиши қобилияти рақобатии қувваи корӣ ва баланд бардоштани сатҳи шуғли расмӣ дошта бошанд. Натиҷаҳои таҳқиқ инчунин ошкор намудаанд, ки самаранокии чунин барномаҳо то ҳадде ба сатҳи ҳамоҳангсозии байни сохторҳои давлатӣ, инфрасохтори бозори меҳнат ва дараҷаи рушди соҳибкорӣ вобаста мебошад.

Аз нигоҳи методологӣ, муаллиф якчанд принципҳои калидиро ҳамчун пояти таҳлили самаранокии сиёсати шуғл пешниҳод намудааст: принципи ҳамгирои равишҳои классикӣ ва институтсионалӣ; принципи таъсири дучониба (микро ва макро сатҳ); принципи муҳити иҷтимоӣ (таъсири муҳочират ва рақамикунӣ); принципи мутобиқшавӣ (фарогирии нишондиҳандаҳои мутобиқ ба шароити миллӣ).

Ҳамчунин, дар таҳқиқот событ гардидааст, ки барои арзёбии дақиқи самаранокии танзими бозори меҳнат, истифодаи равишҳои мураккаби оморӣ – аз қабили моделҳои Лайард-Никелл, қаҷхаттаи Филипс ва Беверич аҳамияти калидӣ дорад. Муайян шудааст, ки бо қӯмаки ин моделҳо, ки алоқаи байни бозори меҳнат, сатҳи музди меҳнат ва бекорӣ, инчунин талаботу пешниҳоди қувваи кориро дар назар доранд, метавон пешгӯиҳои воқеӣ ва асоснок барои татбиқи сиёсати шуғл таҳия намуд.

Дар шароити Тоҷикистон барои самаранокии бештар, зарур аст, ки механизми арзёбии барномаҳои шуғл бо истифода аз моделҳои динамикӣ ва

нишондиҳандаҳои фоидай холис васеъ истифода бурда карда шавад. Муаллиф пешниҳод намудааст, ки чунин арзёбӣ бояд бо дарназардоши нишондиҳандаҳои таъсири иҷтимоӣ, аз ҷумла сатҳи коҳиши бекорӣ, афзоиши даромади аҳолӣ ва афзоиши шуғли расмӣ анҷом дода шавад.

Дар умум, пешниҳод шудааст, ки танзими самараноки бозори меҳнат дар ҷумуҳрӣ дар шароити муосир наметавонад бе дарназардоши таъсири муҳочиран, рақамикунонӣ ва равандҳои ҷаҳонишавӣ амалӣ гардад (ҷадвали 1).

Ҷадвали 1. – Индикаторҳо, усулҳо ва нишондиҳандаҳои ташхиси бозори миллии меҳнат дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт

Параметрои ҷузъӣ	Усулҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбӣ ПАРАМЕТРИ «ЧАНДИРӢ»
Чандирии берунӣ	Усулҳо: таҳлили миқдорӣ ва сифатӣ, гурӯҳбандӣ, таҳлили муқоисавӣ, пурсиши эксперти. Нишондиҳандаҳо: сатҳи ҳаракати бозори миллии меҳнат, сатҳи шуғл ва бекорӣ; зершохисҳои нишондиҳандаи бозори меҳнат, Шохиси рақобатпазирии глобалӣ
Чандирии дохилӣ	Усулҳо: таҳлили миқдорӣ ва сифатӣ, гурӯҳбандӣ, таҳлили муқоисавӣ, пурсиши эксперти. Нишондиҳандаҳо: саҳмияҳои шуғли ғайрирасмӣ, мустақилона, кори нопурра, зершохисҳои нишондиҳандаи «бозори меҳнат», Шохиси глобалии рақобатпазирӣ
Чандирии рақамӣ	Усулҳо: таҳияи фарзияи илмӣ, моделсозии математикий, тадқиқоти сотсиологӣ, пурсиши эксперти. Нишондиҳандаҳо: шумораи кормандон, ҳаҷми фурӯш, арзиши иловашуда дар соҳаи маҳсулоти рақамӣ, ҳиссаи коргароне, ки аз ТИК истифода мебаранд
Пардохти чандиронаи музди меҳнат	Усулҳо: таҳлили системавӣ, миқдорӣ ва сифатӣ, гурӯҳбандӣ, таҳлили муқоисавӣ. Нишондиҳандаҳо: динамикаи музди миёнаи моҳона, меъёри соатбайъ, зериндекси индикатори «бозори меҳнат»-и Шохиси глобалии рақобатпазирӣ
ПАРАМЕТРИ «ҲИФЗИ ИҼТИМОӢ»	
Нигоҳ доштани ҷойҳои корӣ	Усулҳо: системавӣ, таҳлили ҳуччатҳо, тадқиқоти сотсиологӣ ва эксперти. Нишондиҳандаҳо: гардиши меҳнат, фарогирии коргарон бо шартномаҳои колективӣ, зершохисҳои нишондиҳандаҳои «бозори меҳнат», «муассисаҳо»-и Шохиси глобалии рақобатпазирӣ.
Дастгирии шуғл	Усулҳо: системавӣ, таҳлили ҳуччатҳо, пурсиши эксперти. Нишондиҳандаҳо: мавҷудияти ҷойҳои корӣ, шумораи шуғлҳо
Қафолати пардохти музди меҳнат	Усулҳо: таҳлили миқдорӣ ва сифатӣ, гурӯҳбандӣ, таҳлили ҳуччатҳо, тадқиқоти сотсиологӣ, тадқиқоти эксперти. Нишондиҳандаҳо: қарз аз пардохти музди меҳнат, зершохисҳои нишондиҳандаи «муассиса»-и Шохиси глобалии рақобатпазирӣ
Муҳити муштарак	Усулҳо: тадқиқоти сотсиологӣ ва эксперти. Нишондиҳандаҳо: сатҳи дастрасии хизматрасониҳои иҷтимоии инфиродӣ.

Сарчашма: Таҳияи муаллиф дар асоси сарчашма: [2]

Муаллиф дар раванди таҳқиқот муайян намудааст, ки танзими давлатии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон наметавонад бидуни таҳлили амиқи омилҳои институтсионалӣ, механизми ҳуқуқӣ ва робитаҳои мутақобилаи байни соҳторҳои давлатӣ ва бозори меҳнат ба таври муассир амалӣ гардад. Исбот шудааст, ки танзими муассири бозори меҳнат танҳо дар шароити мавҷудияти заминаи устувори институтсионалӣ, ки он аз маҷмӯи қонунгузорӣ, барномаҳои давлатӣ, стратегияҳои рушд ва низоми мақомоти масъули соҳавӣ иборат аст, имконпазир мебошад.

Дар натиҷаи таҳлили меъёрҳои қонунгузории миллӣ муайян шудааст, ки сиёsat ва механизмҳои амалкунандаи танзими бозори меҳнат дар ҷумҳурӣ то андозае ба талаботи замон мутобиқ нестанд. Норасоии ҳамоҳангсозии соҳторҳои давлатӣ, набудани механизмҳои самараноки мониторинги муҳочират ва шуғл, инчунин маҳдуд будани хизматрасониҳои муассир барои бекорон ва муҳочирони меҳнатӣ, аз мушкилоти асосии низоми танзим маҳсуб меёбанд. Бо вуҷуди қабули беш аз 30 санади меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи танзими муҳочират ва шуғл, то ҳол татбиқи амалии онҳо бо монеаҳои ҷиддӣ рӯбарӯ мебошад. Бахусус, дар сатҳи татбиқи ҳуқуқи иҷтимоӣ ва меҳнатии муҳочирони меҳнатӣ, хизматрасонии иҷтимоӣ ва дастгирии бозомӯзӣ ва қасбомӯзӣ норасоӣ ба назар мерасад. Таҳқиқот нишон додааст, ки дар ҷумҳурӣ барномаҳои давлатӣ бештар ба таъсиси ҷойҳои корӣ равона шудаанд, аммо самаранокии онҳо дар миқёси макроиқтисодӣ ва дурнамоии таъсир ҳанӯз пурра баҳогузорӣ нашудааст.

Барои баланд бардоштани самаранокии танзими бозори меҳнат, зарурати такмили муҳити институтсионалӣ, таҳияи нишондиҳандаҳои мультамади арзёбӣ, инчунин гузариш ба низоми мониторинги доимӣ ва оморӣ муҳим мебошад.

Муаллиф дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои оморӣ муайян намудааст, ки муҳочирати меҳнатӣ дар солҳои охир ба яке аз сарчашмаҳои асосии таъмини сатҳи зиндагии аҳолӣ табдил ёфтааст. Бо дарназардошти ин, сиёsatи муҳочират бояд ҳамчун ҷузъи ҷудонашаванди сиёsatи шуғл ва танзими бозори меҳнат баррасӣ гардад.

Дар боби дуюми таҳқиқот «Мониторинги вазъи муосири танзими давлатии бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазъи муосири бозори меҳнати ҷумҳурӣ дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои шуғл, бекорӣ ва омилҳои иҷтимоию иқтисодии таъсиррасон мавриди омӯзиш қарор гирифта, зарурати танзими давлатӣ дар шароити муосир асоснок карда шудааст. Илова бар ин, таҷрибаи хориҷӣ оид ба танзими бозори меҳнат ва имкони истифодаи он дар ҷумҳурӣ таҳлил шудааст.

Дар раванди тадқиқоти илмӣ аз ҷониби муаллиф таҳлили фарогир ва муфассали вазъи муосири бозори меҳнат анҷом дода шудааст, ки зарурати таҳияи сиёсати самараноки давлатӣ ва танзими маҷмуии равандҳои шуғлро тақозо менамояд. Дар асоси таҳлил маълум гардид, ки дар давраи солҳои 2015-2023 шумораи аҳолии қобили меҳнат аз 5,046 миллион нафар то 5,918 миллион нафар афзоиш ёфта, 872,8 ҳазор нафар ё 17,2% зиёд шудааст. Ин ҳолат аз як ҷониб нишондиҳандаи мусбати афзоиши захираҳои меҳнатӣ бошад, аз ҷониби дигар фишорро ба бозори меҳнат афзоиш медиҳад (ҷадвали 2).

Ҷадвали 2. - Шумораи аҳолии қобили меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2023 (ҳазор нафар)

Нишондиҳандаҳо	Солҳо									Муқоиса 2023/2015 (+/-)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Шумораи умумии аҳолӣ	8551,2	8742,8	8931,2	9126,6	9313,8	9716,8	9886,8	10078,4	10288,3	1737,1
Аҳолии синнашон ба қобили меҳнат норасида	2892,1	2938,9	3009,6	3063,6	3129,9	3191,0	3600	3649,6	3698,2	806,1
Аҳолии қобили меҳнат	5046,0	5175,5	5273,2	5379,7	5473,9	5567,4	5703,3	5804,7	5918,8	872,8
Аҳолии аз синни қобили меҳнат калонтар	413,9	436,8	460,0	487,8	522,8	555,4	583,5	624,1	671,3	257,4

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [1.с 13 - 57]

Таҳлили оморӣ нишон медиҳад, ки захираҳои меҳнатӣ низ ба таври мутаносиб афзоиш ёфта, аз 5,111 ҳазор нафар то 5,990 ҳазор нафар расидаанд (афзоиши 17,2 %) (ҷадвали 3).

**Ҷадвали 3. - Захираҳои меҳнатии Ҷумхурии Тоҷикистон дар солҳои
2015-2023 (ҳазор нафар)**

Нишондиҳандаҳо	Солҳо									Муқоиса 2023/ 2015 (+/-)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Захираҳои меҳнатӣ	5111	5224	5326	5427	5521	5585	5653	5754	5990	879
Қувваи корӣ	2437	2438	2460	2478	2514	2557	2587	2600	2675	238
Аҳолӣ машғул	2380	2384	2407	2426	2463	2506	2534	2545	2625	245
Бекорони расман эътирофшуда	57	54	53	52	51	51	53	55	50	-7
Қувваи кории истифоданашуда дар иқтисодиёт	2674	2786	2866	2949	3007	3028	3066	3154	3315	641

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [1.с 13 - 57]

Бо вучуди ин, шумораи шахсони воқеан машғули меҳнат аз 2,380 то 2,625 ҳазор нафар афзоиш ёфта, танҳо 10,2%-ро ташкил додааст. Бахусус, шумораи қувваи кори истифоданашуда дар иқтисодиёт аз 2,674 то 3,315 ҳазор нафар афзоиш ёфтааст, ки ба афзоиши 23,9% баробар мебошад.

Дар раванди таҳлили соҳтори шуғли аҳолӣ аз рӯйи шаклҳои моликият, муаллиф муайян намудааст, ки бахши хусусӣ дар тӯли ин солҳо ҷойгоҳи хешро таҳқим бахшида, шумораи кормандони он аз 1,588 то 1,802 ҳазор нафар афзудааст (13,5%). Дар муқоиса, бахши давлатӣ низ бо афзоиши назарраси 56,8 ҳазор нафар (аз 441,5 то 498,3) муваффақ ба ҳифзи ҷойгоҳи худ дар бахшҳои стратегӣ ва инфрасоҳторӣ гардидааст. Аммо, бахши моликияти коллективӣ коҳиши ёфтааст (-23,5%), ки ба барҳам ҳӯрдани соҳторҳои кишоварзӣ ва нобаробарии имкониятҳо дар минтақаҳо ишора мекунад.

Шуғли аҳолӣ аз рӯйи соҳаҳо низ дар ин давра тағйироти назаррасро нишон медиҳад. Аз ҷумла, шумораи кормандон дар бахши кишоварзӣ аз 1,545 то 1,608 ҳазор нафар афзоиш ёфтааст. Дар муқоиса, дар бахши саноат (коркард) ва нерӯи барқ, газ ва об коҳиши нисбӣ мушоҳида мешавад. Саноати коркард дар соли 2023 81,7 ҳазор нафарро фаро гирифтааст, дар ҳоле ки соли 2017 шумораи он ба 86,7 ҳазор нафар расида буд (ҷадвали 4).

Чадвали 4. - Сохтори соҳавии машғули шуғли аҳолӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон тули солҳои 2015 – 2023

Нишондиҳандаҳо	Солҳо									Муқонса 2023/ 2015 (+/-)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ҳамагӣ дар иқтисодиёт машғул	2379,	2385	2407	2425	2463	2506	2533,5	2545	2625	246
Кишоварзӣ, шикор ва ҷангалпарварӣ	1545,	1538	1466	1481	1507	1525	1535	1608	1608	63
Саноати коркард	60,1	59,5	86,7	82,6	83,3	86,4	88,4	88,8	81,7	21,6
Неруи барқ, газ ва таъминоти об	19,3	17,8	18	18,8	15	15,4	16,1	13,2	11,0	-8,3
Соҳтмон	66,5	67,1	101,6	101,4	100,8	101,9	98,3	100,1	96,1	29,6
Баҳши хизматрасонӣ	675,7	690,5	721,7	726,6	735,4	751,8	769,4	705,5	324,7	-351

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [1.с 13 - 59]

Муаллиф бо истифода аз маълумоти оморӣ ва усулҳои таҳлили соҳторию динамикӣ исбот намуд, ки бозори меҳнат ба таври мустақим ба муҳити макроиқтисодӣ, сатҳи музди меҳнат, дараҷаи омодагии касбии аҳолӣ ва имкониятҳои инфрасоҳтории шуғл вобастагии зич дорад. Бо афзоиши шумораи аҳолии синни меҳнат, талабот ба ҷойҳои корӣ меафзояд, дар ҳоле ки имкониятҳои иқтисод барои фароҳам овардани чунин ҷойҳо маҳдуд боқӣ мондаанд. Ин нобаробарӣ сабаби асосии афзоиши муҳочирати меҳнатӣ мебошад, ки аз солҳои 2015 афзоиш ёфтааст.

Мувофиқи арзёбии муаллиф, муҳочирати меҳнатӣ бо вучуди таъсири мусбат дар воридашавии асьор, дар дурнамои дарозмуддат боиси коҳиши қобилияти меҳнатии миллӣ ва суст шудани иқтидори инсонии дохилӣ мегардад. Дастирии иҷтимоии шахсони бекор то ҳол дар сатҳи паст боқӣ монда, танҳо 6,6% аз онҳо дар соли 2014 аз кумакпулиҳо баҳра бурдаанд. Ин нишондиҳанда дар соли 2020 низ хеле паст боқӣ мондааст.

Холати мазкур аз ҷониби муаллиф ҳамчун далели муҳим дар зарурати тақвияти сиёсати ҳимояи иҷтимоӣ ва бозомӯзии касбии аҳолӣ муайян гардида, хулоса шудааст, ки барномаҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос, ки ба эҳтиёҷоти

воқеи бозор нигаронида шудаанд, бояд ҳамчун воситаи асосии коҳиши сатҳи бекорӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии қувваи корӣ хизмат кунанд.

Дар раванди таҳқиқот ҳамчунин таҳлили амиқи ҳолати номутаносибии байни пешниҳод ва талабот дар бозори меҳнат гузаронида шуд. Таҳлил нишон дод, ки номувоғикии таҳассус ва омодагии касбии қувваи корӣ бо талаботи воқеи бозор боиси самаранок истифода нашудани захираҳои меҳнатӣ мегардад. Мувоғики маълумоти оморӣ, иштироки аҳолӣ дар барномаҳои бозомӯзӣ ва омодагии касбӣ дар сатҳи миёна (25,1% ва 28,5%) қарор дошта, вале самаранокии онҳо нисбатан паст арзёбӣ мешавад.

Барои арзёбии ҳолати бозори меҳнат, дар тадқиқот усулҳои таҳлили соҳторӣ, тавозунӣ, омилӣ, стохастикий ва таҳлили SWOT истифода гардидаанд. Бахусус, матритсаи SWOT-таҳлили ҳамаҷонибаи вазъи бозори меҳнатро фаро гирифта, тарафҳои пурӯзвват (мисли автоматикунонии идоракуни соҳа), суст (масалан, сатҳи пасти омодагии кадрҳо), имкониятҳо (таҳияи барномаҳои давлатӣ) ва хатарҳо (таназзули иқтисодӣ, муҳочират ва ғайра)-ро муайян менамояд (ҷадвали 5).

Ҷадвали 5. – Матритсаи SWOT- таҳили ҳолати рушди муосири бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Афзалият, тарафҳои мусбат (S): <ul style="list-style-type: none"> - автоматикунонии фаъолияти мақомотои давлатӣ вобаста ба соҳаи шуғл бо истифода аз барномаҳои муосир; - фаъолияти Web-портали гуногунҷабҳаи Вазорати меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; - коҳиш додани сатҳи бекорӣ тибқи методологияи СБМ; - коҳишёбии коэффициенти шиддатнокии бозори меҳнат; - фазоиш ёфтани шумораи мутахassisони соҳаи техникӣ ва соҳаи тиб; - заёдшавии талабот ба мутахassisони баландихтисос дар соҳаи иқтисодиёт. 	Камбузидҳо, тарафҳои манғӣ (W): <ul style="list-style-type: none"> - нобаробарии тақозо ва арза дар бозори меҳнат аз рӯйи нишонаҳои худудӣ; - талаботи аз ҳад зиёди кор; - сатҳи нокифоя тайёр кардани кадрҳо дар мактабҳои оли ва таҳсилоти миёна ва касби; - паст будани рақобатпазирии хатмқунандагони бе таҷриба ва бе собиқаи корӣ; - набудани талабот ба ихтисос; - бозорҳои дохилии меҳнат; - нобаробарии мавқеи ибтидоии хатмқунандагон аз дехот дар бозори меҳнат;
Имкониятҳо (O): <ul style="list-style-type: none"> - таҳияи барномаҳои дастигирии давлатӣ барои бо кор таъмин намудани хатмқунандагони макотиби таҳсилоти оли касбӣ; - рушди босуръати истифодаи 	Ҳавфу хатарҳо (T): <ul style="list-style-type: none"> - таназзули иқтисодӣ ва таҳримҳо дар иқтисоди миллӣ; - қонунгузорҳо дар соҳаи фаъолияти меҳнатӣ; -

Идомаи ҷадвали 5	
<ul style="list-style-type: none"> - технологияҳои мусир; - ҳосилнокии меҳнат; - мавҷудияти платформаҳои ҷалби онлайн (HeadHunter, SuperJob, Jop.tj ва ғайра). 	<ul style="list-style-type: none"> - дар сатҳи паст қарор доштани ҳосилнокии меҳнат.

Сарчашма: Таҳияи муаллиф.

Муаллиф бо истифода аз таҳлилҳои системавӣ ва модели муодилаҳои дифференсиалий, робитаи байни тағиироти демографӣ, сифати зиндагӣ, муҳочиранд ва вазъи бозори меҳнатро нишон додааст. Собит шудааст, ки барои таъмини рушди устувори бозори меҳнат, татбиқи сиёсати шуғли дарозмуддат, фарогир ва ҳамоҳанг бо талаботи бозор зарур мебошад.

Дар диссертатсия рушди бозори меҳнат ҳамчун як масъалаи асосии иҷтимоиву иқтисодӣ дар шароити мусир баррасӣ шуда, таваҷҷуҳи хоса ба падидай шуғли ғайрирасмӣ зохир гардидааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки номувозинатии байни пешниҳод ва талабот дар бозори меҳнат, сатҳи баланди шуғли ғайрирасмӣ ва таъсири омилҳои институционалӣ сабабгори коҳиши самаранокии шуғл ва зиёдшавии хавфи иҷтимоии коргарон гардидаанд.

Аз рӯи маълумоти оморӣ ва таҳқиқоти анҷомдода, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми назарраси аҳолӣ дар шаклҳои ғайрирасмии меҳнат фаъолият менамоянд, ки ин падидай боиси коҳиши имкониятҳои ҳифзи иҷтимоӣ, набудани кафолатҳои расмии меҳнат мегардад. Мувофиқи маълумоти соли 2023, 15,5% аҳолии машғули меҳнат берун аз соҳаи кишоварзӣ дар шаклҳои ғайрирасмӣ фаъолият доштаанд, ки аз ин теъдод 79,7% мардон ва 20,3% занон мебошанд.

Бо истифода аз усули таҳлили соҳторӣ ва омилӣ, муҳаққиқ нобаробарии мавҷударо дар имкониятҳои шуғл, вазнинии андозбанӣ ва паст будани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар кишвар ошкор намудааст.

Дар шароити паст будани ҳиссаи иқтисоди расмӣ ва густариши соҳаи хизматрасонӣ ва савдо, ки танҳо 1/3 аҳолии қобили меҳнатро фаро мегиранд, норасони ҷойҳои кории муносиб эҳсос мешавад. Ин ҳолат, маҳсусан дар бахши кишоварзӣ, ки 69% аҳолии қобили меҳнатро дар бар мегирад, вале танҳо 22% ММД-ро ташкил медиҳад, равшан ба назар мерасад. Муаллиф сабаби асосии


афзоиши шуғли ғайрирасмиро дар маҳдудияти имконияти шуғли расмӣ ва душвориҳои институтсионалӣ муайян меқунад.

Ба андешаи муаллиф, барои кам кардани паҳншавии шуғли ғайрирасмӣ ва музди меҳнати пинҳонӣ, бояд механизмҳои мукаммали ҳавасмандсозии расмикунонии шуғл, аз ҷумла коҳиши андоз, такмили қонунгузории меҳнат, дастгирии бахши хусусӣ ва рушди инфрасоҳтори бозори меҳнат амалӣ шаванд.

Дар таҳлили муфассал, муаллиф ҷанбаҳои гендерии шуғли ғайрирасмиро низ арзёбӣ намуда, таъкид намудааст, ки ҳиссаи иштироки занон дар бозори меҳнат паст буда, онҳо бештар ба шуғли ғайрирасмӣ ва бемузд ҷалб шудаанд. Ин ҳолат, ба сатҳи пасти маълумот, маҳдудияти дастрасӣ ба таҳсилоти олӣ ва имкониятҳои иқтисодӣ алоқаманд аст. Муаллиф зарурати ба роҳ мондани барномаҳои маҳсуси бозомӯзӣ ва қасбомӯзиро барои қиширҳои осебпазир ҳамчун як унсури муҳими сиёсати шуғл меҳисобад.

Бо истифода аз маълумоти ҷадвалҳои муфассал ва таҳлилҳои муқоисавӣ, муаллиф ба хуносae омадааст, ки музди меҳнат дар бахши ғайрирасмӣ баъзан баландтар аз бахши расмӣ мебошад, ки ин ҳолат ба паст будани фишори андоз ва набудани уҳдадориҳои иҷтимоӣ алоқаманд аст. Барои мисол, агар музди меҳнати расмӣ дар соли 2023 ба ҳисоби миёна 2013,11 сомонӣ бошад, ин нишондиҳанда дар бахши ғайрирасмӣ ба 2320 сомонӣ баробар буд.

Дар таҳқиқот, муаллиф модели механизми танзими шуғли ғайрирасмиро пешниҳод кардааст. Ба андешаи ў, танҳо тавассути сиёсати комплексии макроиқтисодӣ, баланд бардоштани саводнокии ҳуқуқӣ ва андозии аҳолӣ, инҷуний густариши эътимоду боварӣ метавон сатҳи шуғли расмиро боло бурд (расми 2).




Расми 2. - Танзими шугли ғайрирасмӣ дар бозори меҳнат

Дар боби сеюм «Алоқамандии муҳочирати меҳнатӣ ва бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон» робитаи мутақобилаи бозори меҳнат ва муҳочирати меҳнатӣ таҳлил гардида, хусусиятҳо ва омилҳои таъсиррасон ба коҳиши раванди муҳочират муайян шудаанд. Дар заминаи омӯзиши таҷриба ва ҳолати мавҷуда, самтҳои такмил ва ҳамоҳангсозии сиёсати шуғл ва муҳочират дар кишвар нишон дода шудаанд.

Дар доираи омӯзиши масъалаҳои танзими давлатии бозори меҳнат, таҷрибаи байналмилалӣ ҳамчун манбаи муҳими таълими сиёсати шуғл ва рушди захираҳои инсонӣ арзёбӣ мегардад. Муаллиф дар таҳқиқот таҷрибаи давлатҳои мутараққии ҷаҳонро мавриди таҳлили соҳторӣ ва муқоисавӣ қарор дода, имкониятҳои истифодаи самараноки он дар шароити иҷтимоию иқтисодии ҷумҳуриро нишон додааст. Дар диссертатсия моделҳои амрикӣ, шведӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, ҷопонӣ мавриди таҳлили васеъ қарор гирифтаанд.

Мавқеи муҳим дар таҳлили муаллиф ба муассисаҳои ҳадамоти шуғл ва агентии хусусии кадрӣ дода шудааст. Таҷрибаи кишварҳои мутараққӣ нишон медиҳад, ки барои баланд бардоштани рақобатпазирии бозори меҳнат ва дастрасии самараноки аҳолӣ ба ҷойҳои кор, ташкили ҳадамоти давлатӣ ва хусусии шуғл дар асоси ҳамкорӣ ва танзими равандҳои муҳочират омили муҳим маҳсуб мешавад. Аз ҷумла, Конфедератсияи байналмилалии агентҳои хусусии шуғл ҳамчун платформаи ҳамоҳангсоз ва муназзами фаъолияти ҳадамот дар сатҳи байналмилалӣ, дар рушди бозори меҳнат нақши муассир мебозад. Муаллиф ду модели мутобиқшуда барои шароити Тоҷикистонро пешниҳод намудааст: модели танзими бозори меҳнат дар шароити маҳдуд ва фаъол будани муҳочират (расми 3).

Ин моделҳо имконият медиҳанд, ки дар шароити тағйирёбандай иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, сиёсати шуғл самаранок, ҳадафманд ва мутобиқ ба воқеияти миллӣ ва минтақавӣ амалӣ гардад. Умуман, муаллиф зарурати истифодаи маблағҳои интиқолшуда аз муҳочиронро барои рушди инфрасоҳтор, соҳибкорӣ ва ҷойҳои кори маҳаллӣ таъкид менамояд, ки метавонад ба коҳиши вобастагӣ аз муҳочират ва таҳқими иқтидори меҳнатии дохилий мусоидат кунад.



Расми 3. - Усулҳои танзими бозори меҳнат бо назардошти равандҳои муҳоҷirat

Сарчашма: Тажияи муаллиф

Дар натиҷа, дар диссертасия хулоса бароварда шудааст, ки истифодаи таҷрибаи муваффақи кишварҳои ҳориҷӣ бо мутобиқсозии оқилона ба ҳусусиятҳои иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон метавонад шароити муҳайё барои рушди устувори бозори меҳнат, коҳиши шиддати муҳочират ва баланд бардоштани сатҳи шуғли расмии аҳолиро фароҳам созад.

Дар замони муосири ҷаҳонишавии иқтисод ва иттилоот, масъали марбут ба муҳочирати меҳнатӣ, маҳсусан ҷараёнҳои муҳочирати зеҳнӣ, ба як масъалаи ҷиддии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфтаанд. Таҳлили илмӣ ва амалии вазъи муҳочирати меҳнатии аҳолии кишвар нишон медиҳад, ки ин раванд ҳамзамон бо пайомадҳои мусбат ва манғӣ барои бозори меҳнат ва захираҳои инсонӣ алоқаманд аст.

Тибқи арзёбии муаллиф, масъалаи муҳочирати зеҳнӣ, ки маънои ҳаракати мутахассисони баландиҳтисос ва донишмандонро ба кишварҳои дигар дорад, бояд таҳқиқ ва танзим карда шавад. Дар раванди таҳқиқ, муаллиф консепсияҳои қалидии назариявӣ – ба мисли “фирори мағзҳо”, “гардиши мағзҳо”, “воридшавии мағзҳо” ва “табодули дониш”-ро баррасӣ намудааст. Ба назари ў, маҳз консепсияи «гардиши мағзҳо» ба шароити рушди қадрӣ ва илмии Тоҷикистон беҳтар мутобиқ буда, имкони баргардонидани мутахассисони дар ҳориҷа таҳсилдида ва фаъолияти касбӣ доштаро фароҳам месозад.

Муаллиф бо истифода аз таҳлили муосири концептуалӣ ва моделҳои байнамилалӣ муайян намудааст, ки набудани низоми самараноки бозгардондани қадрҳои зеҳнӣ ва норасоии сиёсати ҳавасмандгардонии баргашти мутахассисон яке аз сабабҳои асосии шиддат гирифтани муҳочирати доимии зеҳнӣ мебошад.

Аз ҷумла, муаллиф барномаи президентии “Дурахшондагон”-ро ҳамчун як намунаи амалӣ барои тарбияи қадрҳои рақобатпазир дар ҳориҷ ва ҷойгиршавии онҳо дар соҳторҳои миллӣ мисол овардааст. Тибқи маълумоти оморӣ, аксари ҳатмкунандагони ин барнома дар идораҳои давлатӣ фаъолият доранд, вале омори баргашт ва истифодаи самараноки салоҳиятҳои онҳо ҳанӯз нокифоя аст.

Хулосаи таҳлилӣ нишон медиҳад, ки муҳочирати зеҳнӣ дар Тоҷикистон як равандест, ки ҳам таҳдид ва ҳам имкониятро дар бар мегирад. Дар ин замина, муаллиф зарурати табдил додани «firori maғzҳo» ба «гардиши maғzҳo»-ро пешниҳод менамояд, ки дар он на танҳо баргардонидани кадрҳо, балки истифодаи дурдаст ва шабакаҳои ҳамкорӣ бо диаспораи зеҳнӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва марказҳои илмии хориҷӣ низ дар назар гирифта мешавад.

Ба тавсияи муаллиф, низоми такмилёфтаи сиёсати муҳочират бояд дар ҷорҷӯбай Стратегияи рушди миллӣ то соли 2030 бознигарӣ шуда, бо тадбирҳои ҳадафманд, аз қабили барномаҳои бозгашти кадрҳо, дастгирии фаъолияти илмӣ ва ҷорӣ намудани механизмҳои ҳавасмандсозӣ такмил дода шавад.

Таҳлили дар диссератсия гузаронидашуда нишон медиҳад, ки солҳои охир равандҳои муайяни коҳиши ҷараёни муҳочирати меҳнатӣ мушоҳида мешаванд, ки таҳлили амиқ ва шарҳи омилҳои асосии онро тақозо мекунад. Сабабҳои коҳиши муҳочирати меҳнатӣ дар Тоҷикистон ҳусусияти бисёрҷанба дошта, ба маҷмӯи омилҳои дохилӣ ва берунӣ алоқаманданд. Аз ҷумла, аз соли 2015 то 2023, тибқи маълумоти оморӣ, шумораи муҳочирони меҳнатии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия коҳиш ёфтааст. Ин раванд, пеш аз ҳама, ба беҳтар шудани вазъи иқтисодӣ дар дохили қишвар, сиёсати фаъолонаи давлат дар самти саноатикунонии босуръат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва татбиқи барномаҳои ҳавасмандгардонии шуғл иртибот дорад.

Яке аз омилҳои асосии коҳишёбии муҳочирати меҳнатӣ, рушди босуръати инфрасоҳтори истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки боиси афзоиши имкониятҳои шуғл дар дохили қишвар гардидааст. Дар доираи татбиқи Стратегияи миллии рушд ва ҳадафҳои ҷоруми миллӣ, ҳамасола зиёда аз 100 ҳазор ҷойи нави корӣ таъсис дода мешавад. Ин тадбир, дар шароити афзоиши аҳолии қобили меҳнат (аз 4,5 миллион нафари соли 2010 то наздик 6 миллион дар соли 2023), аҳамияти хоса дорад.

Омили дигари муҳими коҳиши муҳочират, вобастагии шадиди иқтисоди миллии Тоҷикистон ба интиқоли маблағҳои муҳочирон мебошад. Тибқи

маълумоти Бонки Ҷаҳонӣ, ҳиссаи маблағҳои интиқолдодашуда дар сохтори ММД дар баъзе солҳо ба 52% расидааст (расми 4).



Расми 4 - Интиқоли маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ аз соли 2008 то соли 2024

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [5]

Бо вучуди манфиатҳои кӯтоҳмуддати ин манбаъ, вобастагии аз ҳад зиёд ба сарчашмаҳои ғайриустувор (бо назардошти таваррум, тафйири қурби асьора ва маҳдуд шудани сиёсати муҳочиратии кишварҳои қабулкунанда) барои иқтисоди миллӣ хавф дорад.

Таҳлилҳои муаллифи диссертатсия нишон медиҳад, ки аз соли 2010 инҷониб, тамоюли рӯ ба афзоиш доштани муҳочирати кадрҳои соҳибхисос ва олимони ҷавон ба назар мерасад. Аз ҷумла, таҳлилҳои сохтории гендерӣ ва синнусолии муҳочирон нишон медиҳанд, ки беш аз 94% муҳочирон мардон ва аксарияти онҳо ҷавонони синни 18-29 сола мебошанд. Ин раванд аз як тараф ба қобилияти баланди меҳнатии ин гурӯҳ, вале аз тарафи дигар ба норасоии имкониятҳои шуғл дар дохили кишвар ишора мекунад. Номутаносибии сохтори таълим ва бозори меҳнат, паст будани сатҳи таҳсилоти касбӣ, аз ҷумла он ки танҳо 21,9% муҳочирон таҳсилоти касбӣ доранд, масъалаи дигарест, ки дар коҳиши додани муҳочират ва татбиқи сиёсати шуғл нақши ҳалкунанда дорад.

Дар заминаи таҳқиқоти мазкур, муаллиф бо истифода аз маълумоти расмии оморӣ ва натиҷаҳои таҳлилҳои иҷтимоию иқтисодӣ саҳми шахсии худро дар муайянсозии равандҳо ва омилҳои коҳиши муҳоҷирати меҳнатӣ, баҳусус дар таҳияи таснифи омилҳо, арзёбии нақши сиёсати давлатии шуғл ва таҳияи тавсияҳо барои ҷалби кадрҳои соҳибхтисос ба бозори меҳнати доҳилӣ гузоштааст.

Яке аз хулосаҳои асосии таҳқиқоти мазкур он аст, ки танзими самараноки муҳоҷирати меҳнатӣ танҳо дар ҳолате мұяссар мегардад, ки давлат сиёсати устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва таҳсилотиро бо дарназардошти талаботи бозори доҳилии меҳнат роҳандозӣ намояд. Ин амал бояд ба диверсификатсияи иқтисодиёт, рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна, рушди баҳши сайёҳӣ ва таъмини инфрасоҳтори устувор асос ёбад.

Дар кори илмӣ масъалаи таъсири давлат ба равандҳои муҳоҷират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври амиқ ва системавӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Муҳоҷират ҳамчун падидай иҷтимоию иқтисодӣ на танҳо таъсири мустақим ба бозори меҳнат ва вазъи иҷтимоии аҳолӣ дорад, балки ба равандҳои макроиқтисодии кишвар низ таъсири назаррас мерасонад. Дар тадқиқоти мазкур равобити мураккаби муҳоҷират бо рушди иқтисодӣ, коҳиши шиддати иҷтимоӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ нишон дода шудааст.

Тибқи натиҷаҳои таҳлил, механизми танзими муҳоҷират бояд ба таҳқими ҳамкорӣ бо кишварҳои қабулкунанда, ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирон ва истифодаи самараноки маблағҳои интиқолии онҳо нигаронида шавад. Дар ин замина, ҳамоҳангсозии сиёсати муҳоҷират бо сиёсати иҷтимоӣ, демографӣ ва шуғл яке аз омилҳои муҳими баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ арзёбӣ гардидааст.

Тибқи натиҷаҳои пажуҳиш, дар фаъолияти давлат ҷиҳати танзими муҳоҷират, мушкилоти номувоғиқати талабот ва пешниҳоди қувваи корӣ дар бозори меҳнат ҳамчун омили асосии ташаккули равандҳои муҳоҷиратӣ муайян карда шудааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар соли 2023 талаботи корхонаҳо ба қувваи корӣ ҳамагӣ 9-10% пешниҳоди бозори меҳнатро ташкил

дода, ин нишондиҳанда нисбат ба солҳои қаблӣ бетағиҳир боқӣ мондааст. Дар ин замина, ба ҳар як ҷойи кори пешниҳодгардида тақрибан 10-12 нафар талабгор рост меояд.

Дар таҳқиқот ҳамчунин динамикаи муҳоҷирати дохилӣ ва хориҷии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2023 баррасӣ шудааст. Маълум гардид, ки муҳоҷирати бебозгашт (бо иваз кардани ҷойи истиқомат) дар аксари минтақаҳо тамоюли коҳиширо нишон дода, танҳо дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий афзоиш ёфтааст. Омилҳои демографӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, инчунин сатҳи пасти шуғл дар дехот ба ин раванд таъсири мустақим расондаанд (ҷадвали 6).

Ҷадвали 6. - Муҳоҷирати хориҷӣ ва дохилии бебозгашт (бо иваз кардани ҷойи истиқомат) дар моҳҳои январ-марти солҳои 2014-2023 (ҳаз. нафар)

	2014			2023		
	Шумораи аҳолии кӯчаидаомада	Шумораи аҳолии кӯчидарафта	Аз муҳоҷират кам шудан (-) ва афзудани аҳолӣ (+)	Шумораи аҳолии кӯчаидаомада	Шумораи аҳолии кӯчидарафта	Аз муҳоҷират кам шудан (-) ва афзудани аҳолӣ (+)
Ҷумҳурии Тоҷикистон	39,6	45,3	-5,7	27,0	34,9	-7,9
Шаҳр	16,6	17,0	-0,4	10,9	10,8	-0,1
Дехот	23,1	28,3	-5,2	16,1	15,9	-0,2
ВМҚБ	0,4	1,3	-0,9	0,6	1,2	0,6
Вилояти Суғд	7,4	9,7	-2,3	6,0	7,6	-1,6
Вилояти Ҳатлон	14,6	21,3	-6,7	13,6	16,6	-5
ш.Душанбе	5,7	3,3	2,4	3,2	3,7	0,5
НТҔ	11,1	8,8	2,3	3,5	5,8	-2,3

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: [5. с 35 – 39]

Дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки давлат барои беҳтарсозии вазъи муҳоҷирон ва танзими ҷараёнҳои муҳоҷирat тадбирҳои муҳталиф меандешад. Аз ҷумла, таҳияи санадҳои меъёрий-хуқуқӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти даҳлдор, ташкили курсҳои омӯзишиӣ барои муҳоҷирон ва пурзӯр намудани назорати давлатии ин равандҳо аз ҷумлаи онҳоянд.

Дар таҳлили сохторио динамикии диссертационӣ, нақши саноатикуонии босуръат ҳамчун омили муҳими коҳиши миқёси муҳочирати меҳнатӣ ба таври васеъ нишон дода шудааст. Тибқи маълумотҳо, соли 2023 дар кишвар 3453 корхонаи саноатӣ фаъолият намудааст, ки ин нисбат ба соли 2015 (2310 корхона) 1,5 баробар зиёд мебошад. Афзоиши ҳачми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидан шароити иқтисодӣ метавонанд ба коҳиши шиддати муҳочиратӣ ва баланд бардоштани сатҳи шуғли аҳолӣ мусоидат намоянд.

Дар кори илмӣ пешниҳод гардидааст, ки рушди бахши саноат бо ҷалби сармоягузориҳои доҳиливу хориҷӣ, истифодаи технологияи муосир ва омодасозии мутахассисони баландиҳтисос бояд ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил дода шавад. Зикр гардидааст, ки Тоҷикистон метавонад тавассути гузариш аз модели аграрию саноатӣ ба модели саноатию аграрӣ, иқтидори содиротии худро афзоиш диҳад ва мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии вобаста ба муҳочиратро коҳиш диҳад. Ҳамин тарик, дар натиҷаи тадқиқоти гузаронидашуда, як қатор тавсияҳои амалӣ барои такмили механизми танзими давлатии муҳочират пешниҳод гардидаанд, ки татбиқи онҳо ба устувории рушди иқтисод ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии аҳолии Тоҷикистон мусоидат ҳоҳад кард.

Дар боби чорум «**Таҳлили шаклҳои нави шуғли аҳолӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рақамикуонӣ**» масоили марбут ба таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ва рақамикуонӣ ба бозори меҳнат баррасӣ шудаанд. Шаклҳои нави фаъолияти меҳнатӣ, аз қабили меҳнати рақамӣ ва дурдаст таҳлил гардида, имкониятҳо ва таҳдидҳои он дар шароити Тоҷикистон нишон дода шудаанд. Роҳҳои танзими ин шаклҳо бо назардошти воқеиятҳои нави иқтисодӣ баррасӣ шудаанд.

Дар тадқиқоти диссертационӣ масъалаи таъсири ҷаҳонишавӣ ба танзими муҳочират ва бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки раванди ҷаҳонишавӣ бо фароҳам овардани имкониятҳои нав дар бозорҳои меҳнат ва афзоиши ҳаракати озодӣ

кувваи корӣ, инчунин бо ташаккули таҳдидҳои нав, ба монанди вобастагии шадид аз бозорҳои хориҷӣ ва афзоиши рақобат, ба танзими давлатии ин равандҳо таъсири амиқ мерасонад.

Раванди ҷаҳонишавӣ ба бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ду самти асосӣ таъсир мерасонад. Аз як ҷониб, имкониятҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва густариши шаклҳои нави шуғл, аз ҷумла кори фосилавӣ, ба пайдоиши ҷойҳои нави корӣ дар доҳили кишвар мусоидат мекунанд. Аз ҷониби дигар бошад, вобастагии иқтисоди миллӣ аз муҳочирати меҳнатӣ ва маблағҳои интиқолии муҳочирон афзоиш ёфта, талаботи бозори доҳилии меҳнат ба танзим ва ҳамоҳангсозии самтҳои сиёсати давлатӣ ниёз пайдо мекунад.

Муаллиф дар таҳқиқот муайян намудааст, ки яке аз натиҷаҳои муҳими ҷаҳонишавӣ барои Тоҷикистон фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди бозори меҳнати фосилавӣ мебошад. Дар ин замина, таҷрибаи кишварҳое чун Ҳиндустон ва Ҷин нишон медиҳад, ки бо истифодаи самараноки захираҳои зеҳнӣ ва рушди инфрасоҳтори рақамӣ, имконоти иштирок дар бозорҳои ҷаҳонии меҳнат тавассути кор аз масофа ба таври назаррас афзоиш мейёбад.

Дар кори илмӣ зикр шудааст, ки дар солҳои охир дар Тоҷикистон низ тамоюлҳои мусбат дар ин самт мушоҳида мешаванд. Аз ҷумла, баъзе баҳшҳои иқтисод, ба монанди соҳаҳои технологияҳои иттилоотӣ, хизматрасониҳои молиявӣ ва омӯзиши маҷозӣ, тадриҷан ба шаклҳои фосилавии кор гузариш мекунанд (ҷадвали 7).

Ҷадвали 7. – Номгӯи ихтисосҳои ширкаткунанда дар бозори меҳнати кори фосилавӣ

№	Номгуи ихтисосҳо
1.	Барномасози телефон. Барнома барои дастгоҳи мобилӣ, ки одатан дар системаи оператсионии Android ё iOS кор мекунад. Ба маъни васеътар, барнома ҳама гуна забони барномасозӣ, аз ҷумла барномаи онлайн аст.
2.	Барномасозии компьютерӣ. Барномасозии компүтерӣ раванди навиштан ва ташкили маҷмуи дастурҳо мебошад, ки онҳо ба воситаи забонҳои барномасозии компүтерӣ, аз қабили C++, Java, JavaScript, HTML, Python, Ruby ва Rust фаъолият менамоянд.
3.	Блогер. Ин шахсест, ки блоги худро дар Интернет роҳандозӣ мекунад, ки дар он мундариҷа дар мавзӯи муайян нашр мекунад. Блогерҳо метавонанд ба афкори ҷамъиятӣ таъсир расонанд, масалан, одамонро барои истифодаи баъзе маҳсулот ё хизматрасониҳо ҳавасманд кунанд.

Идомаи ҷадвали 7

4.	Дизайнер. Шахсе, ки дар соҳаҳои муҳталифи саноат машғул аст (аз ҷумла, меъмор, дизайнер, рассом, ороишгари плакатҳо ва дигар графикаи таблиғотӣ, веб-дизайнер мебошад.
5.	Меъмор. Мутахассиси баландиҳтисос, ки фаъолияти он ба таҳияи консепсияҳо ва қабули қарорҳои меъморӣ нисбат ба объектҳои гуногун - биноҳо, иншоот, худудҳо нигаронида шудааст.
6.	Молшинос. Шахсе мебошад, ки вобаста ба пешниҳод ва фурӯши молҳо фаъолият мекунад.
7.	Муҳосиб. Шахсе, ки доир ба фаъолияти самти молиявӣ, даромад ва ҳароҷот дар корхона масъул аст. Вазифаҳои муҳосиб тақсимот, назорат ва ҳисоб намудани даромад ва саривақт пардоҳт намудани музди меҳнат ба кормандон, пардоҳти андозҳо ва пешбуруди баҳисобигрии молиявӣ машғул аст. Барои муҳосибон дар ҳама ташкилотҳои давлатӣ, тиҷоратӣ ва гайритичоратӣ, ки баҳисобигрии молиявӣ гузаронида мешавад, талабот зиёд мебошад.
8.	Мураббии варзишиӣ. Тренер барои омодагии ҷисмонӣ, техника, тактика, стратегияро муайян мекунад.
9.	Мушовир. Шахсе мебошад, ки дар қӯмак бо машварати ў дар қабули ҳар гуна қарори роҳбар ё роҳбарияти ягон ташкилот иштирок мекунад.
10.	Омӯзгорони таълимӣ. Мутахассисе мебошад, ки бо донишҷӯёни курс дарсҳои видеой мегузаронад, дар доираи фанҳои худ донишро ба онҳо мерасонад.
11.	Равоншинос. Мутахассисе мебошад, ки олами ботинии одам, психика ва соҳтори он, инчунин, муносибати онҳоро бо муҳити зист меомӯзад.
12.	Тарҷумон. Шахсе мебошад, ки барои тарҷумаи ҳар гуна хӯҷҷатҳо ва фильмҳо машғул мебошад.
13.	Таҳтилагар. Мутахассисе мебошад, ки дар соҳаи муайяни фаъолият ба тадқиқоти таҳтилий ва ҷамъбастиқунӣ машғул аст, усулҳои таҳтилиро хуб медонад, одатан равандҳоро пешгӯй карда, барномаҳои ояндадори рушдро таҳия карда метавонад.
14.	Таҳтиргар. Мутахассисе мебошад, ки бо матн кор мекунад, яъне мазмуни онро мувофиқи талаботи жанри муайян соҳти, тафтиш ва ислоҳ мекунад, нашрия (китоб, журнال, рӯзнома ва ғайра)-ро барои чоп тайёр мекунад.
15.	Ҳабарнигор. Мутахассисе мебошад, ки барои эҳё намудани фарҳанг, таъриҳ, ҷомеашиноӣ ва ғайра, ки давраҳои пурраи эҷод ва идоракуни журналистикаи амалӣ дар ҷомеа, таъсири он ба тағиирот дар равандҳои иҷтимоӣ мебошад.

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси талаботи бозори меҳнати кори фосилавӣ

Дар диссертатсия таъкид шудааст, ки бо вучуди пешрафтҳои зикршуда, бозори меҳнати кори фосилавӣ дар Тоҷикистон то ҳол дар марҳилаи ташаккул қарор дорад ва барои рушди устувори он зарурати таҳияи механизми муассири танзими давлатӣ вучуд дорад. Ин механизм бояд аз як ҷониб, ҳифзи ҳуқуқҳои кормандони фосилавӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти онҳо ва аз ҷониби дигар, таъмини даромадҳои андозии устувор ба буҷети давлатӣ ва ҳавасмандгардонии корфармоёнро дарбар гирад.

Дар тадқиқот инчунин муайян гардидааст, ки яке аз роҳҳои муассири танзими муҳочирант ва бозори меҳнат дар шароити ҷаҳонишавӣ ин рушди

саноати рақамӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкории технологӣ мебошад. Таҳлили таҷрибаи кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ нишон медиҳад, ки ташкили кластерҳои рақамӣ ва минтақаҳои маҳсуси иқтисодӣ метавонад ба рушди босуръати соҳаҳои нав ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ мусоидат кунад.

Дар натиҷаи таҳқиқот чунин хулоса бароварда шудааст, ки таъсири ҷаҳонишавӣ ба танзими бозори меҳнат ва муҳочират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун омили бисёрсамтӣ бояд дар асоси барҳӯрди мутавозини сиёсати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ идора карда шавад. Механизми танзими давлатӣ дар ин самт бояд ҳамзамон ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандонро таъмин намуда, шароити мусоид барои рушди баҳшҳои рақамии иқтисодиёт ва истифодаи пурраи имкониятҳои ҷаҳонишавиро фароҳам оварад.

Дар тадқиқоти диссертационӣ масъалаи таъсири рақамикунонӣ ба танзими бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муҳочират мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки рушди иқтисоди рақамӣ ҳамчун яке аз тамоюлҳои асосии иқтисоди ҷаҳонӣ на танҳо дар самти технологӣ, балки дар сохтори бозори меҳнат ва муносибатҳои меҳнатӣ низ дигаргунҳои амиқ ба миён овардааст.

Тибқи таҳлили натиҷаҳои тадқиқот, ки дар кори илмӣ анҷом дода шудааст, таъсири рақамикунонӣ ба бозори меҳнат асосан дар се самт инъикос мегардад: иваз шудани сохтори шуғл, тағйир ёфтани талабот ба малакаҳои меҳнатӣ ва шакл гирифтани усулҳои нави идоракуни захираҳои инсонӣ.

Дар диссертатсия қайд мегардад, ки рақамикунони бозори меҳнат имконият медиҳад, ки занону ҷавонон аз минтақаҳои дурдаст ба бозори меҳнат ҷалб гарданд, ки дар шароити муҳочират ин ҷанба аҳамияти маҳсус дорад. Рушди платформаҳои онлайнӣ барои пайдо намудани ҷойи кор ва иҷрои вазифаҳои меҳнатӣ дар асоси шартномаҳои фосилавӣ аз омилҳои асосии танзими муносибатҳои меҳнатӣ дар фазои рақамӣ маҳсуб мейбад.

Муаллиф дар натиҷаи таҳлили таҷрибаи байналмилалӣ муайян намудааст, ки кишварҳо, ки низоми самараноки танзими давлатии рақамикунони бозори

мехнатро роҳандозӣ намудаанд, тавонистаанд сатҳи шуғлро баланд бардошта, миқёси муҳоҷирати меҳнатиро коҳиш дижанд. Аз ҷумла, таҷрибаи кишварҳои Ҳиндустон, Лаҳистон ва кишварҳои Аврупои Шарқӣ нишон медиҳад, ки истифодаи технологияҳои рақамӣ ба рушди шуғли фосилавӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии қувваи корӣ мусоидат менамояд.

Ҳамин тавр, дар кори илмӣ собит карда шудааст, ки рақамикунонии иқтисодӣ ҳамчун воситаи муассири танзими бозори меҳнат дар шароити муҳоҷират метавонад яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии шуғли аҳолӣ бошад.

Дар тадқиқот муайян гардидааст, ки шаклҳои нави фаъолияти меҳнатӣ дар заминаи равандҳои рақамикунонӣ, рушди технологияи иттилоотӣ ва густариши муносибатҳои иқтисодии глобалӣ ба таври назаррас инкишоф ёфта, ба ташаккули бозори меҳнат таъсири амиқ мерасонанд. Аз ҷумла, шаклҳои ба монанди аутсорсинг, аутстаффинг, краудсорсинг ва фриланс ҳамчун падидаҳои нави бозори меҳнат мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Дар таҳлил зикр шудааст, ки аутсорсинг барои ҳалли мушкилоти норасоии кадрҳо, маҳсусан дар соҳаҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, хизматрасонӣ ва муҳандисӣ, нақши калидӣ мебозад. Дар навбати худ, ки аутстаффинг бо вучуди хусусияти ғайрирасмии худ, имконият медиҳад, ки муносибатҳои меҳнатӣ бо мутахassisони баландиҳтисос дар доираи шартномаҳои мушаххас ба роҳ монда шаванд.

Дар тадқиқот қайд шудааст, ки краудсорсинг, ҳамчун модели ҷалби захираҳои интеллектуалӣ тавассути шабакаҳои маҷозӣ, барои иҷрои вазифаҳои мушаххас дар заминаи ҳамкории дастаҷамъӣ имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Ин шакли меҳнат имконияти ташкили лоиҳаҳои эҷодӣ, илмӣ ва техникӣ бо ҷалби мутахassisони ихтиёрӣ ва озодро муҳайё месозад, ки ба рушди захираҳои инсонӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёт мусоидат мекунад.

Фриланс, ҳамчун шакли маъмули меҳнати мустақил, дар кори илмӣ ҳамчун омили муҳими рушди бозори меҳнат дар шароити рақамикунонӣ

баррасӣ гардидааст. Муаллиф муайян намудааст, ки фриланс барои шахсоне, ки меҳоҳанд мустақилона ва озодона фаъолият намоянд, имкониятҳои васеъ фароҳам оварда, ба қоҳиши шиддати иҷтимоӣ ва афзоиши даромадҳои шахсӣ мусоидат менамояд. Дар таҳлилҳо зикр шудааст, ки бо вучуди афзалияташ, фриланс бо як қатор мушкилот, аз ҷумла набудани кафолатҳои иҷтимоӣ, ноустувории даромад ва набудани ҳимояи меҳнатӣ рӯбарӯ мебошад.

Дар кори илмӣ муайян карда шудааст, ки рушди шаклҳои нави фаъолияти меҳнатӣ на танҳо имкониятҳои иқтисодиро васеъ менамояд, балки зарурати таҳияи механизмҳои нави танзими ҳуқуқӣ ва иҷтимоиро ба миён меорад. Муаллиф дар асоси таҳлилҳои муфассал пешниҳод менамояд, ки барои танзими муассири шаклҳои нави меҳнатӣ бояд ҷораҳои зерин андешида шаванд:

- таъмин намудани асосҳои ҳуқуқии фаъолияти меҳнатии аутсорсинг, аутстаффинг, краудсорсинг ва фриланс дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ташкили низоми сӯғуртаи иҷтимоӣ барои кормандони фаъолияткунанда дар шаклҳои нави меҳнат;
- рушди инфрасоҳтор ва платформаҳои миллӣ барои фаъолияти меҳнатии мустақил ва фосилавӣ;
- таҳқими ҳамкории давлат ва бахши ҳусусӣ дар соҳаи тайёр кардани мутахассисон барои шаклҳои нави фаъолияти меҳнатӣ;
- таҳияи барномаҳои маҳсуси бозомӯзӣ ва такмили ихтисос барои мутобиқ намудани қувваи корӣ ба талаботи бозори меҳнати рақами;
- ташаккули механизмҳои мониторинг ва баҳодиҳии таъсири шаклҳои нави меҳнат ба бозори меҳнат ва вазъи иҷтимоӣ.

Дар натиҷаи таҳлили муфассали шаклҳои нави фаъолияти меҳнатӣ дар диссертасия муайян карда шудааст, ки ин шаклҳо, бо вучуди ҳусусияти ғайрианъанавӣ ва камбудиҳои мавҷуда, имкониятҳои нави рушди бозори меҳнатро фароҳам оварда, метавонанд ҳамчун воситаи муассири таъмини шуғл ва беҳтарсозии сатҳи зиндагии аҳолӣ хизмат кунанд.

Дар боби панчум «**Самтҳои такмилдиҳии танзими давлатии бозори меҳнат дар шароити коҳишёбии равандҳои муҳочират**» моделҳо ва самтҳои асосии сиёсати давлатӣ ҷиҳати такмили танзими бозори меҳнат дар шароити коҳиши муҳочират таҳлил шудаанд. Роҳҳои мукаммалгардонии идоракунии муҳочират, истифодаи таҷрибаи байналмилалӣ ва пешниҳоди механизмҳои нав барои таъмини мувозинати бозор мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Дар шароити рушди муосири иҷтимоию иқтисодӣ яке аз масъалаҳои мубрами сиёсати давлатии меҳнатӣ таъмини ҳолати мувозинатӣ дар бозори меҳнат ба ҳисоб меравад. Дар Тоҷикистон, масъалаи номувозинатии байни талабот ва пешниҳоди қувваи корӣ дар тӯли даҳсолаҳои охир ҳусусияти устувор пайдо кардааст. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ин номувозинатӣ бештар ба номувофиқати соҳтории кадрҳо, набудани мутобиқати таҳассусҳо бо эҳтиёҷоти воқеии бозори меҳнат ва инчунин ба омилҳои демографӣ ва муҳочиратӣ вобаста аст.

Омилҳои асосии номувозинат дар бозори меҳнат дар диссертатсия чунин гурӯҳбандӣ шудаанд:

1. Номувофиқати соҳтории кадрҳо: қисми зиёди хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ихтисосҳое доранд, ки ба талаботи воқеии бозори меҳнат ҷавобгӯ нестанд. Таҳлил нишон медиҳад, ки дар соли 2023 аз 40,9 ҳазор хатмкардагони муассисаҳои олии кишвар, 9,1 фоизи онҳо мақоми бекориро соҳиб шудаанд.


2. Муҳочирати меҳнатӣ: ҳар сол тақрибан 500-600 ҳазор нафар шаҳрвандони кишвар ба муҳочирати меҳнатӣ меравад. Ин раванд ба коҳиши пешниҳод дар доҳили кишвар таъсир мерасонад, вале дар айни замон талабот ба кадрҳои корӣ боқӣ мемонад.

3. Паст будани сатҳи музди меҳнат: дар соли 2020 музди миёнаи кормандони корхонаҳои давлатӣ 1393 сомонӣ ва дар бахши саноат 2546 сомониро ташкил додааст. Ин нишондиҳандаҳо имконияти ҷалби кадрҳои баландихтисосро коҳиш медиҳанд.

4. Омилҳои демографӣ: афзоиши доимии аҳолии зери синни қобили меҳнат дар солҳои 2015-2023 ба 24,4% афзоиш ёфта, дар оянда низ фишор ба бозори меҳнатро идома хоҳад дод.

Бо назардошти омилҳои зикршуда, дар таҳқиқоти мазкур модели таъмини ҳолати мувозинатӣ дар бозори меҳнати Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. Модел самтҳои зеринро дар бар мегирад:

- рушди ҳамкории муассисаҳои таҳсилотӣ бо корхонаҳо тавассути фармоишҳои мақсаднок барои омода намудани кадрҳо;
- баланд бардоштани чандирии бозори меҳнат тавассути омодасозии барномаҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос бо дарназардошти талаботи ҷории бозор;
- истифодаи механизмҳои ҳавасмандсозӣ барои корфармоён ҷиҳати ташкили ҷойҳои кории нав, аз ҷумла тавассути имтиёзҳои андозӣ ва дастгирии молиявӣ;
- такмили низоми иттилоотии бозори меҳнат барои мониторинг ва пешгӯии динамикаи тақозо ва пешниҳод;
- баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирӣ музди меҳнат дар соҳаҳои афзалиятнок.



Расми 6. - Модели таъмини ҳолати мувозинатӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сарчашма: Аз тарафи муаллиф сохта шудааст.

Дар баробари ин, зарур аст, ки сиёсати давлат дар самти танзими бозори меҳнат ба рушди захираҳои инсонӣ таваҷҷуҳи бештар диҳад. Бо назардошти он, ки Тоҷикистон дорои захираҳои васеи меҳнатӣ мебошад, истифодаи самараноки ин иқтидор метавонад ба рушди устувори иқтисодӣ мусоидат намояд. Аммо бе ислоҳоти ҷиддӣ дар низоми омодасозии кадрҳо, баланд бардоштани сатҳи музди меҳнат ва беҳтар намудани шароити меҳнат ноил шудан ба ҳолати мувозинатӣ ғайриимкон аст.

Дар натиҷаи таҳлили рақамӣ муайян гардид, ки агар сиёсати мазкур амалӣ карда шавад, то соли 2030 метавон сатҳи шуғлро дар бахши расмӣ то 50-55 фоиз афзоиш дод ва сатҳи бекориро аз 9,1% то 5-6% қоҳиш дод. Инчунин, ҳаҷми талабот ба кадрҳо дар соҳаҳои саноат ва хизматрасонӣ метавонад ба 20-25% афзоиш ёбад, ки дар навбати худ имкониятҳои ҷалби аҳолии қобили меҳнатро дар доҳили кишвар беҳтар менамояд.

Ҳамин тарик, модели пешниҳодшуда ҳамчун воситаи муосири таъмини мувозинати бозори меҳнат метавонад барои такмил додани сиёсати шуғл ва беҳтар кардани ҳамкории бозори меҳнат ва таҳсилот заминаи устувор фароҳам оварад. Бо истифода аз ин модел, мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд сиёсати фаъоли танзимкунандай бозори меҳнатро амалӣ намоянд ва ба рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии кишвар мусоидат қунанд.

Дар таҳқиқоти мазкур муҳочирант ҳамчун яке аз омилҳои муҳими таъсиррасон ба бозори меҳнат ва иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Муҳимијати масъалаи танзими давлатии муҳочирант дар он зоҳир мегардад, ки дар шароити афзоиши аҳолӣ, нобаробарии тақозо ва арзai қувваи корӣ дар доҳили кишвар ва вазъияти ноустувори бозори меҳнат, муҳочиранти меҳнатӣ ба яке аз роҳҳои асосии таъмини шуғли аҳолӣ табдил ёфтааст.

Дар кори илмӣ зикр гардидааст, ки таҷрибаи давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон, аз қабили ИМА, Канада, кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, Австралия ва Россия, дар самти идоракунии равандҳои муҳочирант омӯзиши амиқро тақозо менамояд. Махсусан, таҷрибаи Британияи Кабир дар истифодаи низоми

холгузорӣ ҳангоми интихоби муҳоҷирон ва таҷрибаи Иттиҳоди Аврупо дар муайянсозии квотаҳо ва ҷалби мутаҳассисони баландиҳтисос, дар шароити Тоҷикистон низ дорои аҳамияти назаррас мебошад.

Дар натиҷаи таҳлил муайян карда шудааст, ки муҳоҷирати меҳнатии аҳолии Тоҷикистон асосан ба самти Россия равона гардида, ҳудуди 90% муҳоҷирони меҳнатии кишвар дар ин давлат фаъолият менамоянд. Вале, бо дарназардошти тағйирёбии шароити иқтисодӣ ва сиёсати муҳоҷиратии Россия, диверсификатсияи самтҳои муҳоҷират барои Тоҷикистон аҳамияти муҳими стратегӣ қасб мекунад. Дар ин самт, зарурати таҳқими ҳамкориҳои давлатӣ бо кишварҳои қабули қувваи корӣ ва ҷалби васеи ташкилотҳои ғайридавлатӣ ба раванди танзими муҳоҷират маҳсус таъкид шудааст.

Омӯзиши таҷрибаи давлатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ дар асоси таҳлили воқеии бозори меҳнат, муайянсозии соҳаҳои дорои камбуди кадрҳо ва гузаронидани барномаҳои мақсадноки омодасозии кадрҳо амалӣ мегардад. Аз ин рӯ, дар кори илмӣ таъкид мегардад, ки низоми таҳсилоти қасбӣ ва бозори меҳнати Тоҷикистон бояд ба ҳамдигар пайванди зич дошта бошанд. Муаллиф муайян намудааст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол чунин ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи зарурӣ амалӣ нашуда, боиси афзоиши номувоғиқатиҳои соҳторӣ дар бозори меҳнат мегардад.

Дар диссертатсия таҳлили нишондиҳандаҳои рақамӣ нишон медиҳад, ки дар солҳои охир шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафарбар мешаванд, ҳамасола ба ҳисоби миёна 5-7% афзоиш ёфтааст. Аз ҷумла, тибқи маълумоти расмӣ, дар соли 2023 шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон ба 1,1 миллион нафар расидааст, ки нисбат ба соли 2015 тақрибан 30% зиёд мебошад. Аз ин шумора, беш аз 80% ба соҳаҳои соҳтмон, хизматрасонӣ ва кишоварзӣ ҷалб гардидаанд. Ҳамзамон, муаллиф дар таҳқиқоти ҳуд муайян намудааст, ки саҳми муҳоҷирати меҳнатӣ дар ММД кишвар аз 28% дар соли 2015 то 33% дар соли 2023 афзоиш ёфтааст.

Яке аз мушкилоти муҳими идоракуни мухоҷирати меҳнатӣ, ки дар таҳқиқот баррасӣ шудааст, набудани механизмҳои муассири хифзи ҳукуқҳои

мехнатии шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷи кишвар мебошад. Дар кори илмӣ зикр мегардад, ки ҳангоми таҳияи сиёсати муҳочиратӣ бояд ба таҷрибаи кишварҳое, ки муҳочирони меҳнатиро бо шароити иҷтимоии мусоид ва кафолатҳои ҳуқуқӣ таъмин менамоянд, такя намуд. Аз ҷумла, таҷрибаи Испания ва Италия дар самти ба кор қабул намудани муҳочирон танҳо дар ҳолати набудани кадрҳои маҳаллӣ ва пешниҳоди манзили иҷтимоӣ барои муҳочирон даркор аст.

Муаллиф муайян намудааст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бояд барномаҳои маҳсуси омодасозии муҳочирони меҳнатӣ ба роҳ монда шаванд, ки омӯзиши забон, фарҳанг ва қонунгузории кишвари қабулқунанда, инчунин баланд бардоштани малакаҳои касбиро фаро мегирад. Таҳқиқот нишон додааст, ки то 70% муҳочирони меҳнатии тоҷик дар кишварҳои қабулқунанда ба сабаби надонистани забон ва набудани малакаҳои зарурии касбӣ ба кори паствузд машғул мешаванд.

Дар диссертатсия инчунин зарурати татбиқи таҷрибаи Италия ва Кореяи Ҷанубӣ дар масъалаи ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо диаспораҳо ва бозгардонидани мутахассисони баландихтисос ба ватан мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Хулоса ва тавсияҳои пешниҳодшуда дар асоси таҳлили таҷрибаи ҷаҳонӣ ва воқеияти бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида, ба ташаккули сиёсати самараноки идоракунии муҳочират нигаронида шудаанд. Аз ҷумла, чунин самтҳои афзалиятноки сиёсати муҳочиратӣ муайян карда шудаанд:

- такмили қонунгузории соҳаи муҳочират ва мутобиқсозии он ба талаботи бозори дохилии меҳнат;
- диверсификатсияи самтҳои муҳочират ва коҳиши вобастагии муҳочирати меҳнатӣ аз Федератсияи Россия;
- рушди низоми тайёр ва бозомӯзии кадрҳо бо назардошти талаботи бозорҳои меҳнати хориҷӣ;

- таҳқими ҳамкорӣ бо давлатҳои қабулкунандай муҳочирон ва таъсиси марказҳои муштараки омодасозӣ ва сертификаткунонии қувваи корӣ;
- ҷалби васеи диаспораҳои тоҷик ба рушди иқтисоди миллӣ ва баргардонидани мутахассисони баландиҳтисос ба ватан.

Ҳамин тарик, дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда муайян гардид, ки барои такмили идоракунии муҳочират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати таҳияи низоми мӯкаммали идоракунӣ, ки ба таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ такя менамояд, пеш омадааст.

Дар тадқиқот ҳамчунин масъалаи такмили танзими давлатии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодию иҷтимоӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бозори меҳнат омили калидии рушди устувори иқтисодиёт ва некуаҳволии иҷтимоии аҳолӣ маҳсуб ёфта, танзими самараноки он шарти зарурии ҳалли масъалаҳои шуғл ва коҳиши сатҳи бекорӣ мебошад.

Дар кори илмӣ зикр шудааст, ки ҳолати кунунии бозори меҳнат зери таъсири як қатор омилҳои дохилӣ ва хориҷӣ қарор дошта, рушди демографӣ, камбуди ҷойҳои кори доимӣ, сатҳи баланди муҳочирати меҳнатӣ ва нобаробарии рушди минтақавӣ масъалаҳои ҳалталаб боқӣ мемонанд. Дар ин замина, зарурати таҳия ва татбиқи чорабиниҳои комплексӣ барои такмили низоми идоракунии бозори меҳнат беш аз пеш эҳсос мегардад.

Тибқи маълумоти оморӣ, то соли 2030 шумораи аҳолии қобилии меҳнат дар ҷумҳурӣ ба зиёда аз 7 млн нафар хоҳад расид, ки ин нишондиҳандагӣ назар ба соли 2021 тақрибан 20% афзоишро нишон медиҳад. Дар баробари ин, динамикаи таъсиси ҷойҳои кори нав ва имкониятҳои дохилии бозори меҳнат барои қонеъсозии талаботи афзоянда ба таври кофӣ мутаносиб нест. Аз ин рӯ, таҳлили ҳамbastagии демографӣ ва иқтидори бозори меҳнат барои муайян намудани самтҳои афзалиятноки танзими давлатӣ аҳамияти хосса пайдо менамояд.

Дар диссертатсия қайд мегардад, ки таҷрибаи байналмилалӣ оид ба танзими бозори меҳнат нишон медиҳад, ки давлатҳои пешрафта тавассути

механизмҳои ҳавасмандгардонии иқтисодӣ, танзими қонунгузорӣ, рушди инфрасохтори бозори меҳнат ва дастгирии шуғли аҳолӣ ба кохиши сатҳи бекорӣ ва таъмини шуғли босифат муваффақ шудаанд. Аз ҷумла, кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, Кореяи Ҷанубӣ, Канада ва Австралия дар ин самт моделҳои самарабахшро истифода мебаранд, ки мутобикгардонии талабот ва пешниҳоди бозори меҳнатро таъмин менамояд.

Тадқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳад, ки яке аз масъалаҳои муҳимми танзими бозори меҳнат дар ҷумҳурӣ нобаробарии минтақавии шуғл мебошад. Дар вилоятҳои кӯҳистони кишвар сатҳи шуғли аҳолӣ назар ба шаҳрҳои қалон ба таври ҷашнгарӣ пасттар аст. Бо дарназардошти ин омил, дар диссертатсия зарурати диверсификатсияи иқтисодиёти минтақавӣ, рушди соҳибкории хурду миёна ва ҷорӣ намудани механизмҳои ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ дар вилоятҳоро маҳсус таъкид мекунад.

Дар ҷараёни таҳқиқот муайян карда шудааст, ки барои паст кардани дараҷаи шиддатнокии бозори меҳнат дар Тоҷикистон бояд як қатор ҷорабинихои зерин амалӣ гарданд:

- таъсиси ҷойҳои кори сердаромад дар бахшҳои афзалиятнок;
- такмили низоми қасбомӯзӣ ва бозомӯзии кадрҳо;
- дастгирии давлатии шуғли гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ;
- рушди бозори виртуалии меҳнат;
- баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои миёнаравии шуғл.

Дар кори илмӣ ҳамзамон зарурати татбиқи таҷрибаи байналмилалӣ, аз ҷумла таҷрибаи Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ дар самти танзими бозори меҳнат ва муҳочирад ба таври муфассал баррасӣ гардидааст.

Муҳимтарин ҳулосаи дар тадқиқот ба дастомада ин аст, ки рушди устувори бозори меҳнат дар Тоҷикистон бидуни танзими мақсаднок ва ҳамоҳангсозии сиёсати шуғл бо равандҳои демографӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ғайриимкон мебошад. Дар баробари ин, зарурати таҳияи барномаҳои маҳсуси давлатӣ оид ба таъмини шуғли аҳолӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна,

коҳиши иқтисодиёти ниҳонӣ ва баланд бардоштани сатҳи саводнокии меҳнатӣ ва касбӣ барои ҳалли масъалаҳои мавҷудаи бозори меҳнат аҳамияти ҳаётӣ пайдо мекунад.

Дар натиҷа, сиёсати давлатии танзими бозори меҳнат дар Тоҷикистон бояд ба рушди шуғли устувор, таъмини ҷойҳои кори босифат, коҳиши сатҳи бекорӣ ва ҳимояи иҷтимоии аҳолии қобили меҳнат нигаронида шавад. Танҳо дар шароити ҳамгирои самараноки иқтидорҳои давлатӣ, хусусӣ ва иҷтимоӣ, идоракунии муассир ва истифодаи оқилонаи захираҳои меҳнатӣ муюссар мегардад, ки бозори меҳнат ба як муҳаррики воқеии рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар табдил ёбад.

ХУЛОСА

А) Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

1. Дар диссертатсия аз ҷониби муаллиф асоснок карда шудааст, ки механизми танзими давлатии фаъолияти самараноки бозори меҳнат, маҷмӯи тадбирҳо, усулҳо ва воситаҳоеро дар бар мегиранд, ки бо истифода аз қонунҳои умумии иқтисодӣ ва стратегияҳои маҳсус, метавонанд таъсири муассир ба сатҳи шуғл дошта бошанд. Ин механизмҳо инчунин таҳлили қарорҳо ва фаъолиятҳое мебошанд, ки дар сатҳҳои гуногун (давлатӣ, маҳаллӣ ва минтақавӣ) қабул шуда, мақсади асосии онҳо ташкили шароити муносиб барои коҳиш додани бекорӣ ва баланд бардоштани самаранокии бозори меҳнат мебошад. Татбиқи чунин механизмҳо, ҳамчун воситаҳои танзимкунанда, барои эътидол овардан ва беҳтар намудани вазъи шуғл дар ҷомеа аҳамияти муҳим дорад. Танзими бозори меҳнатро метавон як намунаи заминавии низоми умумии танзими иқтисодӣ ҳисобида, он ҳамчун як навъ «механизми тавозун» дар системаи иқтисодӣ амал мекунад. Ин механизм вазифадор аст, ки барои ба эътидол овардани муносибатҳо ва равандҳои иқтисодии байни манфиатҳои гуногун ва талабот ба меҳнат қӯмак расонад, то ҳадафи асосии рушди устувор бошад [5-М].

2. Бо дарназардошти таҳқиқоти гузаронидашуда, дар асоси таҳлил ва синтези таърифҳои ҷойдошта, дар диссертатсия таърифи нави бозори меҳнат

ҳамчун бозори меҳнат, ки маҷмуи муносибатҳои иқтисодӣ ва ҷойе аст, ки дар он субъектҳои иқтисодӣ дар асоси қонунҳои бозорӣ ва унсурҳои таркибии он, яъне арзаю тақозои меҳнат, муносибатҳои меҳнатиро ба роҳ монда, амалиётҳои барои тарафҳо муғидро анҷом медиҳанд, пешниҳод карда шудааст. Ин таъриф бар хилофи таърифҳои пешина, ки бозори меҳнатро танҳо ҳамчун макон ё фазо, ки дар он коргарон ва корфармоён вомехӯранд, таваҷҷӯҳи бештар ба муносибатҳои иқтисодӣ ва механизмҳои бозорӣ, ки дар онҳо манфиатҳои тарафҳо тавассути талабот ва пешниҳод дар бозори меҳнат амал мекунад. Бо ин васила, бозори меҳнат ҳамчун як раванди динамикӣ ва фарогир дар шакли умумии муносибатҳои коргарон ва корфармоён бо равандҳои қонунӣ ва иқтисодӣ фароҳам оварда мешавад [4-М].

3. Аз нигоҳи муаллиф, бозори меҳнат ба ду самт тақсим мешавад; бозори давлатии меҳнат, бозори ғайридавлатии меҳнат:

а) Бозори давлатии меҳнат – ин механизвест, ки барои танзими раванди пардоҳти музди меҳнат ва шароити корӣ мусоидат мекунад, инчунин кафолатҳои ҳифзи иҷтимоӣ, такрористехсол ва тақсимоти қувваи корӣ, тайёр кардани мутахассисон ва бозомӯзии мутахассисони соҳибхисосро таъмин менамояд. Ин бозор инчунин ба таъмин кардани шуғли аҳолӣ ва раванди муҳочиради меҳнатӣ тавассути амали қонунҳои талабот ва пешниҳоди меҳнат, ки барои равандҳои иқтисодии гуногун кӯмак мерасонанд, мусоидат мекунад.

б) Бозори ғайридавлатии меҳнат – ин механизмҳо ва муҳити байни коргарон (соҳибони меҳнат) ва соҳибкорон (корфармоён) аст, ки дар он равандҳои хариду фурӯш (киро) ва музди меҳнат амалӣ мешавад. Дар чунин бозор, ба ҷои даҳолати мустақими давлат, муносибатҳо ва шартҳо дар асоси озодии иқтисодӣ, талабот ва пешниҳод дар соҳаи меҳнат ташкил ёфтаанд. Меҳнат дар бозори ғайридавлатӣ ҳамчун як мол ва ё хидмат фурӯхта мешавад, ки корфармоён барои он музд медиҳанд ва коргарон барои пешниҳод кардани қувваи корӣ шартҳои мувоғиқро ҷустуҷӯ мекунанд.

Танзими бозори ғайридавлатии меҳнат дар асоси механизми озоди бозор амал мекунад, ки дар он амал кардани қонунҳои талабот ва пешниҳод, арзишу

шартҳои бозори меҳнат ва сатҳи музди меҳнат тавассути ҷалби коргарон ва соҳибкорон мувофиқи эҳтиёҷот ва манфиатҳои дучониба ташкил мешавад. Дар ҷунин бозор, давлат на ҳамчун як омили мустақим, балки бештар ҳамчун танзимкунандай муҳити қонунӣ ва зарурии молиявӣ барои хифзи ҳуқуқи меҳнат ва таъмини баробарии шартҳои меҳнатӣ амал мекунад [6-М].

4. Бар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда, метавон ҳулоса кард, ки дар шароити имрӯзai рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои амалӣ намудани таҷрибаҳои институтсионалӣ, ки бо мақсади паст кардани шиддат дар бозори меҳнат ва беҳтар кардани вазъи шуғл равона шудаанд, тамоми шароити лозима ва имкониятҳо мавҷуд мебошанд. Татбиқи ҷунин ҷораҳо дар минтақаҳои қишвар метавонад ба беҳтар кардани муҳити меҳнат ва афзоиши сатҳи шуғл кумак кунад. Таҷрибаи ҷаҳонии қишварҳои пешрафта нишон медиҳад, ки онҳо дар ҳуд фишиангҳои гуногуни таъсиргузор ба соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ ва иҷтимоии ҳуд доранд, ки ба онҳо имкон медиҳад, ки стратегияи ҳавасмандгардонии нигоҳдории ҷойҳои кории кӯҳна ва таъсиси ҷойҳои нави кориро амалӣ кунанд. Ин таҷрибаҳо ҳамчунин барои ҷалби гурӯҳҳои дорои рақобатпазирии пасти аҳолии қишварҳо, ки дар бозори меҳнат имкониятҳои маҳдуд доранд, ба фаъолияти меҳнатӣ равона шудаанд. Дар ин раванд, муҳим аст, ки муносибатҳои иҷтимоӣ ва меҳнатӣ дар қишвар тавассути истифодаи усулҳои муассири танзимкунӣ, ки дар таҷрибаи байналмилалӣ санҷида шудаанд, рушд ёбад [10-М, 32-М].

5. Самтҳои муҳимми танзими бозори меҳнат – ин танзими равандҳои муҳочират мебошад. Қишварҳо бо истифода аз механизми танзими муҳочират метавонанд ба сатҳи шуғл дар доҳили қишвар таъсир расонида, мувозинати макроиктисодиро ба вучуд оваранд. Муҳочират, ҳамчун як ҷузъи муҳими муомилаҳои меҳнатӣ, метавонад дар тағйироти назарраси вазъи шуғл ва иқтисодии қишвар нақши муҳим бозад. Таҷрибаи баязе давлатҳо, ки сиёsatҳои муҳочиратии ҳудро бо муваффақият татбиқ кардаанд, нишон медиҳад, ки онҳо тавонистаанд барои ҳалли мушкилоти шуғл ва иқтисод дар қишвар шароити беҳтар эҷод кунанд. Барои намуна, баязе қишварҳо муҳочиратро ҳамчун як

манбаи муҳим барои пур кардани ҷойҳои корӣ ва таъмини қувваи корӣ дар соҳаҳои муҳим, ки дар онҳо маҳдудияти кадрӣ вуҷуд дорад, истифода мебаранд. Дар ҳолати дигар, давлатҳои дигар дар роҳҳои танзими муҳочират ва баён кардани сиёсати дуруст ба мушкилоти ҷиддӣ дучор мешаванд. Масалан, дар баъзе ҳолатҳо, муҳочирати бебозгашти мардум ва набудани сиёсати устувор метавонад боиси камбуди нерӯи корӣ ва таҳдидҳо ба таҳаввулоти иҷтимоии қишвар гардад. Аз ин рӯ, барои пешгирии чунин мушкилот, муҳим аст, ки қишварҳо сиёсати муҳочирати устуворро амалӣ намоянд [8-М].

6. Ба андешаи мо, дар шароити иқтисоди гузариш, ҳангоми таҳияи сиёсати танзими шуғл, ки ба муҳочират асос ёфтааст, дар доираи барномаи ягонаи мамлакат бояд ба ҷанбаҳои муҳим диққати маҳсус дода шавад. Аввалан, дуруст ҷобаҷонии аҳолӣ аз нуқтаи назари иқтисодӣ, ки имконият медиҳад, ки манбаъҳои меҳнат ба таври самаранок ба соҳаҳои муҳим равона шаванд, бидуни ширкати давлат дар равандҳои ҷараёндоштаи муҳочират амалӣ кардан ғайриимкон аст. Давлат бояд барои танзими муҳочират ва роҳнамоии қувваи корӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои мусбат нақши фаъоли худро ичро кунад. Дуюм, самти муҳочирати аҳолӣ бояд на аз тарикӣ даҳолати мустақим, балки бо истифода аз методи таъсири бавосита, аз қабили таҳия ва пешниҳоди сиёсати беҳтар, тарҳрезии барномаҳои мақсаднок ва ташкили шароити муносиб барои рушди муҳочирати меҳнатӣ, тағиیر дода шавад. Ҳадаф бояд таъсис додани муҳити дуруст барои муҳочирати коргарон ва ҷалби онҳо ба баҳшҳои устувор ва саривақтӣ бошад. Сеюм, муҳочирони меҳнатӣ метавонанд дар шароити иқтисоди гузариш бо саҳм гузоштан дар баланд бардоштани сатҳи истеҳсолот ва кам кардани сатҳи камбизоатӣ дар қишвар нақши муҳим бозанд. Муҳочирон метавонанд ба раванди иқтисодӣ ва шуғл мусоидат намоянд, ки дар натиҷа сатҳи зиндагии мардум беҳтар мешавад. Чорум, барои тавсеаи иқтисоди миллӣ ва ноил шудан ба рушди устувор, иқтидори истеҳсолии мамлакат бояд барқарор ва таҳқими ёбад. Ҳадаф бояд дар ҷалби сармоя, навоварӣ ва рушди инфрасохтор буда, ҳамаи ин омилҳо барои рушди саривақтӣ ва устувори иқтисоди қишвар зарурӣ мебошанд. Панҷум, таъмини музди меҳнати арзанда

ба кормандони дар бахши расмии иқтисодӣ фаъолияткунанда, ки на танҳо бо ҳалли масъалаҳои норасоии кадрҳо, балки бо баланд бардоштани сатҳи шуғл ва беҳтар намудани шароити корӣ, бевосита ба рушди иқтисод ва кам қардани бекорӣ мусоидат меқунад [31-М].

7. Бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самтҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, сиёсӣ, демографӣ ва ҷуғрофӣ дар кишвар алоқаманд мебошад. Рушди босамари бозори меҳнат як омили асосии баланд бардоштани сатҳи шуғли аҳолӣ ва як нишондиҳандай калидии рушди иҷтимоиву иқтисодӣ мебошад. Дар шароити муосири иқтисодӣ, омили муҳимтарини рушди бозори меҳнат решакан қардани мушкилоти бекорӣ ва кам қардани муҳочирати меҳнатӣ аст. Муҳочирати меҳнатӣ, ки асосан талаботи қувваи кориро муайян меқунад, на танҳо ҳамчун як ҳаракати мардум, балки ҳамчун як раванди мураккаби иҷтимоӣ ва иқтисодӣ баррасӣ мешавад. Ин раванд метавонад таъсироти амиқ ба мувозинати бозори меҳнат, рушди иқтисод ва ҳолати иҷтимоии аҳолӣ дошта бошад, ки барои муваффақияти сиёсати шуғл ва рушди устувори иқтисодӣ зарур аст. Ин раванд метавонад ба бисёр паҳлуҳои ҷомеа таъсир расонад, аз ҷумла ба масъалаҳои хонавода, саломатӣ, таълим ва рушди устувори минтақаҳо. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки самаранокии шуғл ва баланде шудани сатҳи шуғли аҳолӣ, ҳамчунин кам қардани бекорӣ ва муҳочирати меҳнатии номатлуб, бо истифода аз шаклҳои гуногуни ташкили меҳнат ва муҳити мувофиқ барои рушди коргарон беҳтар мегардад. Ба тариқи муқоиса, метавонад як қатор давраҳои дарозмуддат нишон диҳад, ки самаранокии муносибатҳо дар бозори меҳнат, яъне таъсири татбиқи сиёсати дуруст дар муҳити меҳнатӣ, дар ҳамаи ҷанбаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таъсир мерасонад.

Дар натиҷа, барои таъмини рушди устувор ва баланд бардоштани сифати зиндагии мардум, бояд бозори меҳнат ҳамчун як ҷузъи муҳими сиёсати иҷтимоиву иқтисодӣ дар мамлакат эътироф шуда, ба он таваҷҷуҳ ва ҷораҳои муассир равона карда шаванд [18-М, 49-М].

8. Бояд қайд намуд, ки дар тӯли зиёда аз даҳ сол захираҳои меҳнатии Тоҷикистон дар аксари давлатҳои ИДМ ва дигар кишварҳои хориҷӣ истифода

шуда, дар рушди иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ ва иқтидори зеҳниу иҷтимоии ин давлатҳо саҳми назаррас гузаштаанд. Аҳолии қобили меҳнати мамлакат, бо мустақилона бартараф қардани монеаҳои бузурги иқтисодӣ, равонӣ ва ҳукуқӣ, барои дарёфти ҷойи кор ва таъмини зиндагӣ ба дигар давлатҳо сафар мекунанд. Ин раванд ба муҳочирон имконият медиҳад, ки дар кишварҳои хориҷӣ на танҳо ҷойи кор пайдо кунанд, балки таҷрибаи корӣ ва қасбӣ низ пайдо кунанд, ки ба рушди шаҳсӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии онҳо мусоидат мекунад. Ҷанбаи мусбати муҳочирати меҳнатии хориҷӣ, албатта, даромадҳои иловагӣ ва нисбатан баланди оилаҳоест, ки яке аз аъзояшон «барои кор» ба хориҷа рафтааст. Аз ҷониби дигар, муҳочирати меҳнатии хориҷӣ шиддатнокиро дар бозори меҳнат коҳиши медиҳад, зеро дар натиҷаи муҳочират, баъзе коргарон аз бозори дохилии меҳнат хориҷ мешаванд, ки барои фароҳам овардани ҷойҳои кории бештар барои аҳолии боқимонда мусоидат мекунад. Ҳамин тавр, муҳочират метавонад ба сатҳи шуғл ва устувории бозори меҳнат дар дохили кишвар таъсири мусбӣ расонад, ки ба таҳқими иқтисоди миллӣ ва кам қардани сатҳи бекорӣ мусоидат мекунад.

9. Муҳочирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон бо иштироки фаъолона дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот ва хизматрасонӣ, инчунин тавассути татбиқи малакаҳои қасбӣ ва таҷрибаи амалӣ, ба пешрафти бахшҳои муҳими иқтисоди кишварҳои қабулкунанда мусоидат намудаанд. Ин раванд дорои манфиатҳои дучониба мебошад: барои кишварҳои қабулкунанда, муҳочирати меҳнатӣ имкони истифодаи қувваи кории нисбатан арzonро фароҳам оварда, ба афзоиши маҳсулнокӣ ва даромаднокии иқтисодӣ мусоидат мекунад, барои Тоҷикистон бошад, муҳочирати меҳнатӣ ба сифати воситаи муҳими дастгирии молиявии оилаҳо амал мекунад, зеро муҳочирон ба ватан маблағҳои назаррасе меғиристанд, ки дар натиҷа сатҳи даромад ва сифати зиндагии хонаводаҳои онҳо боло меравад. Илова бар ин, муҳочирати меҳнатии хориҷӣ дар дохили кишвар таъсири устувор дошта, ба коҳиши фишор дар бозори меҳнат, маҳсусан дар шароити номувозинатии талабот ва пешниҳоди қувваи корӣ, мусоидат мекунад. Дар маҷмӯъ, ин раванд ҳамчун ҷузъи муҳими танзими

ғайримустақими бозори меҳнат ва механизми ғайрианъанавии баланд бардоштани устувории иҷтимоии аҳолӣ арзёбӣ мешавад. [8-М].

10. Таҳлили мутаҳаррикии муҳоҷиратии аҳолии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки шумораи нафароне, ки дар хориҷа фаъолияти меҳнатии ғайрирасмӣ доранд, хеле зиёдтар аз шумораи нафаронест, ки расман тавассути мақомоти давлатӣ ба кор даромадаанд. Дар шароити ташаккули муносибатҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ташкил ва танзими муҳоҷирати меҳнатии хориҷӣ аҳамияти бештар қасб мекунад, ки барои аксари давлатҳои дар низоми иқтисоди ҷаҳонӣ фаъолиятдошта, хос аст [7-М].

11. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки сатҳи шуғли аҳолӣ дар иқтисоди миллӣ ба таври мустақим ба ҳаҷм ва соҳтори харочоти умумии дохилӣ вобаста мебошад. Аз ҷумла, дар байни чор манбаи асосии харочоти умумӣ истеъмоли ниҳоӣ, харочоти давлатӣ, содирот ва сармоягузорӣ танҳо ду унсур, яъне сарфай давлатӣ барои сармоягузориҳои асосӣ ва сармояи хусусӣ, ҳамчун манбаъҳои қалидии ташаккули иқтидорҳои истеҳсолии нав баромад мекунанд. Вале истифодаи ин манбаъҳо ба як қатор маҳдудиятҳои соҳторӣ ва молиявӣ мувоҷех аст. Аз як тараф, маҳдуд будани имкониятҳои буҷаи давлатӣ ва вобастагии он ба даромадҳои андозӣ, ки хусусияти ғайримустақими фишори молиявӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ доранд, метавонад ба коҳиши ҳавасмандии субъектҳои ҳоҷагидорӣ барои тавсеаи истеҳсолот ва таъсиси ҷойҳои корӣ оварда расонад. Натиҷаи ин раванд паст шудани сатҳи сармоягузории давлатӣ ва дар маҷмуъ, нокифоягии маблағгузорӣ барои дастгирии рушду инкишофи соҳаҳои истеҳсолӣ мебошад. Аз тарафи дигар, ҷалби сармояи хусусӣ, хусусан дар шакли сармоягузориҳои дарозмуддат, ба омилҳои номуайян ва ҳавфҳои макроиқтисодӣ саҳт вобастагӣ дорад. Норасони кафолатҳо, сатҳи баланди ҳавфи иқтисодӣ, номукаммалии муҳити институтионалӣ ва набудани механизмҳои устувори ҳимояи сармоягузор ба паст шудани омодагии бахши хусусӣ барои ташкили лоиҳаҳои нави истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ боис мешавад. Дар маҷмуъ, маҳдудияти сармоягузории дарозмуддат ба яке аз монеаҳои асосии ташаккули рушди устувори иқтисодӣ ва таъмини шуғли

пурмаҳсул табдил ёфта, зарурати ислоҳоти институтсионалӣ, сиёсати ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ ва диверсификатсияи манбаъҳои маблағузориро бештар гардонад. Танҳо дар чунин шароит имкони таъмин намудани рушди шуғли устувор ва фарогири аҳолии қобили меҳнат вучуд хоҳад дошт. [21-М, 22-М, 23-М, 26-М].

12. Бо дарназардошти таҳқиқоти ба сомон расонидашуда, муаллиф анҷом додани корҳои зеринро дар самти танзими давлатии бозори меҳнат зарур мешуморад:

Якум, бояд истилоҳоти соҳаи меҳнат, шуғл ва бозори меҳнат муайян карда шаванд, то ҳадди дақиқи мақоми мухталиф дар бозори меҳнат фаҳмида шавад. Ин барои ба таври дуруст дарк кардани муносибатҳо ва ҳадафҳои соҳа зарур аст.

Дувум, шаклҳои қонунии муносибатҳои меҳнатӣ бояд муайян гардида, қонунгузорӣ дар ин соҳа такмил дода шавад, ки ба рушди муносибатҳои меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи коргарон мусоидат кунад.

Сеюм, таҳия ва ҷорӣ намудани номгуйи нави касбҳо (шуғлҳо) мувофиқи стандартҳои байналмилалӣ ва мутобиқсозии он бо стандартҳои касбӣ барои беҳтар кардани системаи коргарӣ ва мутобиқ кардани мутахассисон бо талаботи бозор зарур аст.

Чаҳорум, бо ҷалби шарикони сеҷониба Дастурамал барои корфармоён оид ба қонунгузории меҳнат ва шуғл, идоракунии захираҳои инсонӣ таҳия карда шавад, ки барои рушди самараноки сиёсати меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи меҳнатии коргарон муҳим аст.

Панҷум, ҳисботи оморӣ бояд такмил дода шавад, ва дар тадқиқоти қувваи корӣ нишондиҳандаҳо барои гузаронидани таҳлили мунтаҳами муносибатҳои меҳнатӣ доҳил карда шаванд, ки барои гирифтани маълумоти дуруст ва эҷоди сиёсати устувор дар бозори меҳнат зарур аст.

Шашум, созишномаҳои дучониба бо кишварҳои ИДМ вобаста ба масъалаҳои муҳочирати меҳнатии хориҷӣ бояд ба имзо расонида шаванд, ки принципҳои бунёдии ҳимояи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи меҳнатии муҳочиронро,

ки дар Конвенсияҳои Созмонҳои Байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, таҷассум кунанд.

Ин тадбирҳо барои рушди устувири бозори меҳнат, дурустии идоракуни захираҳои инсонӣ, ҳифзи ҳуқуқи коргарон ва беҳтар кардани сатҳи шуғл ва вазъи иқтисодӣ дар кишвар қӯмак мерасонанд [30-М].

Б) Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

1. Ба андешаи мо, бо мақсади равиши нисбатан боэътиимодтар барои муайян кардани шуғли ғайрирасмӣ, тавсия дода мешавад, ки шуғли ғайрирасмӣ ҳамчун як намуди муносибатҳои меҳнатӣ бидуни бастани шартномаи расмии меҳнатӣ байни корманд ва корфармо баррасӣ карда шавад. Ин намуди шуғл дар асоси созишномаҳои шифоҳӣ ё шартномаҳои ҳуқуқии шахрвандӣ татбиқ мегардад, ки дар он тарафҳо ба созиш расида, талабот ва шароити корӣ муайян мешаванд, вале барои гузариш ба муносибатҳои расмии меҳнатӣ шартҳои қонунии дигар амал мекунанд. Дар чунин ҳолат, назар ба шуғли расмӣ, ки бо шартномаи меҳнатӣ ва ҳуқуқи кафолати иҷтимоии мутобиқ пайванд дорад, шуғли ғайрирасмӣ нисбатан мутобиқшуда ба талабот ва вазъи конъюнктурии бозори меҳнат аст. Аммо, бо вучуди онро, эҳтимолияти камбузидҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии, ки метавонад коргарон ва корфармоёно ба мушкилот мувоҷех кунад, низ назаррас аст. Аз ин рӯ, барои роҳандозии самараноки чунин тартиб, зарур аст, ки механизми дуруст ва қонунигардонии шуғл дар ҳар ду қисм таҳия ва амалӣ шавад [29-М].

2. Барои решакан кардани мушкилоти мазкур, пеш аз ҳама, бояд дарк кард, ки на танҳо ҷанбаҳои иқтисодӣ, балки иҷтимоӣ-психологӣ низ ба паҳншавии падидаи мазкур мусоидат мекунанд. Омилҳои зиёде мавҷуданд, ки боиси паҳншавии падидаи номбурда мегарданд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон, мавҷудияти шуғли ғайрирасмӣ на ҳама вақт танҳо оқибатҳои манғӣ дорад, балки аксар вақт ба манфиатҳои коргарон ва корфармоён ҷавобгӯ аст, ки ин на танҳо баланд бардоштани сифати қонунгузории меҳнатро дар самти фароҳам овардани «шароити қонунгузорӣ» барои шуғли нисбатан

фасехтар, аз чумла ворид намудани категорияҳои нави коргарон дар сохтори шуғли аҳолӣ» тақозо мекунад [49-М].

3. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки муваффақият дар коҳиш додани миқёси шуғли ғайрирасмиро танҳо тавассути татбиқи як сиёсати фарогири соҳаҳои гуногуни танзим, оmezиши механизмҳои ҳавасмандкунӣ ва таҳримҳо, аз чумла ҳадафҳои васеътар барои такмили институтҳо, ислоҳоти иқтисодӣ ва тағиیر додани меъёрҳои иҷтимоӣ ба даст овардан мумкин аст, ки ба коҳиши қобили қабули муносибатҳои ғайрирасмӣ оварда мерасонанд. Дар доираи тадқиқот тавсияҳо оид ба кам кардани шуғли ғайрирасмӣ ва музди меҳнати пинҳонӣ бо назардошти ҳам таҷрибаи ҷаҳонӣ ва ҳам ҳусусияти сабабҳои шуғли ғайрирасмӣ дар Тоҷикистон ва талошҳое, ки ҳукumat дар ин самт пайгирий менамояд, таҳия шудаанд [29-М].

4. Дар асоси гуфтаҳои боло, бо такя ба тадқиқоти байналмилалӣ ва натиҷаҳои таҳлилҳои гузаронидашудаи роҳҳои ҳалли мушкилоти шуғли ғайрирасмии аҳолӣ, татбиқи чунин чорабинихои мукаммалро дар соҳаи шуғл мувофиқи мақсад мешуморем:

- татбиқи сиёсати макроиктисодӣ ба манфиати шуғл, ки тақозои маҷмуӣ, сармоягузории самаранок ва тағиироти сохторӣ ба таъсиси корхонаҳо ва ҷойҳои нави корӣ нигаронида шудааст;

- такмили сиёсати андозбандӣ ва инфрасохтори соҳавӣ, ки ба афзоиши шуғли аҳолӣ, рушди ҳосилнокии меҳнат, равандҳои сабуккунандай тағиироти сохторӣ дар соҳаи соҳибкорӣ ва саноат мусоидат мекунад;

- таҳияи сиёсати корпоративӣ, ки корхонаҳои устувор, аз чумла корхонаҳои хурд ва миёна ва фаъолияти соҳибкориро дастгирӣ мекунад, инчунин санадҳои дуруст ва шаффофи меъерӣ-ҳуқуқӣ барои мусоидат ба гузариш ба бахши расмӣ ва таъмини рақобати одилонаро таъмин менамояд;

- малака ва таҳсил дар қонеъ кардани ниёзҳои доимо тағиирёбандай бозори меҳнат ва технологияҳои нав, ҷорӣ намудани низоми омӯзиши якумрӣ, ки барои рушди устувори бозори меҳнат ва ташкили муҳити устувори шуғл кӯмак мерасонад;

- баланд бардоштани сифати низоми таълим ва ҷорӣ намудани низоми дучонибаи омӯзиш ва ба шуғл фаро гирифтан, ки дар доираи он корхонаҳо ҷавононро ҳамчун «донишомӯз» қабул меқунанд ва онҳоро тавассути барномаҳое, ки эҳтиёҷоти соҳибкориро инъикос меқунанд, таълим медиҳанд [29-М].

5. Тадқиқот нишон дод, ки набудани ҳамкории муассир байни бозори хидматрасонии таълимӣ ва бозори меҳнат боиси номутаносибии тақозо ва арза дар бозори меҳнат мегардад. Ин нобаробарӣ, пеш аз ҳама, бо нарасидани кадрҳои баландиҳтисос аз як тараф ва бекории аҳолӣ аз тарафи дигар алоқаманд ҳоҳад буд. Барои ҳалли чунин мушкилот, бо дарназардошти ҳамкории зичи ҳамаи иштирокчиёни бозор, самаранокии ҳамкории бозори ташкилоту корхонаҳои кофармо ва муассисаҳои таълимӣ бардоштан лозим аст. Таъсиси раванди ҳамкорӣ бо низоми таҳсилоти қасбӣ бо ниёзҳои бозори меҳнат ниҳоят муҳим аст. Сарфи назар аз барзиёдатии кадрҳои баландиҳтисос дар кишвар, масъалаи кадрҳо дар ояндаи наздик ҳеле мубрам мегардад. Дар робита ба ин, зарур аст, ки барои ташкили ҳамкории байни муассисаҳои олии таълимӣ ва корфармоён дар сатҳи ҳеле баланд ҷораҳои даҳлдор андешида шаванд [8-М];

6. Дар асоси ҷамъбости натиҷаи таҳқиқот модели таъмини ҳолати мувозинӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод менамоем. Модели пешниҳодшаванд се марҳилаи муҳимро дар бозори меҳнати кишвар вобаста ба ҳолати иқтисодиёт, вазъи демографии кишвар ва қувваи корӣ, номувозинатии тақозо ва арза дар бозори меҳнат, ҳолати номувозинатӣ ва наздикшавӣ ба ҳолати мувозинатии тақоза ва арза бозори меҳнат арзёбӣ менамояд [9-М].

7. Зарур мешуморем барои паст намудани дараҷаи шиддатнокии бозори меҳнат ва кам кардани фишори зиёдшавии қувваи корӣ ба он чунин ҷораҳо роҳандозӣ карда шавад:

- фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ барои рушди ташаббусҳои соҳибкорӣ, ки ба таъсиси ҷойҳои кории сердаромад дар тамоми самтҳои фаъолият нигаронида шудааст;

- ҳавасмандгардонии рушди бахшҳо ва кластерҳои дорои дараҷаи технологији баланд, на танҳо ба баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории минтақа, балки то андозае ба афзоиши субъектҳои соҳибкорӣ, афзоиши шумораи ҷойҳои корӣ ва инчунин ба шуғли аҳолӣ мусоидат меқунад;

- бо дарназардошти пешрафти технологияи иттилоотию иртиботӣ, зарур аст, ки механизми рушди бозори виртуалии меҳнат дар соҳаҳои иқтисодиёти қишвар таҳия карда шавад, ки ҳузури фаъоли коргарро дар давраи муайян тақозо наменамояд. Ин бозор метавонад барои қоҳиш додани монеаҳои маконӣ ва вақти кории анъанавӣ ба вучуд ояд ва барои талошҳои самараноктар ва мусоидат ба рушди коргарон дар замони нави иқтисодии рақамӣ қӯмак қунад;

- такмил додани механизмҳои фаъолияти институтҳои ҳокимияти давлатӣ, зоро дараҷаи рушди бозори меҳнат аз бисёр ҷиҳат аз сифати зиндагӣ дар минтақаҳои қишвар, аз сатҳи татбиқи қонунгузории давлатӣ дар маҳаллҳо вобаста аст;

- ҳавасмандгардонии афзоиши шуғли аҳолӣ, татбиқи барномаҳои маҳсуси давлатӣ, ки ба бозомӯзии кормандон нигаронида шудаанд, инчунин барномаҳои баланд бардоштани ҳаракати нерӯи меҳнатӣ бо мақсади ҷалби онҳо ба бахшҳои ояндадори иқтисодиёт, метавонад ба рушди устувори бозори меҳнат мусоидат қунад [21-М].

8. Вобаста ба таҳқиқоти гузаронидашуда чунин самтҳои стратегии танзими бозори меҳнатро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоем:

- тақвияти таъминоти институтсионалии танзими рушди бозори меҳнат, бо дарназардошти кам кардани ҳаҷми фаъолиятҳои танзимнашаванда ва микдори ҷойҳои ғайрирасмии таъсисдодашуда;

- диверсификациияи иқтисодиёти қишвар бо мақсади таъмини шуғли пурсамар, баланд бардоштани самаранокии меҳнат ва даромади аҳолӣ, ташкили худмашғулиятӣ ва ба тартиб даровардани фаъолияти соҳибкории инфиродии бақайдгирифтанашуда дар минтақаҳо ва деҳоти икшвар;

- татбиқи механизмҳои ташкилии беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ бо мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолияти бозорҳои хурди меҳнат, баланд бардоштани фаъолияти соҳибкории аҳолӣ;
- таъсиси низоми самараноки муҳити маъмурӣ ва иттилоотию коммуникатсионӣ. Ин раванд кӯмак мекунад, ки бо истифода аз технологияи муосир ва иттилооти дуруст, шахсони корӣ ба имкониятҳои беҳтари корӣ ва рушди касбӣ даст ёбанд;
- такмили таъминоти ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодии низоми батанзимдарории муҳоҷирати меҳнатӣ ва баланд бардоштани миқёси шуғли аҳолӣ дар бозорҳои дохилӣ ба эҷоди механизми устувор ва самаранок барои муҳоҷирати меҳнатӣ кӯмак мекунад. Ин тадбирҳо, ки ҳуқуқҳои муҳоҷиронро ҳифз мекунанд ва барои рушди иқтисоди дохилӣ имкониятҳои бештар фароҳам меоранд, метавонанд ба коҳиш додани бекорӣ ва таҳқими иқтисоди кишвар мусоидат кунанд [6-М].

9. Зарурати объективии таҳия ва амалӣ намудани тадбирҳои фарогир ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии танзими бозори меҳнат дар шароити муосири рушди иҷтимоиву иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам дар давраи кӯтоҳмуддат ва ҳам дар дурнамои стратегӣ, бо назардошти шиддати равандҳои муҳоҷират, тағйироти соҳторӣ дар иқтисоди миллӣ ва рушди технологияҳои нау, ба таври ҷиддӣ ба миён омадааст. Барои ҳалли ин масъалаҳо, амалӣ намудани самтҳои асосии ислоҳоти мақсаднок муҳим дониста мешавад. Ба ин самтҳо, пеш аз ҳама, ташкили низоми муассири таъминоти институтсионалиӣ, маъмурӣ, ташкилӣ, молиявӣ ва иттилоотии танзими бозори меҳнат, ки қобилияти мутобиқшавии қувваи корӣ ва иқтисодиётро таъмин менамояд, дохил мешавад. Илова бар ин, тадбирҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии низоми мавҷуда, рушди салоҳиятҳои иттилоотию иртиботии мутахассисон барои мутобиқсозии онҳо ба талаботи бозори меҳнати рақобатпазир, таҳқими низоми шарикӣ иҷтимоӣ миёни давлат, бахши хусусӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, такмили сиёсати музди меҳнат ва даромад, инчунин танзими ҳуқуқии равандҳои муҳоҷиратӣ зарур дониста мешавад. Ҳамзамон,

барои беҳсозии нишондиҳандаҳои шуғл дар кишвар, дар ояндаи наздик қабули чораҳои иловагӣ дар самти такмили сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, аз ҷумла сиёсати дастгирии шуғли расмӣ, таҳқими бахши воқеии иқтисодиёт ва ҷорӣ намудани механизмҳои ҳавасмандгардонии ташкили ҷойҳои корӣ аҳамияти хос доранд. Танҳо дар асоси чунин равиши комплексӣ ва ҳамгироёна метавон ба ташаккули бозори меҳнати устувор ва рақобатпазир ноил гардид.

Дар ин замина давлат метавонад чунин чораҳои иловагиро роҳандозӣ намояд:

- механизми самарабахши татбиқи муқаррароти қонунгузории меҳнат, маҳсусан дар соҳаи ба кор қабул шудан, аз кор озод шудан, ҳифзи иҷтимоӣ, таъсиси шароити мусоиди меҳнат ва ҳифзи меҳнати кирояро фароҳам оварад. Ин механизм бояд барои амалисозии қонунгузорӣ дар бораи ҳуқуқҳои коргарон ва таъмини муҳити меҳнатии бехавф ва адолатнок, инчунин таъмини шароити муносиб барои рушди қасбӣ ва ҳифзи иҷтимоии коргарон кӯмак кунад;
- бекории оммавиро, ки бо дигаргунсозиҳои сохторӣ алоқаманд аст, бо назардошти тағиӣир ёфтани арзиши аслии зиндагонӣ пешгирий намояд, сатҳи ҳадди ақали музди меҳнатро вобаста ба тағиӣироти ба вучудомада то сатҳи арзиши сабати истеъмолии ҳадди ақал баланд бардорад, ҳамчунин аҳолиро бо хизматрасониҳои зарурии пулакӣ ва ройгон таъмин намояд;
- омодасозии кадрҳои баланидҳтисосро вобаста ба тақозо ва арза дар бозори меҳнат ҳамчунин, бо мақсади нисбатан самаранок истифода кардани захираҳои меҳнатӣ ба роҳ монад;
- ба рушди равандҳои муҳочиран ба кишварҳои сеюм, ки дар онҳо имконияти васеъи кор ва зиндагӣ вучуд дорад, мусоидат намояд;
- ҷойҳои кории нав таъсис дода, ҷойҳои кории мавҷударо ба талаботҳои замони мусоир мутобиқ гардонад [32-М].

РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Бозори меҳнат дар Ҷумхурии Тоҷикистон: Маҷмуаи оморӣ Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон - Душанбе, 2024. – С. 13-57.
2. Моделирование основных процессов функционирования и развития рынка труда: методологические и практические аспекты [Текст] / Кенжин Ж.Б., Нурсапина К. У., Абжанова Ж., Булакбай Ж. М. Куангалиева Т. К. Экономика: стратегия и практика. Т. 17, № 3, 2022 / Economics: the Strategy and Practice. Vol. 17. No 3, 2022 – С. 157 - 161 – 168.
3. Паёми Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 26 – уми январи соли 2021.
4. Паёми Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 23 – юми декабри соли 2022.
5. Remittance Prices Worldwide, 2024.

ИНТИШОРОТ АЗ РЎИИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

А) монографияҳо:

[1-М]. Одиназода К.С., Асрорзода У.С. Асосҳои назариявии танзими бозори меҳнат ва муҳочират дар Ҷумхурии Тоҷикистон [Матн]: монография / К. С. Одиназода, У.С. Асрорзода – Душанбе: «ДМТ», 2022. - 162 С. ISSN 987-99975 – 354 -4 - 3

[2-М]. Одиназода К.С., Усманова Т. Дж. Ҷанбаҳои институтсионалии танзими бозори меҳнат ва муҳочират дар Ҷумхурии Тоҷикистон [Матн]: монография / К.С.Одиназода, Т. Дж. Усманова – Душанбе: «ДМТ», 2021. - 148 С. ISSN 987-99975 – 354 -4 - 3

[3-М]. Одинаев К.С., Комилов А.Қ. Равандҳои муосири муҳочирати меҳнатӣ: назария ва амалия [Матн]: монография / К. С. Одиназода, А.Қ. Комилов.– Душанбе: «Контраст», 2019. – 192 С. ISSN 987-99975 – 77 -09 – 2.

Б) Интишорот дар маҷаллаҳои тақризшаванда, ки аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон тавсия шудааст:

[4-М]. Одиназода К.С. Такмили концепсияҳои назариявӣ ва амалии танзими муҳочирати зеҳнӣ аз Ҷумхурии Тоҷикистон. [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Дошишгоҳои давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2024, №1. (51) С. 255-263

[5-М]. Одназода К.С. Сабабҳои асосии тараққӣ наёфтан, боҳамалоқамандии байни бозори расмӣ ва ғайрирасмии меҳнат [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2022, №1. (40). С. 71-83.

[6-М]. Одназода К.С. Модели таъмини ҳолати мувозинатӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2022, №2. С. 171-183.

[7-М]. Одназода К.С. Таҷрибаи хориҷии оmezishti усулҳои бозорӣ ва давлатии танзими бозори меҳнат [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №4/2 (39). С. 16-25.

[8-М]. Одназода К.С., Усманова Т. Дж. Таҳаввулоти консепсияҳои алоқамандии усулҳои давлатӣ ва бозории танзими бозори меҳнат [Матн] / К.С. Одназода., Т. Дж. Усманова. – Матн: бевосита // Паёми Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №3.(46). С. 230 - 238.

[9-М]. Одназода К.С. Асосҳои институтионалии танзими давлатию бозории бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2021, №7. С. 185 - 193

[10-М]. Одназода К.С., Давлатова Қ.О. Баҳодиҳии вазъи муосири бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода, Қ.О. Давлатова // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №3. (37). С. 133 - 142.

[11-М]. Одназода К.С., Ҷурахонзода Б.Б. Асосҳои методологии таҳқиқи бозори меҳнат [Матн] / К.С. Одназода., Б.Б.Ҷурахонзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2021, №4. С. 97 - 104.

[12-М]. Одназода К.С., Асрорзода У.С. Самтҳои асосии танзими давлати бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. / К.С. Одназода., У.С. Асрорзода. – Матн: бевосита // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №4/1 (38). С. 28 - 37.

[13-М]. Одназода К.С. Самтҳои асосии таъмини мутавозинии арза ва тақозо ба захираҳои меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №3 (37). С. 191 - 196.

[14-М]. Одназода К.С. Муҳочирати меҳнатии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилот, вазъ ва тамоюли рушди он [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №2. (45). С. 214 - 223.

[15-М]. Одиназода К.С. Омилҳои асоси коҳиши раванди муҳочирати меҳнатӣ аз Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №2. (36). С. 126 - 133.

[16-М]. Одиназода К.С. Саноаткунонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъсири он ба самтивазкунии муҳочирати меҳнатӣ [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №1. (35). С. 36 - 41.

[17-М]. Одиназода К.С. Механизми таъсири давлат ба равандҳои муҳочират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳои миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2020, №9. С. 211 - 216.

[18-М]. Одиназода К.С. Таҳқиқи омилҳо ва сабабҳои иҷтимоӣ – иқтисодии муҳочирати меҳнатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳои давлати тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе-2020, №2. (31). С. 125-131.

[19-М]. Одиназода К.С., Рустамов Р.У. Роҳҳои беҳтар намудани шароити имконпазири неруи меҳнатӣ, шуғл ва муҳочирати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи таҷрибаи хориҷӣ [Матн] / К.С. Одиназода., Р.У. Рустамов // Паёми Донишгоҳи давлати тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе-2020, №1. (30). С. 101-109.

[20-М]. Одиназода К.С. Роҳҳои асосии мӯкаммалгардонии идоракунии муҳочирати аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи таҷрибаи хориҷӣ [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2020, №7. С. 135 - 142.

[21-М]. Одинаев К.С., Комилов А.Қ. Иртиботи мутақобилаи интиқоли пулии муҳочирон ва рушди уствори иқтисодӣ [Матн] / К.С. Одинаев., А.Қ. Комилов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. -Душанбе-2018, №4. С. 90-96.

[22-М]. Одинаев К.С. Таъсири маблағҳои пулии интиқолнамудаи муҳочирони меҳнатӣ ба иқтисодиёти кишвар [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе -2018, № 2. С. 72-76

[23-М]. Одинаев К.С. Коҳиш гардидани интиқоли маблағҳои пулии муҳочирони меҳнатӣ ва таъсири он ба иқтисодиёти миллӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе- 2017, № 2/9. С. 193-196

[24-М]. Одинаев К.С. Таъсири муҳочирати баргаштаомада ба иқтисодиёти кишвар [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2017, № 2/6. С. 65-68

[25-М]. Одинаев К.С. Хусусиятҳои муҳоҷирати меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2015, 2/3 (165). С. 51-55.

[26-М]. Одинаев К.С. Интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ва нақши он дар баланд гардидан саҳти зиндагонии аҳолӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе -2015 - 2/4 (169). С. 76 - 79.

В) Мақолаҳо дар дигар маҷаллаҳо ва маҷмуи маводҳои конференсия:

[27-М]. Одиназода К.С. Масоили муҳоҷирати меҳнатӣ ва таъсири он ба иқтисодиёт ва иҷтимоёти мамлакат [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференси байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи “Муаммоҳо ва дурнамои инкишофи савдои берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити саноатиқунонии босуръат” (31 –уми майи соли 2024). - Душанбе -2024. С. 250-252.

[28-М]. Одиназода К.С. Танзими гардиши муҳоҷирати зеҳни шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишвар [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ- амалии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон (25-26 апрели соли 2024). - Душанбе -2024. С. 451-460.

[29-М]. Одиназода К.С. Роҳҳои асосии танзими давлатии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ- назариявӣ дар мавзуи “Рушди низоми бонкӣ ва рақамиқунонии баҳши молиявӣ” (19-20.12.2023).- Кӯлоб 2023. - С. 577 – 583.

[30-М]. Одиназода К.С. Современное состояние и тенденции развития трудовой миграции в Республике Таджикистан [Текст] / К.С. Одиназода // Сборник статей XXII международной научно – практической конференции состоявшейся 15 апреля 2023. - Г.В.Г.Пенза. - С. 147- 151.

[31-М]. Одиназода К.С. Сабабҳои рушд наёфтанд, бо ҳам алоқамандии байни бозори расмӣ ва ғайрирасмии меҳнат [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи “Вазъи низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пандемияи короновирус (COVID-19)” (11 декабря соли 2021. -. Кӯлоб - С. 358 – 363.

[32-М]. Одиназода К.С. Асосҳои консепсияҳои усулҳои давлатӣ ва бозории танзими бозори меҳнат [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ баҳшида ба “Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” (18 декабря соли 2021). – Душанбе - С. 152 – 158.

[33-М]. Одиназода К.С., Асрорзода У.С. Таъмини мутавозинии арза ва тақозо ба захираҳои меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С.

Одиназода. У.С. Асрорзода // Маводи конферонси илмӣ – амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Масъалаҳои канорӣ барои баъзе синфҳои муодилаҳои дифференсиалӣ” (4 –уми декабр соли 2021). - Душанбе - С. 130-135.

[34-М]. Одиназода К.С., Асрорзода У.С. Ҷанбаҳои институсионалии механизми танзими давлати бозории бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити Ҷаҳонишавӣ [Матн] / К.С. Одиназода., У.С. Асрорзода // Маводи конфронтси илмӣ-амалии Ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Самтҳои муосири татбиқи технологияҳои иттилоотӣ дар рақамиқунонии таҳсилот, илм ва истеҳсолоти саноатӣ», (27 ноябрини соли 2021). – Душанбе - С. 18-30.

[35-М]. Одиназода К.С. Вазъи баҳодиҳии муосири бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конфронтси илмӣ-амалии Ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун омили рушди босуръати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар саноат» бахшида ба муносабати 30-умин солагарди Истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон. (27 ноябрини соли 2021). С. 63-68.

[36-М]. Одиназода К.С. Механизми инноватсионии таъмини ҳолати мувозинатӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конфронтси илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзуи «Муаммоҳои рушди иқтисоди миллӣ дар шароити ҷаҳони пасокоронавирусӣ». - Душанбе - 2021. С. 103-109.

[37-М]. Одиназода К.С. Самтҳои асосии идоракуни мӯҳочирати меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ – амалии Ҷумҳурияйӣ мавзуи “Методҳои омӯзиши технологияҳои иттилоотӣ – Иртиботӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ”. – Душанбе - 2021. С. 134 – 137.

[38-М]. Одиназода К.С. Самтҳо ва роҳҳои коҳиши додани мӯҳочирати меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ – амалии Ҷумҳурияйӣ мавзуи “Методҳои омӯзиши технологияҳои иттилоотӣ – Иртиботӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ”. - Душанбе - 2021. С. 131-134.

[39-М]. Одиназода К.С. Заминаҳои объективии мӯҳочирати меҳнатӣ [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳуряйӣ дар мавзуи “Такмили Муносабатҳои молияви – қарзӣ дар рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон”. - Душанбе - 2020. С. 131-134.

[40-М]. Одиназода К.С. Некоторые проблемы миграции в Республике Таджикистан. / К.С. Одиназода.– Текст: прямо // Республиканской научно – практической конференции на тему «Региональная интеграция как фактор производственного предпринима – тельства в Республике Таджикистан». - Душанбе – 2020. С. 143-147.

[41-М]. Одиназода К.С. Саноаткунонии босуръати кишвар ва таъсири он ба муҳочирати меҳнатӣ [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ – амалии Ҷумҳориявӣ дар мавзуи “Саноаткунони босуърат дар Ҷумҳории Тоҷикистон: Ҳадафҳо ва тамоюл”. – Душанбе - 2020. С. 18-25.

[42-М]. Одиназода К.С. Социально – экономические аспекты регулирования занятости в трудоизбыточном регионе [Текст] / К.С. Одинаев // Республиканскую Научно – Практическую конференцию на тему Государственное регулирование обеспечения ускоренной индустриализации в Республика Таджикистан.- Душанбе - 2020. С. 50 – 55.

[43-М]. Одинаев К.С. Мотивы и факторы трудовой миграции населения [Текст] / К.С. Одинаев // Материалы международной научно-практической конференции на тему «Подготовка кадров с целью устойчивого развития туризма в Республике Таджикистан». – Душанбе - 2020 С. 292-299.

[44-М]. Одинаев К.С. Socio-economic aspects of regulation employment in the labor surplus region [Text] / K.S. Odinaev //Materials of international scientific-practical conference on the topic «Training for the Sustainable Development of Tourism in Republic of Tajikistan». – Dushanbt - 2020. S. 318-323.

[45-М]. Одинаев К.С. Ҷанбаҳои назариявӣ-методологии таҳқиқи муҳочирати меҳнатӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Маводи конференсияи ҷумҳориявии илмию назариявӣ дар мавзуи «Танзими андозию буҷетии иқтисодиёти Ҷумҳории Тоҷикистон дар шароити муосир». - Душанбе, - 2019. С. 123-126.

[46-М]. Одинаев, К.С. Сабаби пайдоиши муҳочирати дохилӣ ва экологӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Маводи конференсияи ҷумҳориявии илмӣ-амалии дар мавзуи “Тоҷикистон ва бозори ҷаҳонии қоғазҳои қиматнок: замин ва имкониятҳои иштирок, маводҳои конференсияи. - Душанбе – 2018. С. 169-171.

[47-М]. Одинаев К.С. Масъалаи ҷойгиркунонии муҳочирони гаштаомада дар бозори меҳнати дохилӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Маводи конференсияи ҷумҳориявии илмию назариявӣ дар мавзуи «Нақш ва аҳамияти сармоягузорӣ дар рушди иқтисоди миллий». – Кӯлоб - 2016. С. 421-425.

[48-М]. Одинаев К.С. Самаранок истифода намудани маблағҳои интиқолнамудаи муҳочирон ҳамчун роҳи баланд бардоштани некуаҳволии оила [Матн] / К.С. Одинаев // Маводҳои конфронсави илмӣ-амалии ҷумҳориявӣ дар мавзуи «Рушди иқтисодии Тоҷикистон ҳамчун омили баландшавии некуаҳоли аҳолӣ». – Душанбе - 2016. С. 185-190.

[49-М]. Одинаев К.С. Раванди муҳочират меҳнати ва паёмадҳои он [Матн] / К.С. Одинаев // Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷӯёни ДИМТ баҳшида ба 25-умин солгарди Истиқлолияти давлати Ҷумҳории Тоҷикистон. – Душанбе - 2016. С. 92-93.

[50-М]. Одинаев К.С. Таъсири раванди муҳоцирати меҳнатӣ ба тарбияи ҷавонон [Матн] / К.С. Одинаев // Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷӯёни ДИМТ баҳшида ба 25-умин солгарди Истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе - 2016. С. 87-88.

[51-М]. Одинаев К.С. Таъсири раванди муҳоцирати меҳнатӣ ба масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба ҷашнҳои «700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», баҳшида ба «соли оила» ва даҳсолаи байналмилалии амалиёти «об барои ҳаёт солҳои 2005-2015». - Душанбе - 2015. С. 233 - 234.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ТАДЖИКИСТАНА

УДК:330+338(575,3)

На правах рукописи



ОДИНАЗОДА КОМРОН САИДАБРОР

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА В СВЯЗИ С МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности: 08.00.01 – Экономическая
теория (08.00.01.01 – Общая экономическая теория
(политическая экономия))

Душанбе – 2025

Диссертация выполнена на кафедре теории экономики и предпринимательской деятельности Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана

Научный руководитель:

Асрорзода Убайдулло Саттор - доктор экономических наук, доцент, ректор Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана

Официальные оппоненты:

Кодирзода Диловар Бахриддин - доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Таджикского национального университета

Джонмамадов Шермамад Бекмамадович - доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом сравнительных экономических исследований Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистан

Гоибназарзода Саид Мухаммадназар - доктор экономических наук, доцент, депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан

Ведущая организация:

Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт труда, миграции и занятости населения» Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

Защита диссертации состоится на заседании диссертационного совета 6Д. КОА - 004 при Таджикском национальном университете «20» 09. 2025 года в 09 00 часов. Адрес: 734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, Студенческий городок, учебный корпус 8, ауд. 102, E-mail: Shuro004@mail.ru. +992 902426655

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке университета и на официальном сайте Таджикского национального университета (www.tnu.tj).

Автореферат разослан «___» 2025 года.

**Ученый секретарь
диссертационного совета 6Д.КОА - 004,
к.э.н., доцент**



Гулев Ш.М.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Переход от планового к рыночной системе регулирования привел к кардинальным изменениям социально-экономических отношений, в том числе трудовых отношений, связанных с миграционными процессами, и формированием новой системы управления этими процессами.

В связи с этим возникает необходимость изучения основных теоретических подходов к функционированию рынка труда и миграции, ее категориального аппарата с новых научных позиций, а также различных современных угроз, связанных с безработицей, обеспечением занятости населения и повышением уровня жизни населения. Более того, обеспечение продуктивной занятости является одной из стратегических целей развития Республики Таджикистан.

Регулирование рынка труда является важнейшим направлением государственной экономической политики, которая носит сложный и многогранный характер. Оно не только включает регулирование вопросов, связанных с занятостью, но и тесно связано с другими экономическими процессами, в том числе с трудовой миграцией. В этих условиях формирование эффективной системы регулирования рынка труда требует внедрения комплексного государственного управления, учитывающего экономические законы и использующего различные институциональные, нормативные и программные инструменты. Эффективное использование такой системы позволит обеспечить устойчивое повышение уровня занятости населения и создать благоприятные условия для принятия стратегических решений на национальном и региональном уровнях по обеспечению стабильности функционирования рынка труда и снижению безработицы.

Данные меры направлены не только на снижение безработицы и обеспечение занятости, но и на создание благоприятной экономической среды, обеспечивающей устойчивое развитие общества.

Относительно важности вопросов занятости населения, трудоустройства населения, создание новых рабочих мест Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своих выступлениях и ежегодных посланиях Маджлиси оли высказал свои мысли и идеи. В частности, в своем ежегодном послании на 2021 год Эмомали Рахмон отметил, что «... Регулирование трудовых отношений, развитие рынка труда и обеспечение занятости населения играют ключевую роль в политике государства и Правительства Таджикистана» [3]. Также в своем очередном Послании Маджлиси Оли 23 декабря 2022 года Уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что «...Обеспечение населения продуктивной занятостью является одной из стратегических целей государства, и для ее реализации необходимо принятие отраслевых и региональных программ» [4].

С теоретической точки зрения определение роли государства в экономике и пределов его вмешательства в экономические процессы формируется на исследовании основных положений различных экономических школ. Каждая теория определяет уровень участия государства в регулировании экономики различными методами, от минимального вмешательства до активного управления и целенаправленной экономической политики. С одной стороны, сторонники этих подходов утверждают, что вмешательство государства необходимо для обеспечения баланса и порядка на свободном рынке, защиты общественных интересов и предотвращения негативных последствий, вызванных неограниченной деятельностью частного сектора. С другой стороны, критики этих теорий считают, что вмешательство государства в экономику может снизить эффективность рынка и ограничить его естественное развитие. По их мнению, рыночные механизмы способны сами обеспечить необходимый баланс, способствовать большей эффективности и рациональному распределению ресурсов.

Каждая из этих групп с аргументами и детализированной логикой подтверждает правильность своей позиции, демонстрируя, что различные результаты на уровне государства и экономики зависят от конкретного

подхода. Речь идет о классической и кейнсианской теориях, а затем о неоклассической, неокейнсианской, институциональной и монетарной теоретических школах.

Таким образом, исследование теоретических основ применения различных видов государственной политики приобретает особое значение, поскольку именно через глубокий анализ этих основ можно выявить направления и эффективные пути государственного регулирования социально-экономическими процессами. Именно эта необходимость и актуальность проблемы стали основанием для выбора диссертационной темы и определили необходимость в ее глубоком и всестороннем научном исследовании.

Степень научной разработанности темы. Значительную роль в формировании основ теории государственного регулирования рынка труда сыграли такие классики экономики, как А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, К. Маркс, У. Петти, неоклассики: А. Лаффер, А. Маршалл, А. Риз, А. Люис, А. Пигу, Валрас, Дж. Б. Кларк, М. Фелдштейн, Р. Холл и другие, а также кейнсианцы: Дж. М. Кейнс, П. Самуэлсон, Х. Ламперт, и институционалисты: Дж. Гэлбрейт, Дж. Данлоп, Дж. Коммонс, Т. Веблен.

Исследования, проведенные А. Бобоевым, А.В. Котовым, А.Г. Хочибоевым, А.К. Комиловым, А.П. Риковой, В.М. Ибрагимовым, Г.Г. Коробовой, Г.Н. Зокировым, Д.С. Амоновой, З. Султоновым, З.А. Рахимовым, И. Лалбековым, И.В. Ларионовой, И.С. Шамсовым, И.Х. Давлатовым, Л.Г. Ефимовой, М.К. Кабутовым, М.Ш. Махмадбековым, Н. Ашуроным, Н.Б. Глушковой, Н.К. Каюмовым, О.И. Лаврушиной, П.Ш. Хакимовым, Р. Улмасовым, Р.К. Рахимовым, Р.Т. Ризокуловым, С.Ч. Комиловым, С.И. Исломовым, Т.Дж. Усмановой, Ф.С. Исломовым, Х.У. Умаровым, Д.Б. Кодирзода, Т.Б. Ганиевым и другими посвящены формированию рынка труда в условиях переходной экономики.

Некоторые аспекты миграционного процесса в Республике Таджикистан освещены в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых, таких как Бободжонов Р.М., Бобоев К.Б., Ванкевич Е.В., Искандаров О.А., Искандаров

Х.Х., Калинина И.А., Калтаева С.А., Киршин И.А., Масленников В.В., Махмадбеков М.Ш., Олимов М.А., Пулатов П.А., Саъдуллозода Н., Султонов З.С., Улмасов Р., Умаров Х., Т.Дж. Усмановой., Шеров Ш. С. и другие.

Несмотря на существующие научные исследования и разработки, ряд теоретических и практических вопросов, касающихся совершенствования государственного регулирования рынка труда в условиях обострения миграционных процессов, а также оценки влияния этих процессов на благосостояние населения и соотношение спроса и предложения на рабочую силу в условиях свободной трудовой миграции, до конца не изучены. Теоретическое обоснование, методологические подходы и разработка направлений согласования государственных и рыночных механизмов регулирования рынка труда в условиях миграции, остаются недостаточно проработанными.

Необходимость решения вышеуказанных проблем на современном этапе развития рынка труда Республики Таджикистан, в том числе в контексте миграции населения, требует пересмотра регулирования рынка труда и миграции в условиях либерализации экономики страны и повышения качества рабочей силы. Таким образом, теоретическая и практическая значимость данных проблем, а также необходимость поиска путей совершенствования государственного регулирования рынка труда стали основой для выбора темы диссертации и определения ее целей и задач.

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Диссертация разработана в рамках государственных прогнозных программ, Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года, Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы. Одновременно материалы диссертационного исследования связаны со Стратегией регулирования миграционных процессов в Республике Таджикистан до 2040 года. Тема исследования также соответствует плану научно-исследовательской работы кафедры теории экономики и

предпринимательской деятельности Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана на 2021-2025 годы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Цель настоящего исследования заключается в обосновании концептуальных подходов к формированию и совершенствованию государственного регулирования рынка труда в условиях сложности и усиливающихся миграционных процессов в Республике Таджикистан. Эта цель связана с разработкой научно-практических рекомендаций для повышения эффективности государственной политики в сфере регулирования рынка труда и ее адаптации к требованиям социально-экономической среды страны. В рамках данной цели исследование направлено на анализ эффективных факторов, формирование путей адаптации и предложений по совершенствованию трудовой политики.

Задачи исследования. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- исследование теоретических основ формирования государственного регулирования рынка труда на основе эволюции концептуальных положений;
- изучение зарубежного опыта государственного регулирования рынка труда и миграции, а также разработка методологических подходов для его применения в стране в условиях существующих миграционных процессов рабочей силы;
- оценка современного состояния и институциональных основ государственного регулирования рынка труда в Республике Таджикистан в связи с миграционными процессами;
- выявление факторов формирования спроса и предложения в условиях избыточного предложения рабочей силы;
- определение стратегических направлений государственного регулирования рынка труда на основе легализации неформального рынка труда в Республике Таджикистан;

- выявление современных тенденций трудовой миграции населения и проблемы ее ориентирования в условиях ускоренной индустриализации экономики Республики Таджикистан;
- анализ воздействия глобализации и цифровизации на процессы государственного регулирования рынка труда и использование новых форм трудовой деятельности;
- разработка основных путей совершенствования управления трудовой миграцией населения Республики Таджикистан;
- предложение единой модели обеспечения равновесного состояния на рынке труда Республики Таджикистан;
- предложение научно-методических рекомендаций по совершенствованию рыночного и государственного регулирования рынка труда в Республике Таджикистан.

Объектом исследования является рынок труда Республики Таджикистан с учетом процессов миграции населения.

Предметом исследования выступает совокупность социально-экономических отношений, складывающихся в процессе совершенствования государственного регулирования рынка труда.

Гипотеза исследования выражается в положении о том, что совершенствование государственного регулирования рынка труда будет способствовать эффективному управлению миграционным процессом, что обеспечит сбалансированность спроса и предложения на рынке труда, создание условий для снижения безработицы и занятости населения.

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составляют научные исследования классиков экономической науки и ее современных представителей, их глубокий анализ проблемы формирования, развития и совершенствования управления рынком труда и миграционными процессами. В исследовании использованы труды отечественных экономистов по регулированию рынка труда, официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан,

годовые отчеты Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, материалы научных конференций и семинаров, интернет-ресурсы, личные наблюдения автора и т.д.

Методологические основы исследования. Для достижения поставленных в работе целей и задач использовались следующие методы научного исследования, в том числе эволюционный и институциональный методы, методы исторического и логического анализа, научной абстракции, сравнительного анализа, методы статистического и экономико-статистического анализа, системный метод и т.п. Использование данных методов позволило определить место трудовых отношений в системе экономических отношений на рынке труда, на национальном рынке, а также выявить тенденции, особенности его развития с учетом миграционных процессов и его регулирования.

Источник информации. Источниками информации для исследования послужили законодательные акты Республики Таджикистан, материалы Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана, Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, органов занятости и др. В процессе выполнения поставленных задач научно-исследовательской работой широко использовались нормативные правовые акты Республики Таджикистан, Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, аналитические и обобщающие материалы зарубежных и отечественных исследований.

Исследовательская база. Научное исследование выполнено на базе кафедры экономической теории и предпринимательства Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана в течение 2020-2025 гг.

Научная новизна данного исследования выражается в разработке и совершенствовании концептуальных основ регулирования рынка труда, что приобретает особую актуальность с учетом усиливающегося влияния миграционных процессов в Республике Таджикистан. В рамках исследования предложены новые научные подходы по формированию эффективного организационно-экономического регулирования рынка труда, разработаны модели и критерии адаптации к социально-экономическим реалиям страны, которые могут внести существенный вклад в дальнейшее развитие политики трудовых отношений и снижение негативного влияния миграции. В исследовании предложены новые научные и практические подходы к регулированию рынка труда, отвечающие современным экономическим и социальным условиям и требованиям Республики Таджикистан.

Значимые результаты диссертационного исследования, раскрывающие научную новизну и содержательность диссертации:

1. Исследованы теоретические основы государственного регулирования рынка труда на основе разработки концепций соотношения государственных и рыночных методов его регулирования и предложена новая концепция политики государственного регулирования рынка труда как комплекса социально-экономических мер, связанных с использованием современных методов и средств информационно-коммуникационных технологий с учетом миграционных процессов, направленных на обеспечение устойчивого развития рынка труда, повышение уровня занятости и благосостояния населения.

2. На основе изучения мирового опыта государственного регулирования рынка труда предложена модель совместимости рыночных и государственных методов регулирования рынка труда с учетом миграционных процессов. На основе разработки методологических подходов к исследованию рынка труда выявлены особенности европейской, азиатской, американской и англосаксонской моделей. Выделены отдельные аспекты внедрения институционального опыта рассматриваемых стран в качестве дополнительных

мер в сфере занятости, которые приводят к снижению напряженности рынка труда.

3. В диссертации на основе экономических показателей обосновано современное состояние рынка труда и основные тенденции его развития, а также с позиции институционального подхода оценены факторы, влияющие на развитие рынка труда. В результате были выявлены противоречия, препятствующие процессу создания и расширения продуктивной занятости. С учетом этих проблем предложены конкретные научно-практические мероприятия по совершенствованию и повышению эффективности государственного регулирования занятости, в которых также учтен эффективный опыт зарубежных стран. Эти меры могут стать прочной основой для разработки эффективной политики занятости и снижения безработицы в современных условиях Таджикистана.

4. Проанализирована динамика спроса и предложения на рынке труда в условиях трудоизбытка, выявлены причины существенного разрыва между спросом и предложением рабочей силы, обоснована необходимость организации иклюзивной занятости на основе ввода в производство новых предприятий в приоритетных отраслях экономики страны.

5. Определены стратегические направления государственного регулирования рынка труда в связи с процессами формализации неформального рынка труда в Республике Таджикистан и реализацией комплекса мер в сфере занятости населения путем совершенствования налоговой политики, повышения качества системы образования, внедрения дуальной системы образования. Предложены способы регулирования неформальной занятости, основанные на мягких и жестких подходах к неформальной занятости.

6. Выявлены современные тенденции процесса миграции населения, определены его направления в условиях ускоренной индустриализации экономики Республики Таджикистан, предложены экономические методы эффективности миграционных процессов на основе повышения квалификации мигрантов, повышения их профессионализма, модернизации образовательного

процесса в стране, повышения эффективности деятельности государственных органов, служб занятости и миграции.

7. Определено влияние глобализации на рынок труда в Республике Таджикистан, обоснована роль цифровизации в регулировании рынка труда, использование новых форм трудовой деятельности в условиях глобализации и способы их регулирования.

8. Определены основные пути совершенствования управления миграционными процессами в Республике Таджикистан на основе социально-экономической оценки последствий миграции, целевого размещения населения с экономической точки зрения, политики регулирования миграции, ее роли в повышении благосостояния населения и сокращении бедности, а также обеспечении достойной оплаты труда.

9. Предложена единая модель обеспечения равновесия на рынке труда Республики Таджикистан на основе разработки мер согласования рынка труда и рынка образования в процессе подготовки рабочей силы и устранения диспропорций на рынке труда, что будет способствовать приближению баланса между спросом и предложением на рынке труда.

10. Представлены научно-методические рекомендации по совершенствованию организационно-экономического регулирования рынка труда в целях расширения его институционального обеспечения, диверсификации экономики страны в целях обеспечения эффективной занятости населения, улучшения условий труда и предпринимательской активности, совершенствования правовой системы, организации и экономического обеспечения системы регулирования трудовой миграции, воздействия на занятость населения Республики Таджикистан в целях снижения напряженности на рынке труда.

Основные положения исследования, выносимые на защиту:

- рассмотрены теоретические основы государственного регулирования рынка труда с учетом исторической эволюции и развития современных концепций интеграции государственных и рыночных методов, и на основе этого анализа дано авторское определение государственного регулирования

рынка труда как институционально-экономической системы, согласующей интересы общества, государства и рынка;

- с учетом изучения передового опыта зарубежных стран в области государственного регулирования рынка труда разработана и представлена модель ее адаптации в условиях усиления миграционных процессов, в которой отражены особенности адаптации трудовой политики к национальным условиям;

- изучено современное состояние рынка труда в Республике Таджикистан с использованием современных методов экономического анализа и институциональной оценки, выявлены противоречия, препятствующие формированию и развитию эффективной и устойчивой занятости, что послужило основой для предложения мер реформирования;

- изучена динамика формирования спроса и предложения на рынке труда в условиях трудоизбытка, выявлены причины существенного несоответствия спроса и предложения рабочей силы, обоснована необходимость инклюзивной занятости;

- определены стратегические направления государственного регулирования рынка труда на основе формализации неформального рынка труда и предложены меры регулирования неформальной занятости на рынке труда;

- выявлены современные тенденции трудовой миграции населения, определены особенности изменения ее направлений и предложены экономические методы повышения эффективности миграционных процессов;

- выявлено влияние глобализации и цифровизации на процесс государственного регулирования рынка труда и использования новых форм трудовой деятельности;

- предложены основные пути совершенствования управления миграцией населения Республики Таджикистан;

- предложена единая модель обеспечения сбалансированного состояния на рынке труда Республики Таджикистан, в основе которой лежит разработка мер

согласования рынка труда и рынка образования в сфере подготовки рабочей силы;

- предложены научно-методические рекомендации по совершенствованию социально-экономического регулирования рынка труда, теории занятости, регулирования миграции и развития экономики.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты диссертации могут стать темой обсуждения ученых и исследователей для дальнейшего развития теории государственного и рыночного регулирования рынка труда, теории занятости, теории регулирования миграции, экономического развития. Результаты исследования способствуют обоснованию приоритетных направлений, задач и мер по совершенствованию методов государственного регулирования рынка труда и организации инклюзивной занятости.

Результаты диссертационной работы могут быть использованы Правительством Республики Таджикистан, Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, а также на уровне органов по труду и занятости населения областей и районов для совершенствования регулирования процесса занятости и миграции, повышения эффективности рынка труда с учетом сокращения неформальной занятости и негативного влияния внешних и внутренних факторов на миграционные процессы, повышения качества рабочей силы, обеспечения благоприятных условий для занятости и миграции в рамках стимулирования инклюзивной занятости.

Материалы исследования могут быть также использованы в процессе подготовки и переподготовки управленческих кадров и специалистов в сфере труда и миграции, в учебном процессе при преподавании дисциплин «Рынок труда», «Экономика занятости», «Управление персоналом» и т.п.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Диссертационная работа соответствует требованиям следующих пунктов Паспорта специальности экономических наук ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности: 08.00.01 - Экономическая теория (08.00.01.01 - Общая экономическая теория (политическая экономия)): 1.1. Структура и

закономерности развития экономических отношений; экономика ресурсов (рынки капитала, труда и финансов); закономерности глобализации мировой экономики и ее влияние на функционирование национально-государственных экономических систем; 1.2. Микроэкономическая теория: теория организации рынков; теория экономики благосостояния; взаимозависимость личного и общественного благополучия; 1.3. Макроэкономическая теория: теория экономического развития; 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория; теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем; Развитие экономических институтов в постиндустриальном обществе.

Личный вклад соискателя ученой степени в диссертационном исследовании. Диссертация является результатом самостоятельной научной работы автора, а разработанные и обоснованные в диссертации научные положения, выводы и рекомендации сделаны автором на основе проведения исследования теоретических, практических и методологических основ рынка труда. Аналитическая часть диссертации выполнена на основе обработки данных Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана, а также собственных исследований автора по рынку труда.

Кроме того, личное участие соискателя в получении результатов по сбору, обработке, структурированию, интерпретации, анализу и систематизации данных на всех этапах исследования; разработка практических рекомендаций по использованию материалов научных исследований в совершенствовании регулирования рынка труда и публикация 23 статей в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 3 монографии по исследуемой проблеме.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования были представлены на научно-практических конференциях и круглых столах Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, а также на международных конференциях (2015-2024).

Отдельные положения результатов исследования внедрены и утверждены Министерством труда, миграции и занятости населения, в деятельность Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения, Агентства труда и занятости населения Хатлонской области и ее отдельных районов, Научно-исследовательского института труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан (Акт о внедрении от 26.09.2024 № 3-1402), Также материалы диссертации были использованы в учебном процессе в Международном университете туризма и предпринимательства Таджикистана (акт о внедрении от 20.08.2024 № 02/45).

Публикации. Опубликовано более 51 научной работы по теме исследования, в том числе 50 научных статей, 23 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан. Кроме того, автором опубликовано 3 монографии по исследуемой проблематике.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 15 параграфов, заключения и списка литературы. Работа состоит из 418 страниц, 32 таблиц, 18 рисунков и 8 диаграмм. Список использованной литературы включает 350 наименований.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Во *введении* определены актуальность темы диссертации, степень изученности научной темы, цели, задачи, объекты и предметы, гипотеза исследования, научная новизна исследования, теоретическая и практическая значимость исследования и др.

В первой главе диссертации «**Теоретические основы исследования государственного регулирования рынка труда в современных условиях**» анализируются научно-теоретические основы регулирования рынка труда, роль государства в формировании политики занятости и трудовых отношений в современных условиях, рассматриваются методологические аспекты исследования эффективности государственного регулирования и процессов,

связанных с трудовой миграцией. В то же время определены институциональные основы регулирования рынка труда в Таджикистане.

По мнению автора, в современных условиях рыночной экономики одной из важнейших задач государства является эффективная организация занятости населения. В этом контексте первостепенное значение приобретает необходимость рационального использования трудовых ресурсов страны и обеспечения трудовых отношений.

В исследовании отмечается, что изучение проблем рынка труда на основе классического, неоклассического, кейнсианского, монетаристского и институционального подходов необходимо для разработки эффективной государственной политики занятости. Рынок труда считается сложной социально-экономической системой, охватывающей отношения между работодателем и работником, а также спрос и предложение рабочей силы. При концептуальном анализе вопроса автор обращается к классической школе, в том числе к теориям А. Смита и К. Маркса, а также опирается на неоклассический анализ, рассматривающий труд как фактор производства.

Кроме того, автор в диссертации особо оценивает роль монетаризма. По мнению представителей этого направления, в том числе М. Фридмана и Э. Фелпса, рынок может достичь естественного уровня занятости посредством контроля обменного курса, регулирования предложения и саморегулирования. Однако автор, ссылаясь на опыт успешных стран, приходит к выводу, что сочетание и совместное использование государственного регулирования с рыночными методами может создать устойчивую модель развития рынка труда.

Автор диссертационной работы, опираясь на отечественные и зарубежные научные источники, сопоставляет различные определения понятия «рынок труда» и характеризует его как совокупность экономических и социальных отношений, в которых осуществляются купля-продажа рабочей силы, определение заработной платы, формирование условий труда. На основе изучения теорий сделан вывод о том, что каждое направление сыграло свою роль в формировании теории труда в определенный исторический период.

Классические теории больше основываются на эффективности саморегулирования рынка, в частности, полагаясь на влияние «невидимой руки» Смита. Напротив, кейнсианский и институциональный подходы отстаивают необходимость активного государственного вмешательства и эффективного регулирования.

В диссертации рассматривается понятие рынка труда в двух аспектах – узком и широком. В узком смысле рынок труда – это пространство, в котором складывается баланс между спросом и предложением рабочей силы и определяется заработная плата. В широком смысле – это комплексная система социальных и экономических отношений, регулируемых при участии государства, профсоюзов и работодателей.

В диссертации анализируются особенности внутреннего и внешнего рынков труда страны, выявляются проблемы с занятостью, уровнем безработицы, трудовой миграцией, структурным несоответствием рабочей силы потребностям национальной экономики. В частности, автор отмечает, что высокая рождаемость, большая численность населения и низкая производительность труда негативно влияют на равновесие на рынке труда.

При этом автор представляет комплекс инструментов и методов государственного регулирования рынка труда, полагая, что целенаправленное использование этих инструментов позволит не только сократить безработицу, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности рабочей силы, обеспечению устойчивого развития экономики (рисунок 1).

В целом автор приходит к выводу, что государственное регулирование рынка труда должно осуществляться как целостная система, в которой государство играет роль регулятора, защитника и стимулатора. В процессе изучения вопросов регулирования рынка труда автором определено, что в современных условиях Республики Таджикистан, находящейся под влиянием ряда экономических и социальных процессов, а также воздействия миграции, оценка эффективности политики занятости населения должна осуществляться в

рамках единой методологической и теоретической модели. Научно доказано, что использование неоинституционального подхода, фокусирующегося на роли институтов, рыночных правил, культурных и правовых факторов, позволяет более глубоко проанализировать ситуацию и выявить реальные факторы, влияющие на эффективность регулирования рынка труда. Именно в условиях Таджикистана, где рынок труда имеет специфические демографические, социальные и миграционные особенности, такой комплексный и интегрированный подход может отвечать практическим реалиям политики занятости. В этой связи автор, используя статистическое моделирование и анализ международного опыта, показал, что миграция влияет на несбалансированное развитие рынка труда, дефицит высококвалифицированных специалистов внутри страны, а также на спад экономической активности в некоторых регионах.

Методы государственного регулирования рынка труда



Рис. 1. – Классификация основных методов и инструментов государственного регулирования рынка труда

Источник: разработка автора

Исследование показало, что активные программы на рынке труда в Таджикистане все еще находятся на ранних стадиях развития. На основе опыта развитых стран и анализа результатов исследований зарубежных ученых доказано, что оценка эффективности таких программ должна осуществляться с использованием комплексных показателей, включающих экономические, социальные и макроэкономические аспекты.

Используя методологию «чистого эффекта», автор диссертации показал, что программы подготовки и переподготовки кадров, информационно-консультационные услуги, а также посредничество в трудоустройстве могут оказать существенное влияние на сокращение продолжительности безработицы, повышение конкурентоспособности рабочей силы и рост уровня формальной занятости. Результаты исследования также выявили, что эффективность таких программ в определенной степени зависит от уровня координации деятельности государственных органов, инфраструктуры рынка труда и уровня развития предпринимательства.

С методологической точки зрения автором предложено положить в основу анализа эффективности политики занятости несколько ключевых принципов: принцип интеграции классических и институциональных подходов; принцип двустороннего воздействия (микро- и макроуровни); принцип социальной среды (влияние миграции и цифровизации); принцип адаптации (охват показателей, адаптированных к национальным условиям).

Исследование также показало, что использование сложных статистических подходов, таких как кривые Лейарда-Никеля, Филлипса и Бевериджа, имеет решающее значение для точной оценки эффективности регулирования рынка труда. Установлено, что с помощью этих моделей, учитывающих взаимосвязь между рынком труда, уровнем заработной платы и безработицей, а также спросом и предложением рабочей силы, можно разрабатывать реалистичные и обоснованные прогнозы по реализации политики занятости.

В условиях Таджикистана для большей эффективности необходимо широко использовать механизм оценки программ занятости с использованием

динамических моделей и показателей чистой выгоды. Автор предлагает проводить оценку с учетом показателей социального воздействия, включая снижение уровня безработицы, рост доходов и формальной занятости.

В целом можно сделать вывод, что эффективное регулирование рынка труда в Республике в современных условиях невозможна без учета влияния процессов миграции, цифровизации и глобализации (таблица 1).

Таблица 1. – Индикаторы, методы и показатели диагностики национального рынка труда в условиях цифровизации экономики

Параметры компонентов	Параметры компонентов
ПАРАМЕТР «ГИБКОСТЬ»	
Внешняя гибкость	Методы: количественный и качественный анализ, классификация, сравнительный анализ, экспертный опрос. Индикаторы: уровень активности национального рынка труда, уровень занятости и безработицы; субиндексы индикатора рынка труда, индекс глобальной конкурентоспособности
Внутренняя гибкость	Методы: количественный и качественный анализ, классификация, сравнительный анализ, экспертный опрос. Индикаторы: доли неформальной занятости, самозанятости, неполной занятости, подиндикаторы «рынок труда», индекс глобальной конкурентоспособности
Цифровая гибкость	Методы: разработка научной гипотезы, математическое моделирование, социологическое исследование, экспертный опрос. Показатели: численность сотрудников, объем продаж, добавленная стоимость в сфере цифровых продуктов, доля работников, использующих ИКТ.
Гибкая оплата труда	Методы: системный, количественный и качественный анализ, классификация, сравнительный анализ. Индикаторы: динамика среднемесячной заработной платы, почасовых ставок, субиндекс индикатора «рынок труда» Индекса глобальной конкурентоспособности
ПАРАМЕТР «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»	
Сохранение рабочих мест	Методы: системный, анализ документов, социологические и экспертные исследования. Индикаторы: текучесть рабочей силы, охват работников коллективными договорами, подиндикаторы «рынка труда» и «институтов» индекса глобальной конкурентоспособности
Поддержка занятости	Методы: системный, анализ документов, экспертный опрос. Показатели: наличие рабочих мест, количество рабочих мест
Гарантиированная оплата заработной платы	Методы: количественный и качественный анализ, классификация, анализ документов, социологическое исследование, экспертное исследование. Индикаторы: задолженность по заработной плате, подиндикаторы индикатора «предприятие» Индекса глобальной конкурентоспособности
Общая среда	Методы: социологические и экспертные исследования. Показатели: уровень доступа к индивидуальным социальным услугам.

Источник: Разработка автора на основе источника: [2]

В процессе исследования автором установлено, что государственное регулирование рынка труда в Республике Таджикистан не может быть эффективно реализовано без глубокого анализа институциональных факторов, правовых методов, взаимоотношений государственных структур и рынка труда. Доказано, что эффективное регулирование рынка труда возможно только при наличии устойчивой институциональной базы, которая состоит из комплекса законодательных актов, государственных программ, стратегий развития, системы ответственных отраслевых органов.

В результате анализа национальных законодательных норм установлено, что действующая политика и регулирования рынка труда в республике несколько не отвечают требованиям времени. Недостаточная координация действий государственных органов, отсутствие эффективных методов мониторинга миграции и занятости, а также ограниченная доступность эффективных услуг для безработных и трудовых мигрантов являются одними из основных проблем системы регулирования. Несмотря на принятие более 30 нормативных правовых актов в сфере регулирования миграции и занятости, их практическая реализация по-прежнему сталкивается с серьезными препятствиями. В частности, наблюдается недостаточная реализация социальных и трудовых прав трудовых мигрантов, оказание социальных услуг, поддержка переподготовки и профессиональной подготовки. Исследование показало, что государственные программы в республике в основном направлены на создание рабочих мест, однако их эффективность в макроэкономическом масштабе и с точки зрения воздействия еще не до конца оценена.

Для повышения эффективности регулирования рынка труда необходимы совершенствование институциональной среды, разработка надежных оценочных показателей, переход к системе непрерывного и статистического наблюдения.

На основе анализа статистических показателей автор определил, что трудовая миграция в последние годы стала одним из основных источников

обеспечения уровня жизни населения. Учитывая это миграционную политику следует рассматривать как неотъемлемую часть политики занятости и регулирования рынка труда.

Во второй главе исследования «**Мониторинг современного состояния государственного регулирования рынка труда Республики Таджикистан**» на основе анализа занятости, безработицы и влияющих на него социально-экономических факторов изучается современное состояние рынка труда республики, а также обосновывается необходимость государственного регулирования. Кроме того, был проанализирован зарубежный опыт регулирования рынка труда и возможность его использования в республике.

В процессе научного исследования автором проведен всесторонний и детальный анализ современного состояния рынка труда, что требует разработки эффективной государственной политики и комплексного регулирования процессов занятости. На основании проведенного анализа установлено, что за период с 2015 по 2023 год численность населения трудоспособного возраста увеличилась с 5,046 млн. человек до 5,918 млн. человек, увеличившись на 872,8 тыс. человек или на 17,2%. Такая ситуация, с одной стороны, является положительным показателем роста трудовых ресурсов, с другой – усиливает давление на рынок труда (таблица 2).

Таблица 2. - Численность трудоспособного населения в Республике Таджикистан в 2015-2023 годах (тыс. человек)

Показатели	Годы									Сравнение 2023/2015 (+/-)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Общая численность населения	8551,2	8742,8	8931,2	9126,6	9313,8	9716,8	9886,8	10078,4	10288,3	1737,1
Трудоспособное население	2892,1	2938,9	3009,6	3063,6	3129,9	3191,0	3600	3649,6	3698,2	806,1
Население трудоспособного возраста	5046,0	5175,5	5273,2	5379,7	5473,9	5567,4	5703,3	5804,7	5918,8	872,8
Население старше трудоспособного возраста	413,9	436,8	460,0	487,8	522,8	555,4	583,5	624,1	671,3	257,4

Источник: Разработка автора на основе источника: [1. с 13 - 57]

Статистический анализ показывает, что трудовые ресурсы также пропорционально увеличились: с 5111 тыс. человек до 5990 тыс. человек (рост на 17,2%) (таблица 3).

Таблица 3. - Трудовые ресурсы Республики Таджикистан в 2015-2023 годы (тыс. чел.)

Показатели	Годы									Сравнение 2023/ 2015 (+/-)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Трудовые ресурсы	5111	5224	5326	5427	5521	5585	5653	5754	5990	879
Рабочая сила	2437	2438	2460	2478	2514	2557	2587	2600	2675	238
Население, занято	2380	2384	2407	2426	2463	2506	2534	2545	2625	245
Официально признанные безработные	57	54	53	52	51	51	53	55	50	-7
Неиспользованная рабочая сила в экономике	2674	2786	2866	2949	3007	3028	3066	3154	3315	641

Источник: Разработка автора на основе источника: [1. с 13 - 57]

Однако численность фактически занятых увеличилась с 2380 до 2625 тыс. человек, составив всего 10,2%. В частности, численность неиспользуемой рабочей силы в экономике увеличилась с 2674 до 3315 тыс. человек, что эквивалентно росту на 23,9%.

В процессе анализа структуры занятости населения по формам собственности автором установлено, что частный сектор за эти годы укрепил свои позиции, а численность его работников увеличилась с 1588 до 1802 тыс. человек (13,5%). Для сравнения, государственный сектор также сумел сохранить свои позиции в стратегических и инфраструктурных секторах, продемонстрировав значительный рост на 56,8 тыс. человек (с 441,5 до 498,3). Однако сектор коллективной собственности сократился (-23,5%), что свидетельствует о развале сельскохозяйственных структур и неравенстве возможностей в регионах.

Занятость по секторам также демонстрирует существенные изменения за этот период. В частности, численность занятых в аграрном секторе увеличилась

с 1545 до 1608 тыс. человек. Для сравнения, в промышленности (производстве), а также в секторах электроэнергетики, газа и водоснабжения наблюдается относительный спад. В перерабатывающей промышленности в 2023 году будет занято 81,7 тыс. человек против 86,7 тыс. человек в 2017 году (таблица 4).

Таблица 4. - Отраслевая структура занятости в экономике Республики Таджикистан на 2015-2023 годы

Показатели	Годы									Сравнение 2023/ 2015 (+/-)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Численность населения, занятого в экономике	2379,	2385	2407	2425	2463	2506	2533,5	2545	2625	246
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1545,	1538	1466	1481	1507	1525	1535	1608	1608	63
Перерабатывающая промышленность	60,1	59,5	86,7	82,6	83,3	86,4	88,4	88,8	81,7	21,6
Электричество, газ и водоснабжение	19,3	17,8	18	18,8	15	15,4	16,1	13,2	11,0	-8,3
Строительство	66,5	67,1	101,6	101,4	100,8	101,9	98,3	100,1	96,1	29,6
Сфера услуг	675,7	690,5	721,7	726,6	735,4	751,8	769,4	705,5	324,7	-351

Источник: Разработка автора на основе источника: [1. с 13 - 59]

Используя статистические данные и методы структурно-динамического анализа, автор доказал, что рынок труда напрямую зависит от макроэкономической конъюнктуры, уровня заработной платы, уровня профессиональной подготовки населения, возможностей инфраструктуры занятости. По мере роста численности трудоспособного населения увеличивается спрос на рабочие места, в то время как возможности экономики по созданию таких рабочих мест остаются ограниченными. Это неравенство является основной причиной роста трудовой миграции, которая усилилась с 2015 года.

По оценке автора, трудовая миграция, несмотря на ее положительное влияние на приток иностранной валюты, в долгосрочной перспективе приводит к снижению национального трудового потенциала и ослаблению отечественного человеческого потенциала. Социальная поддержка безработных

остается низкой: в 2014 году пособия получали лишь 6,6% из них. Этот показатель остался крайне низким и в 2020 году.

Данную ситуацию автор определяет как важное свидетельство необходимости усиления политики социальной защиты и профессиональной переподготовки населения, делая вывод о том, что программы переподготовки и повышения квалификации, ориентированные на реальные потребности рынка, должны стать основным средством снижения безработицы и повышения конкурентоспособности рабочей силы.

В ходе исследования также был проведен углубленный анализ дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда. Анализ показал, что несоответствие квалификации и профессиональной подготовки рабочей силы реальным потребностям рынка приводит к неэффективному использованию трудовых ресурсов. По статистическим данным, участие населения в программах переподготовки и профессиональной подготовки находится на среднем уровне (25,1% и 28,5%), однако их эффективность считается относительно низкой.

Для оценки состояния рынка труда в исследовании использовались методы структурного, балансового, факторного, стохастического и SWOT-анализа. В частности, матрица SWOT охватывает комплексный анализ ситуации на рынке труда, выявляя сильные стороны (например, автоматизация управления отраслью), слабые стороны (например, низкий уровень подготовки кадров), возможности (разработка государственных программ) и угрозы (экономический спад, миграция и т. д.) (таблица 5).

Таблица 5. – Матрица SWOT-анализ современного состояния развития рынка труда Республики Таджикистан

Преимущества, положительные стороны (S): - автоматизация деятельности государственных органов, связанных со сферой занятости населения, с использованием современных программ; - деятельность многопрофильного веб-портала Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан;	Недостатки, отрицательные стороны (W): - дисбаланс спроса и предложения на рынке труда по территориальному признаку; - чрезмерные требования к работе; - недостаточный уровень подготовки кадров в учреждениях высшего, среднего и профессионального образования; - низкая конкурентоспособность
--	---

Продолжение таблица 5	
<ul style="list-style-type: none"> - снижение уровня безработицы по методологии МОТ; - снижение коэффициента напряженности рынка труда; - увеличение количества специалистов технического и медицинского профиля; растущий спрос на высококвалифицированных специалистов в области экономики. 	<ul style="list-style-type: none"> выпускников без опыта и стажа работы; - отсутствие спроса на специализацию; - внутренние рынки труда - неравенство в исходном положении выпускников из сельской местности на рынке труда;
<p>Возможности (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка программ государственной поддержки трудоустройства выпускников учреждений высшего профессионального образования; - бурное развитие использования современных технологий; - производительность труда; - наличие онлайн-платформ по подбору персонала (Headhunter, SuperJob, Jop.tj и т. д.). 	<p>Риски (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> - экономический спад и санкции в отношении национальной экономики; - законодатели в сфере трудовой деятельности; - низкая производительность труда.

Источник: Разработка автора

Используя системный анализ и моделирование дифференциальных уравнений, автор показал взаимосвязь между демографическими изменениями, качеством жизни, миграцией и условиями на рынке труда. Доказано, что для обеспечения устойчивого развития рынка труда необходима реализация долгосрочной инклюзивной политики занятости, соответствующей потребностям рынка.

В диссертации рассматривается развитие рынка труда как ключевой социально-экономической проблемы в современных условиях, особое внимание уделяется феномену неформальной занятости. Анализ показывает, что дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, высокий уровень неформальной занятости, влияние институциональных факторов привели к снижению эффективности занятости и повышению социальных рисков работников.

Согласно статистическим данным и исследованиям, значительная часть населения в Республике Таджикистан занята неформальными формами трудовой деятельности, что приводит к снижению возможностей социальной защиты и отсутствию формальных трудовых гарантий. По данным за 2023 год,

15,5 % занятого населения вне сельского хозяйства было занято в неформальной деятельности, из них 79,7% - мужчины и 20,3% - женщины.

Используя методы структурного и факторного анализа, соискатель выявил существующее неравенство в возможностях трудоустройства, налоговая бремя и низкое качество социальных услуг в стране.

В условиях низкой доли формальной экономики и расширения сферы услуг и торговли, охватывающих лишь 1/3 трудоспособного населения, ощущается нехватка подходящих рабочих мест. Это особенно заметно в сельскохозяйственном секторе, в котором занято 69% трудоспособного населения, но на долю которого приходится лишь 22% ВВП. Автор выделяет основные причины роста неформальной занятости: ограниченные возможности формального труда и институциональные трудности.

По мнению автора, для сокращения масштабов неформальной занятости и скрытой оплаты труда необходимо реализовать комплексные методы стимулирования формализации занятости, включая снижение налогов, совершенствование трудового законодательства, поддержку частного сектора и развитие инфраструктуры рынка труда.

В подробном анализе автор также оценил гендерные аспекты неформальной занятости, подчеркнув, что участие женщин на рынке труда невелико и они больше вовлечены в неформальную и неоплачиваемую занятость. Такая ситуация связана с низким уровнем образования, ограниченным доступом к высшему образованию и экономическими возможностями. Автор рассматривает необходимость создания специальных программ подготовки и профессиональной переподготовки для уязвимых групп населения как важный элемент политики занятости (рис 2)




Рисунок 2. - Регулирование неформальной занятости на рынке труда

Используя данные подробных таблиц и сравнительных анализов, автор приходит к выводу, что заработка плата в неформальном секторе иногда выше, чем в формальном, что обусловлено меньшим налоговым бременем и отсутствием социальных обязательств. Например, если официальная заработка плата в 2023 году в среднем составляла 2013,11 сомони, то в неформальном секторе этот показатель составил 2320 сомони.

В исследовании автором предложена модель регулирования неформальной занятости. По его мнению, только посредством комплексной макроэкономической политики, повышения правовой и налоговой грамотности населения, а также расширения доверия и уверенности можно повысить уровень формальной занятости.

В третьей главе «Взаимосвязь трудовой миграции и рынка труда Республики Таджикистан» анализируется взаимосвязь рынка труда и трудовой миграции, выявляются особенности и факторы, влияющие на сокращение миграционного процесса. На основе изучения опыта и текущей ситуации обозначены направления совершенствования и гармонизации политики занятости и миграции в стране.

В рамках изучения вопросов государственного регулирования рынка труда международный опыт рассматривается как важный источник образования в области политики занятости и развития человеческих ресурсов. В исследовании автор подверг структурно-сравнительному анализу опыт развитых стран мира и показал возможности его эффективного использования в условиях страны. В диссертации подробно анализируются американская, шведская, немецкая, французская и японская модели.

Важная роль в анализе автора отводится учреждениям службы занятости и частным кадровым агентствам. Опыт развитых стран показывает, что для повышения конкурентоспособности рынка труда и эффективного доступа населения к рабочим местам важным фактором является организация государственных и частных служб занятости на основе кооперации и регулирования миграционных процессов.




Рисунок 3. - Методы регулирования рынка труда с учетом миграционных процессов

Источник: Составлено автором

В частности, Международная конфедерация частных агентств занятости, как координирующая и систематизирующая платформа деятельности служб на международном уровне, играет эффективную роль в развитии рынка труда. Автором представлены две модели, адаптированные к условиям Таджикистана: модель регулирования рынка труда в условиях ограниченной и активной миграции (рисунок 3).

Эти модели позволяют реализовывать эффективную, целенаправленную и учитывающую национальные и региональные особенности политику занятости в меняющихся социальных и экономических условиях. В целом автор подчеркивает необходимость использования денежных переводов мигрантов для развития инфраструктуры, предпринимательства и создания рабочих мест на местах, что может способствовать снижению зависимости от миграции и укреплению внутреннего трудового потенциала.

В результате диссертации делается вывод о том, что использование успешного опыта зарубежных стран с разумной адаптацией к экономическим и социальным особенностям Таджикистана может создать благоприятные условия для устойчивого развития рынка труда, снижения интенсивности миграции, повышения уровня формальной занятости населения.

В современную эпоху экономической и информационной глобализации вопросы, связанные с трудовой миграцией, особенно «утечкой мозгов», стали серьезной социальной и экономической проблемой для Республики Таджикистан. Научно-практический анализ ситуации с трудовой миграцией населения страны показывает, что этот процесс связан как с положительными, так и с отрицательными последствиями для рынка труда и человеческих ресурсов.

По мнению автора, необходимо исследовать и регулировать проблему «утечки мозгов», то есть перемещения высококвалифицированных специалистов и ученых в другие страны. В процессе исследования автор рассмотрены ключевые теоретические концепции, такие как «утечка мозгов», «циркуляция

мозгов», «приток мозгов» и «обмен знаниями». По его мнению, именно концепция «циркуляции мозгов» наиболее соответствует условиям развития кадрового и научного потенциала Таджикистана и дает возможность вернуть специалистов, обучавшихся и работавших за рубежом.

Используя современный концептуальный анализ и международные модели, автор определил, что отсутствие эффективной системы возвращения интеллектуальных кадров и отсутствие политики стимулирования возвращения специалистов являются одной из главных причин усиления перманентной утечки мозгов.

В частности, автор приводит президентскую программу «Дурахшандагон» как практический пример подготовки конкурентоспособных кадров за рубежом и их трудоустройства в национальных структурах. По статистике, большинство выпускников данной программы работают в государственных органах, однако статистика их отдачи и эффективного использования своих компетенций пока недостаточна.

Анализ показал, что утечка мозгов в Таджикистане – это процесс, который несет в себе как угрозы, так и возможности. В этом контексте автор предполагает необходимость трансформации «утечки мозгов» в «циркуляцию мозгов», которая учитывала бы не только возврат кадров, но и использование дистанционного обучения и сетей сотрудничества с интеллектуальной диаспорой, международными организациями, зарубежными академическими центрами.

По мнению автора, усовершенствованную систему миграционной политики необходимо пересмотреть в рамках Национальной стратегии развития до 2030 года и дополнить ее целевыми мерами, такими как программы возвращения кадров, поддержка научной деятельности, внедрение методов стимулирования.

Проведенный в диссертации анализ показывает, что в последние годы наблюдаются определенные процессы снижения потоков трудовой миграции,

что требует глубокого анализа и объяснения ее основных факторов. Причины снижения трудовой миграции в Таджикистане многогранны и связаны с совокупностью внутренних и внешних факторов. В частности, с 2015 по 2023 год, согласно статистическим данным, численность таджикских трудовых мигрантов в Российской Федерации сократилась. Этот процесс связан, прежде всего, с улучшением экономической ситуации в стране, активной государственной политикой по ускоренной индустриализации, созданию новых рабочих мест, реализации программ стимулирования занятости.

Одним из основных факторов сокращения трудовой миграции является бурное развитие промышленной и социальной инфраструктуры, что привело к увеличению возможностей трудоустройства внутри страны. В рамках реализации Национальной стратегии развития и четвертой национальной цели ежегодно создается более 100 тысяч новых рабочих мест. Эта мера имеет особое значение в условиях роста численности населения трудоспособного возраста (с 4,5 млн человек в 2010 году до почти 6 млн человек в 2023 году).

Другим важным фактором сокращения миграции является сильная зависимость экономики Таджикистана от денежных переводов мигрантов. По данным Всемирного банка, доля денежных переводов в структуре ВВП в отдельные годы достигала 52% (рис 4).



Рисунок 4 – Денежные переводы от трудовых мигрантов с 2008 по 2024 годы

Источник: Разработка автора на основе источника: [5]

Несмотря на краткосрочные выгоды от этого источника, чрезмерная зависимость от нестабильных источников (с учетом инфляции, колебаний валютного курса и ограничительной миграционной политики принимающих стран) представляет риск для национальной экономики.

Анализ автора показывает, что с 2010 года наблюдается тенденция к росту миграции квалифицированных кадров и молодых ученых. В частности, анализ гендерной и возрастной структуры мигрантов показывает, что более 94% мигрантов – мужчины, и большинство из них – молодые люди в возрасте 18-29 лет. Такая тенденция свидетельствует, с одной стороны, о высокой трудоспособности этой группы, но с другой – об отсутствии возможностей трудоустройства внутри страны. Несоответствие структуры образования рынку труда, низкий уровень профессионального образования, в том числе тот факт, что только 21,9% мигрантов имеют профессиональное образование, является еще одной проблемой, которая играет решающую роль в снижении миграции и реализации политики занятости.

На основе данного исследования автор, используя официальные статистические данные и результаты социально-экономического анализа, внес личный вклад в выявление процессов и факторов снижения трудовой миграции, в частности, в разработку классификации факторов, оценку роли государственной политики занятости, разработку рекомендаций по привлечению квалифицированных кадров на отечественный рынок труда.

Одним из основных выводов данного исследования является то, что эффективное регулирование трудовой миграции возможно только при условии реализации государством стабильной экономической, социальной и образовательной политики, учитывающей потребности внутреннего рынка труда. Эти действия должны основываться на диверсификации экономики, развитии свободных экономических зон, поддержке малого и среднего бизнеса, развитии туристического сектора и обеспечении устойчивой инфраструктуры.

В научной работе глубоко и системно проанализирован вопрос влияния государства на миграционные процессы в Республике Таджикистан. Миграция, как социально-экономическое явление, не только оказывает непосредственное влияние на рынок труда и социальное положение населения, но и оказывает существенное воздействие на макроэкономические процессы в стране. Данное исследование демонстрирует сложную взаимосвязь между миграцией и экономическим ростом, снижением социальной напряженности и обеспечением занятости населения.

По результатам анализа, регулирование миграции должно быть направлено на укрепление сотрудничества с принимающими странами, защиту прав мигрантов и эффективное использование их денежных переводов. В этом контексте координация миграционной политики с социальной, демографической и трудовой политикой рассматривается как один из важных факторов повышения эффективности государственного управления.

По результатам исследования, в деятельности государства по регулированию миграции в качестве основного фактора, формирующего

миграционные процессы, выделена проблема несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Анализ показывает, что в 2023 году спрос предприятий на рабочую силу составит всего 9-10% от предложения на рынке труда, что остается неизменным по сравнению с предыдущими годами. В этом контексте на каждую предлагаемую вакансию претендует примерно 10-12 человек.

В исследовании также рассмотрена динамика внутренней и внешней миграции населения Республики Таджикистан в 2015-2023 годах. Оказалось, что безвозвратная миграция (по смене места жительства) в большинстве регионов имела тенденцию к снижению, увеличившись лишь в городе Душанбе и районах республиканского подчинения. На этот процесс оказали непосредственное влияние демографические, экономические и социальные факторы, а также низкий уровень занятости в сельской местности (табл 6).

Таблица 6. - Безвозвратная внешняя и внутренняя миграция (с переменой места жительства) в январе-марте 2014-2023 гг. (тыс. чел.)

Показатели	2014			2023		
	Число перемещенного населения	Число переселенных людей	Снижение (-) и увеличение населения (+) за счёт миграции	Число перемещенного населения	Число переселенных людей	Снижение и увеличение населения (+) за счёт миграции
Республика Таджикистан	39,6	45,3	-5,7	27,0	34,9	-7,9
города	16,6	17,0	-0,4	10,9	10,8	-0,1
села	23,1	28,3	-5,2	16,1	15,9	-0,2
ГБАО	0,4	1,3	-0,9	0,6	1,2	0,6
Согдийская область	7,4	9,7	-2,3	6,0	7,6	-1,6
Хатлонская область	14,6	21,3	-6,7	13,6	16,6	-5
Г. Душанбе	5,7	3,3	2,4	3,2	3,7	0,5
РРП	11,1	8,8	2,3	3,5	5,8	-2,3

Источник: Разработка автора на основе источника: [1. с 13 - 59]

В диссертации показано, что государство принимает различные меры по улучшению положения мигрантов и регулированию миграционных потоков. В частности, среди них – разработка нормативно-правовых документов,

координация деятельности соответствующих органов, организация обучающих курсов для мигрантов, усиление государственного контроля за этими процессами.

В структурно-динамическом анализе диссертации широко продемонстрирована роль быстрой индустриализации как важного фактора сокращения масштабов трудовой миграции. По данным, в 2023 году в стране действовало 3453 промышленных предприятия, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году (2310 предприятий). Увеличение промышленного производства, создание новых рабочих мест и улучшение экономических условий могут способствовать снижению миграционного давления и повышению уровня занятости.

В научной работе предлагается сделать одним из приоритетных направлений государственной политики развитие промышленного сектора за счет привлечения отечественных и иностранных инвестиций, использования современных технологий, подготовки высококвалифицированных специалистов. Отмечено, что Таджикистан может увеличить свой экспортный потенциал и сократить экономические и социальные проблемы, связанные с миграцией, перейдя от аграрно-индустриальной модели к индустриально-аграрной модели. Таким образом, в результате проведенного исследования предложен ряд практических рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования миграции, реализация которых будет способствовать устойчивому развитию экономики и повышению уровня жизни населения Таджикистана.

В четвертой главе «**Анализ новых форм занятости в условиях глобализации и цифровизации**» рассматриваются вопросы, связанные с влиянием процессов глобализации и цифровизации на рынок труда. Анализируются новые формы трудовой деятельности, такие как цифровая и удаленная работа, выделяются их возможности и угрозы в условиях Таджикистана. Обсуждаются пути регулирования этих форм с учетом новых экономических реалий.

В диссертационном исследовании рассматривается влияние глобализации на регулирование миграции и рынка труда в Республике Таджикистан. Анализ показывает, что процесс глобализации оказывает глубокое влияние на государственное регулирование этих процессов, создавая новые возможности на рынках труда и увеличивая свободное перемещение рабочей силы, а также создавая новые угрозы, такие как усиление зависимости от внешних рынков и усиление конкуренции.

Процесс глобализации влияет на рынок труда Республики Таджикистан в двух основных направлениях. С одной стороны, возможности развития цифровой экономики и расширение новых форм занятости, в том числе удаленной, способствуют созданию новых рабочих мест внутри страны. С другой стороны, зависимость национальной экономики от трудовой миграции и денежных переводов усиливается, а потребности внутреннего рынка труда требуют регулирования и координации направлений государственной политики.

Автор в исследовании определил, что одним из важных результатов глобализации для Таджикистана является создание благоприятных условий для развития рынка удаленного труда. В этом контексте опыт таких стран, как Индия и Китай, показывает, что при эффективном использовании интеллектуальных ресурсов и развитии цифровой инфраструктуры возможности участия на мировых рынках труда посредством удаленной работы существенно расширяются.

В научной работе отмечается, что в последние годы в Таджикистане также наблюдаются положительные тенденции в этом направлении. В частности, некоторые секторы экономики, такие как информационные технологии, финансовые услуги, виртуальное обучение, постепенно переходят на удаленные формы работы (табл 7).

Таблица 7. – Перечень профессий, участвующих в рынке труда удаленной работы

№	Перечень профессий
1.	Программист телефонов. Приложение для мобильного устройства, обычно работающее на операционной системе Android или iOS. В более широком смысле программа – это любой язык программирования, включая онлайн-программу.
2.	Компьютерное программирование. Компьютерное программирование – это процесс написания и организации набора инструкций, работающих с использованием языков программирования, таких как C++, Java, JavaScript, HTML, Python, Ruby и Rust.
3.	Блогер. Это человек, который ведет собственный блог в Интернете, где публикует контент на определенную тему. Блогеры могут влиять на общественное мнение, например, поощряя людей использовать определенные продукты или услуги.
4.	Дизайнер. Человек, работающий в различных отраслях (в том числе архитекторы, дизайнеры, художники, дизайнеры плакатов и другой рекламной графики, веб-дизайнеры).
5.	Архитектор. Высококвалифицированный специалист, деятельность которого направлена на разработку концепций и принятие архитектурных решений относительно различных объектов - зданий, сооружений, территорий.
6.	Товаровед. Лицо, занимающееся поставкой и продажей товаров.
7.	Бухгалтер. Лицо, ответственное за финансовую деятельность, доходы и расходы предприятия. В обязанности бухгалтера входит распределение, контроль и расчет доходов, а также своевременная выплата заработной платы работникам, уплата налогов и ведение финансовой отчетности. Бухгалтеры пользуются большим спросом во всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, где ведется финансовый учет.
8.	Спортивный тренер. Тренер определяет физическую подготовку, технику, тактику и стратегию.
9.	Советник. Лицо, оказывающее помощь и консультирующее руководителя или руководство организации в принятии решений.
10.	Педагоги. Специалист, который проводит видеоуроки со студентами курса, передавая им знания в рамках своей предметной области.
11.	Психолог. Специалист, изучающий внутренний мир человека, его психику и строение, а также его взаимоотношения с окружающей средой.
12.	Переводчик. Человек, занимающийся переводом всех видов документов и фильмов.
13.	Аналитик. Специалист, занимающийся аналитическими и обобщающими исследованиями в определенной сфере деятельности, хорошо владеет аналитическими методами, умеет прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.
14.	Редактор. Специалист, работающий с текстом, то есть структурирующий, проверяющий и корректирующий его содержание в соответствии с требованиями определенного жанра, а также подготавливающий издание (книгу, журнал, газету и т. п.) к печати.
15.	Репортер. Специалист, занимающийся возрождением культуры, истории, социологии и т. д., отвечающий за полный цикл создания и управления практической журналистикой в обществе, ее влияние на изменения социальных процессов.

Источник: разработка автора на основе требований рынка труда к удаленной работе

В диссертации подчеркивается, что, несмотря на вышеперечисленные тенденции, рынок труда удаленной работы в Таджикистане все еще находится в начальном состоянии формирования и для его устойчивого развития необходима разработка эффективного государственного регулирования. Данный механизм должен включать, с одной стороны, защиту прав удаленных работников и создание благоприятных условий для их деятельности, а с другой – обеспечение стабильных налоговых поступлений в государственный бюджет и стимулирование работодателей.

Исследование также показало, что одним из наиболее эффективных способов регулирования миграции и рынка труда в глобализированном мире является развитие цифровой индустрии и создание благоприятных условий для технологического предпринимательства. Анализ опыта стран Южной Азии показывает, что создание цифровых кластеров и особых экономических зон может способствовать быстрому развитию новых отраслей промышленности и созданию новых рабочих мест.

В результате исследования сделан вывод о том, что влияние глобализации на регулирование рынка труда и миграцию в Республике Таджикистан, как многогранный фактор, необходимо регулировать на основе сбалансированного подхода к социальной и экономической политике. Государственный механизм регулирования в этой сфере должен одновременно обеспечивать защиту интересов граждан и создавать благоприятные условия для развития цифровых секторов экономики и полного использования возможностей глобализации.

В диссертационном исследовании рассматривается влияние цифровизации на регулирование рынка труда в Республике Таджикистан в контексте миграции. Анализ показывает, что развитие цифровой экономики, как одного из основных трендов мировой экономики, повлекло за собой глубокие изменения не только в технологическом направлении, но и в структуре рынка труда и трудовых отношений.

Согласно анализу результатов исследований, проведенных в научной работе, влияние цифровизации на рынок труда отражается в основном в трех направлениях: изменение структуры занятости, изменение спроса на трудовые навыки и появление новых методов управления человеческими ресурсами.

В диссертации отмечается, что цифровизация рынка труда позволяет привлекать на рынок труда женщин и молодежь из отдаленных регионов, что имеет особое значение в условиях миграции. Развитие онлайн-платформ для поиска работы и выполнения трудовых задач на основе удаленных контрактов является одним из основных факторов регулирования трудовых отношений в цифровом пространстве.

В результате анализа международного опыта автором установлено, что страны, внедрившие эффективную систему государственного регулирования цифровизации рынка труда, смогли повысить уровень занятости и сократить масштабы трудовой миграции. В частности, опыт Индии, Польши и стран Восточной Европы показывает, что использование цифровых технологий способствует развитию удаленной занятости и повышению конкурентоспособности рабочей силы.

Таким образом, в научной работе доказано, что цифровизация экономики как эффективное средство регулирования рынка труда в условиях миграции может стать одним из приоритетных направлений государственной политики занятости.

В процессе исследования установлено, что на основе процессов цифровизации, развития информационных технологий, расширения мирохозяйственных связей существенное развитие получают новые формы трудовой деятельности, которые оказывают существенное влияние на формирование рынка труда. В частности, такие формы, как аутсорсинг, аутстаффинг, краудсорсинг и фриланс, были проанализированы как новые явления на рынке труда. Отмечается, что аутсорсинг играет ключевую роль в решении проблемы нехватки кадров, особенно в секторах информации и связи,

услуг и инжиниринга. В свою очередь, аутстаффинг, несмотря на свой неформальный характер, позволяет устанавливать трудовые отношения с высококвалифицированными специалистами в рамках конкретных договоров.

В исследовании отмечается, что краудсорсинг как модель привлечения интеллектуальных ресурсов через виртуальные сети предоставляет широкие возможности для выполнения конкретных задач в совместной манере. Такая форма труда дает возможность организовывать творческие, научные и технические проекты с привлечением добровольных и внештатных специалистов, что способствует развитию человеческих ресурсов и повышению конкурентоспособности экономики.

Фриланс, как распространенная форма самостоятельной работы, рассматривается в академической работе как важный фактор развития рынка труда в условиях цифровизации. Автор определил, что фриланс предоставляет широкие возможности для людей, желающих работать независимо и свободно, способствуя снижению социальной напряженности и увеличению личных доходов. В анализе отмечается, что, несмотря на свои преимущества, фриланс сталкивается с рядом проблем, включая отсутствие социальных гарантий, нестабильность доходов и отсутствие охраны труда.

В процессе научной работы установлено, что развитие новых форм трудовой деятельности не только расширяет экономические возможности, но и создает необходимость разработки новых методов правового и социального регулирования. На основе детального анализа автор предлагает принять следующие меры для эффективного регулирования новых форм труда:

- обеспечение правовых основ аутсорсинга, аутстаффинга, краудсорсинга и фриланс-трудовой деятельности в законодательстве Республики Таджикистан;
- создание системы социального страхования работников, работающих по новым формам занятости;
- развитие национальной инфраструктуры и платформ для самостоятельной и удаленной работы;

- усиление сотрудничества государства и частного сектора в области подготовки специалистов для новых форм трудовой деятельности;
- разработка специальных программ повышения квалификации кадров для адаптации рабочей силы к требованиям цифрового рынка труда;
- разработка средств мониторинга и оценки воздействия новых форм занятости на рынок труда и социальные условия.

В результате детального анализа новых форм трудовой деятельности в диссертации определено, что эти формы, несмотря на свою нетрадиционность и имеющиеся недостатки, создают новые возможности для развития рынка труда и могут служить эффективным средством обеспечения занятости и повышения уровня жизни населения.

В пятой главе «Направления совершенствования государственного регулирования рынка труда в условиях снижения миграционных процессов» анализируются основные модели и направления государственной политики по совершенствованию регулирования рынка труда в условиях снижения миграционных процессов. Изучаются пути улучшения управления миграцией, использования международного опыта и предложения новых методов для обеспечения рыночного равновесия.

В условиях современного социально-экономического развития одним из актуальных вопросов государственной политики в сфере труда является обеспечение сбалансированного состояния на рынке труда. В Таджикистане проблема дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы за последние десятилетия приобрела устойчивый характер. Исследования показывают, что этот дисбаланс во многом обусловлен структурными несоответствиями рабочей силы, несоответствием квалификаций реальным потребностям рынка труда, а также демографическими и миграционными факторами.

Основные факторы дисбаланса на рынке труда в диссертации классифицированы следующим образом:

1. Структурное несоответствие кадров: большинство выпускников вузов имеют специальности, не соответствующие реальным потребностям рынка труда. Анализ показывает, что в 2023 году из 40,9 тыс. выпускников высших учебных заведений страны 9,1% были безработными.

2. Трудовая миграция: ежегодно около 500-600 тыс. граждан страны уезжают в поисках работы. Этот процесс влияет на сокращение предложения внутри страны, но в то же время спрос на рабочую силу сохраняется.

3. Низкая заработная плата: в 2020 году средняя заработная плата работников государственных предприятий составила 1393 сомони, а в промышленном секторе – 2546 сомони. Эти показатели снижают возможность привлечения высококвалифицированных кадров.

4. Демографические факторы: постоянный прирост населения моложе трудоспособного возраста увеличится до 24,4% в 2015-2023 годах и продолжит оказывать давление на рынок труда в будущем.

Принимая во внимание вышеперечисленные факторы, в данном исследовании представлена модель обеспечения равновесного состояния на рынке труда Таджикистана. Модель включает в себя следующие области:

- развитие сотрудничества образовательных учреждений и предприятий путем размещения целевых заказов на подготовку кадров;
- повышение гибкости рынка труда путем подготовки программ повышения квалификации с учетом современных потребностей рынка;
- использование стимулирования к созданию новых рабочих мест, в том числе посредством налоговых льгот и финансовой поддержки;
- совершенствование информационной системы рынка труда для мониторинга и прогнозирования динамики спроса и предложения;
- повышение уровня конкурентоспособности заработной платы в приоритетных отраслях.




Рисунок 6. - Модель обеспечения равновесия на рынке труда Республики Таджикистан / Источник: Составлено автором.

В то же время необходимо, чтобы государственная политика регулирования рынка труда больше внимания уделяла развитию человеческих ресурсов. Учитывая, что Таджикистан располагает огромными трудовыми ресурсами, эффективное использование этого потенциала может способствовать устойчивому экономическому росту. Однако достичь сбалансированного состояния невозможно без серьезных реформ в системе подготовки кадров, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Численный анализ показал, что при реализации этой политики можно будет повысить уровень занятости в формальном секторе до 50-55 процентов к 2030 году и снизить уровень безработицы с 9,1% до 5-6%. Также спрос на кадры в промышленности и сфере услуг может увеличиться на 20-25%, что в свою очередь улучшит возможности привлечения трудоспособного населения в страну.

Таким образом, предлагаемая модель, как современный инструмент обеспечения сбалансированности рынка труда, может стать прочной основой для совершенствования политики занятости и улучшения взаимодействия рынка труда и образования. Используя данную модель, органы государственной власти Республики Таджикистан могут осуществлять активную политику регулирования рынка труда и способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию страны.

В данном исследовании миграция рассматривается как один из важных факторов, влияющих на рынок труда и национальную экономику Республики Таджикистан. Важность вопроса государственного регулирования миграции очевидна из того, что в условиях роста численности населения, дисбаланса спроса и предложения рабочей силы внутри страны, нестабильности рынка труда трудовая миграция стала одним из основных способов обеспечения занятости населения.

В научной работе отмечается, что опыт развитых стран мира, таких как США, Канада, страны Евросоюза, Австралия, Россия, в управлении

миграционными процессами требует глубокого изучения. В частности, опыт Великобритании по использованию балльной системы при отборе иммигрантов и опыт Европейского Союза по определению квот и привлечению высококвалифицированных специалистов также имеют существенное значение в условиях Таджикистана.

Анализ показал, что трудовая миграция населения Таджикистана в основном направлена в Россию, где трудятся около 90% трудовых мигрантов страны. Однако, учитывая меняющиеся экономические условия и миграционную политику России, диверсификация маршрутов миграции имеет для Таджикистана стратегическое значение. В этой связи подчеркивается необходимость усиления взаимодействия правительств со странами приема рабочей силы, а также широкого привлечения неправительственных организаций к процессу регулирования миграции.

Изучение опыта развитых стран показывает, что привлечение трудовых мигрантов осуществляется на основе реалистичного анализа рынка труда, выявления отраслей с дефицитом кадров и реализации целевых программ подготовки кадров. Поэтому в научной работе подчеркивается, что система профессионального образования и рынок труда Таджикистана должны быть тесно связаны друг с другом. Автором определено, что в Республике Таджикистан такая координация пока не реализована на необходимом уровне, что приводит к росту структурных несоответствий на рынке труда.

В диссертации проанализированы числовые показатели и показано, что за последние годы численность граждан Таджикистана, мобилизованных на трудовую миграцию, ежегодно увеличивается в среднем на 5-7%. В частности, по официальным данным, в 2023 году число трудовых мигрантов из Таджикистана достигло 1,1 млн человек, что примерно на 30% больше, чем в 2015 году. Из этого числа более 80% заняты в сфере строительства, услуг и сельского хозяйства. При этом автор в своем исследовании установил, что вклад

трудовой миграции в ВВП страны увеличился с 28% в 2015 году до 33% в 2023 году.

Одной из важных проблем в управлении трудовой миграцией, обсуждаемых в исследовании, является отсутствие эффективных методов защиты трудовых прав граждан Таджикистана за рубежом. В научной работе отмечается, что при разработке миграционной политики необходимо опираться на опыт стран, предоставляющих трудовым мигрантам благоприятные социальные условия и правовые гарантии. В частности, опыт Испании и Италии по найму мигрантов необходим только при отсутствии местных кадров и предоставлении социального жилья мигрантам.

Автором определено, что в Республике Таджикистан также необходимо реализовать специальные программы обучения трудовых мигрантов, которые включали бы изучение языка, культуры, законодательства страны пребывания, а также повышение профессиональных навыков. Исследования показали, что до 70% таджикских трудовых мигрантов трудоустраиваются на низкооплачиваемые работы в странах приема из-за незнания языка и отсутствия необходимых профессиональных навыков.

В диссертации также обсуждается необходимость использования опыта Италии и Южной Кореи по налаживанию сотрудничества с диаспорами и возвращению высококвалифицированных специалистов на родину.

Представленные выводы и рекомендации основаны на анализе мирового опыта и реалий рынка труда Республики Таджикистан и направлены на разработку эффективной политики управления миграцией. В частности, определены следующие приоритетные направления миграционной политики:

- совершенствование иммиграционного законодательства и адаптация его к требованиям внутреннего рынка труда;
- диверсификация направлений миграции и снижение зависимости трудовой миграции от Российской Федерации;

- развитие системы подготовки и переподготовки кадров с учетом требований зарубежных рынков труда;
- укрепление сотрудничества со странами приема мигрантов и создание совместных центров по подготовке и сертификации рабочей силы;
- широкое вовлечение таджикской диаспоры в развитие национальной экономики и возвращение высококвалифицированных специалистов на родину.

Таким образом, в результате проведенного исследования было определено, что для совершенствования управления миграцией в Республике Таджикистан необходимо разработать комплексную систему управления, основанную на передовом международном опыте.

В исследовании также рассмотрен вопрос совершенствования государственного регулирования рынка труда в Республике Таджикистан как одного из приоритетных направлений экономической и социальной политики. Анализ показывает, что рынок труда является ключевым фактором устойчивого развития экономики и социального благополучия населения, а его эффективное регулирование – необходимое условие решения проблем занятости и снижения безработицы.

В научной работе отмечается, что современное состояние рынка труда формируется под влиянием ряда внутренних и внешних факторов, а демографический рост, нехватка постоянных рабочих мест, высокий уровень трудовой миграции и неравенство регионального развития остаются проблемами, требующими решения. В этих условиях все более ощутимой становится необходимость разработки и реализации комплексных мер по совершенствованию системы управления рынком труда.

Согласно статистическим данным, к 2030 году численность трудоспособного населения в республике составит более 7 млн человек, что по сравнению с 2021 годом увеличится примерно на 20%. В то же время динамика создания новых рабочих мест и возможности внутреннего рынка труда недостаточно сбалансированы для удовлетворения растущего спроса. Поэтому

анализ демографической динамики и потенциала рынка труда имеет особое значение для определения приоритетных направлений государственного регулирования.

В диссертации отмечается, что международный опыт регулирования рынка труда показывает, что развитым странам удалось сократить безработицу и обеспечить качественную занятость за счет методов экономического стимулирования, законодательного регулирования, развития инфраструктуры рынка труда и поддержки занятости. В частности, в странах Евросоюза, Южной Кореи, Канаде, Австралии в этой сфере используются эффективные модели, обеспечивающие адаптацию спроса и предложения на рынке труда.

Проведенное исследование показывает, что одной из важных проблем регулирования рынка труда в Республике является региональное неравенство в сфере занятости. В горных районах страны уровень занятости значительно ниже, чем в крупных городах. Учитывая этот фактор, в диссертации особо подчеркивается необходимость диверсификации региональной экономики, развития малого и среднего бизнеса, внедрения методов стимулирования инвестиций в регионах.

В процессе исследования было определено, что для снижения уровня напряженности рынка труда в Таджикистане необходимо реализовать следующие меры:

- создание высокооплачиваемых рабочих мест в приоритетных отраслях;
- совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
- государственная поддержка занятости уязвимых слоев населения;
- развитие виртуального рынка труда;
- повышение качества услуг по трудуоустройству.

В диссертации также подробно рассматривается необходимость внедрения международного опыта, в том числе опыта стран Евросоюза и Юго-Восточной Азии, в регулировании рынка труда и миграции.

Важнейшим выводом, сделанным в процессе исследования, является то, что устойчивое развитие рынка труда в Таджикистане невозможно без целенаправленного регулирования и координации политики занятости с демографическими, экономическими и социальными процессами. При этом для решения существующих проблем рынка труда становится актуальной необходимость разработки специальных государственных программ по обеспечению занятости, поддержке малого и среднего бизнеса, сокращению теневой экономики, повышению уровня трудовой и профессиональной грамотности.

В связи с этим государственная политика регулирования рынка труда в Таджикистане должна быть направлена на развитие устойчивой занятости, создание качественных рабочих мест, снижение безработицы и обеспечение социальной защиты трудоспособного населения. Только в условиях эффективной интеграции государственных, частных и общественных потенциалов, эффективного управления и рационального использования трудовых ресурсов рынок труда сможет стать реальным двигателем экономического и социального развития страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

A) Основные научные результаты диссертации

1. В диссертации автор обосновывает, что государственное регулирование эффективного функционирования рынка труда включает в себя комплекс мер, методов и инструментов, которые, используя общие экономические законы и специальные стратегии, позволяют оказывать эффективное воздействие на уровень занятости. Данные методы включают в себя также анализ решений и мероприятий, принимаемых на различных уровнях (государственном, местном, региональном), основной целью которых является создание благоприятных условий для снижения безработицы и повышения эффективности рынка труда. Внедрение таких методов, как инструменты регулирования, имеет большое

значение для стабилизации и улучшения ситуации с занятостью в обществе. Регулирование рынка труда можно считать базовым примером общеэкономического механизма регулирования, выполняющего роль своеобразного «уравновешивающего механизма» в экономической системе. Этот метод призван помочь нормализовать отношения и экономические процессы между различными интересами и требованиями рабочей силы, чтобы устойчивое развитие стало главной целью [5-А].

2. С учетом проведенных исследований, на основе анализа и синтеза существующих определений в диссертации предлагается новое определение рынка труда как рынка труда, представляющего собой совокупность экономических отношений и место, где хозяйствующие субъекты на основе рыночных законов и его составных элементов, а именно спроса и предложения на рабочую силу, устанавливают трудовые отношения и совершают выгодные для сторон сделки. Это определение, в отличие от предыдущих определений, рассматривавших рынок труда исключительно как место или пространство, где встречаются работники и работодатели, уделяет больше внимание экономическим отношениям и рыночным механизмам, в которых интересы сторон реализуются посредством спроса и предложения на рынке труда. Таким образом, рынок труда создается как динамичный и всеобъемлющий процесс в общей форме отношений между работниками и работодателями, с правовыми и экономическими процессами [4-А].

3. С точки зрения автора, рынок труда делится на два направления; государственный рынок труда, негосударственный рынок труда:

а) государственный рынок труда – механизм, позволяющий регулировать процесс оплаты труда и условий труда, а также обеспечивать гарантии социальной защиты, воспроизводства и распределения рабочей силы, подготовки специалистов и переподготовки квалифицированных специалистов. Этот рынок также способствует обеспечению занятости и процессу трудовой

миграции посредством действия законов спроса и предложения рабочей силы, которые поддерживают различные экономические процессы.

б) Негосударственный рынок труда – это механизмы и среда между работниками (работодателями) и предпринимателями (работодателями), в которых осуществляются процессы купли-продажи (найма) и оплаты труда. На таком рынке вместо прямого вмешательства государства отношения и условия формируются на основе экономической свободы, спроса и предложения в сфере труда. Труд продается на неформальном рынке как товар или услуга, за которые работодатели платят заработную плату, а работники ищут выгодные условия для предоставления рабочей силы.

Негосударственное регулирование рынка труда осуществляется на основе свободного рынка, в котором законы спроса и предложения, цены и условия на рынке труда, уровень заработной платы формируются путем подбора работников и предпринимателей в соответствии с взаимными потребностями и интересами. На таком рынке государство выступает не как непосредственный фактор, а скорее как регулятор правовой и финансовой среды, необходимой для защиты трудовых прав и обеспечения равных условий труда [6-А].

4. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в современных условиях развития Республики Таджикистан имеются все необходимые условия и возможности для реализации институциональных практик, направленных на снижение напряженности на рынке труда и улучшение ситуации с занятостью. Реализация таких мер в регионах страны могла бы способствовать улучшению условий труда и повышению уровня занятости. Мировой опыт развитых стран показывает, что они обладают разнообразными рычагами воздействия на трудовые и социальные отношения, что позволяет им реализовывать стратегию стимулирования сохранения старых и создания новых рабочих мест. Эти практики также направлены на привлечение к работе низкоконкурентоспособных слоев населения стран, имеющих ограниченные возможности на рынке труда. При этом важно, чтобы социально-

трудовые отношения в стране развивались на основе использования эффективных методов регулирования, апробированных в международном опыте [10-А; 32-А].

5. Важным направлением регулирования рынка труда является регулирование миграционных процессов. Используя средства регулирования миграции, страны могут влиять на уровень занятости внутри страны и создавать макроэкономический баланс. Миграция, как важный компонент трудовых отношений, может играть существенную роль в существенных изменениях в сфере занятости и экономической ситуации в стране. Опыт некоторых стран, успешно реализовавших свою миграционную политику, показывает, что им удалось создать лучшие условия для решения проблем занятости и экономики в стране. Например, некоторые страны используют иммиграцию как важный ресурс для заполнения вакансий и обеспечения рабочей силой критически важных секторов, где существуют кадровые ограничения. В других случаях другие страны сталкиваются с серьезными проблемами в регулировании иммиграции и формулировании разумной политики. Например, в некоторых случаях необратимая миграция людей и отсутствие устойчивой политики могут привести к нехватке рабочей силы и угрозам социальному развитию страны. Поэтому для предотвращения подобных проблем важно, чтобы страны проводили устойчивую миграционную политику [8-А].

6. По нашему мнению, в условиях переходной экономики при разработке политики регулирования занятости с учетом миграционного фактора следует уделить особое внимание важным аспектам в рамках единой для страны программы. Во-первых, грамотное с экономической точки зрения перемещение населения, позволяющее эффективно направлять трудовые ресурсы в важные отрасли, невозможно без участия государства в происходящих миграционных процессах. Государство должно играть активную роль в регулировании миграции и руководстве рабочей силой для достижения положительных результатов. Во-вторых, направление миграции населения следует менять не

путем прямого вмешательства, а косвенными методами воздействия, такими как разработка и предложение более эффективной политики, разработка целевых программ, создание благоприятных условий для развития трудовой миграции. Целью должно быть создание благоприятных условий для миграции рабочей силы и ее привлечения в устойчивые и востребованные секторы. В-третьих, трудовые мигранты могут играть важную роль в переходной экономике, способствуя повышению уровня производства и сокращению бедности в стране. Иммигранты могут внести свой вклад в экономические процессы и процессы трудоустройства, что, в свою очередь, повышает уровень жизни людей. В-четвертых, для расширения национальной экономики и достижения устойчивого развития необходимо восстановить и укрепить производственный потенциал страны. Целью должно быть привлечение инвестиций, инноваций и развитие инфраструктуры, которые необходимы для своевременного и устойчивого развития экономики страны. В-пятых, обеспечение достойной оплаты труда работников формального сектора экономики, что не только решает проблему нехватки кадров, но и напрямую способствует экономическому росту и снижению безработицы за счет повышения занятости и улучшения условий труда [31-А].

7. Рынок труда Республики Таджикистан связан с экономическими, социальными, финансовыми, политическими, демографическими и географическими аспектами страны. Эффективное развитие рынка труда является ключевым фактором повышения уровня занятости и важнейшим показателем социально-экономического развития. В современных экономических условиях важнейшим фактором развития рынка труда является устранение проблемы безработицы и сокращение трудовой миграции. Трудовая миграция, во многом определяющая спрос на рабочую силу, рассматривается не только как перемещение людей, но и как сложный социальный и экономический процесс. Этот процесс может оказать глубокое влияние на баланс рынка труда, экономический рост и социальный статус населения, что необходимо для успеха

политики занятости и устойчивого экономического роста. Этот процесс может повлиять на многие аспекты жизни общества, включая бытовые вопросы, здравоохранение, образование и устойчивое региональное развитие. Анализ показывает, что эффективность занятости и более высокие показатели занятости, а также сокращение безработицы и нежелательной трудовой миграции могут быть улучшены за счет использования различных форм организации труда и среды, благоприятствующей развитию работников. Для сравнения, ряд долгосрочных исследований может показать, что эффективность отношений на рынке труда, то есть результативность реализации правильной политики в сфере труда, оказывает влияние на все экономические и социальные аспекты.

В результате для обеспечения устойчивого развития и повышения качества жизни населения рынок труда следует признать важной составляющей социально-экономической политики страны, направить на него внимание и принять действенные меры [18-А; 49-А].

8. Следует отметить, что трудовые ресурсы Таджикистана на протяжении более десяти лет используются в большинстве стран СНГ и дальнего зарубежья, внося существенный вклад в экономическое, научно-техническое развитие, интеллектуальный и социальный потенциал этих стран. Трудоспособное население страны, самостоятельно преодолев серьезные экономические, психологические и правовые препятствия, выезжает в другие страны в поисках работы и заработка. Этот процесс позволяет мигрантам не только найти работу за рубежом, но и приобрести опыт работы и профессиональный опыт, что способствует их личностному развитию и повышению уровня жизни. Положительным моментом трудовой миграции за рубежом, безусловно, являются дополнительные и сравнительно высокие доходы семей, члены которых выехали за границу «на заработки». С другой стороны, внешняя трудовая миграция снижает напряженность на рынке труда, поскольку в результате миграции часть работников покидает внутренний рынок труда, что способствует созданию дополнительных рабочих мест для оставшегося

населения. Таким образом, миграция может оказать положительное влияние на уровень занятости и стабильность рынка труда внутри страны, что способствует укреплению национальной экономики и снижению безработицы.

9. Трудовые мигранты из Таджикистана внесли вклад в развитие важных секторов экономики принимающих стран, активно участвуя в различных сферах производства и услуг, а также применяя профессиональные навыки и практический опыт. Этот процесс имеет двойную выгоду: для принимающих стран трудовая миграция дает возможность использовать относительно дешевую рабочую силу, способствуя повышению производительности и экономической рентабельности, в то время как для Таджикистана трудовая миграция выступает важным средством финансовой поддержки семей, поскольку мигранты отправляют домой значительные суммы денег, что в свою очередь повышает уровень доходов и качество жизни их семей. Кроме того, внешняя трудовая миграция оказывает стабилизирующее воздействие внутри страны, способствуя снижению давления на рынок труда, особенно в условиях дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. В целом этот процесс рассматривается как важный компонент косвенного регулирования рынка труда и нетрадиционный метод повышения социальной устойчивости населения [8-А].

10. Анализ динамики миграции населения Таджикистана показывает, что численность лиц, занятых неформальной трудовой деятельностью за рубежом, значительно превышает численность лиц, официально трудоустроенных через государственные структуры. В условиях формирования рыночных отношений в Республике Таджикистан вопрос организации и регулирования внешней трудовой миграции приобретает все большую значимость, что характерно для большинства стран, функционирующих в мировой экономической системе [7-А].

11. Исследования показывают, что уровень занятости в национальной экономике напрямую связан с размером и структурой совокупных внутренних расходов. В частности, среди четырех основных источников совокупных расходов – конечное потребление, государственные расходы, экспорт и

инвестиции – только два элемента, а именно государственные сбережения на инвестиции в основной капитал и частный капитал, выступают в качестве ключевых источников создания новых производственных мощностей. Однако использование этих источников сопряжено с рядом структурных и финансовых ограничений. С одной стороны, ограниченные возможности государственного бюджета и его зависимость от налоговых поступлений, которые носят характер косвенного финансового давления на производственную деятельность, могут привести к снижению стимулов хозяйствующих субъектов к расширению производства и созданию рабочих мест. Результатом этого процесса является снижение уровня государственных инвестиций и, в целом, нехватка финансирования для поддержки развития и роста производственных секторов. С другой стороны, привлечение частного капитала, особенно в форме долгосрочных инвестиций, сильно зависит от неопределенных факторов и макроэкономических рисков. Отсутствие гарантий, высокий уровень экономического риска, несовершенство институциональной среды, отсутствие стабильных методов защиты инвесторов приводят к снижению готовности частного сектора организовывать новые производственные проекты и создавать новые рабочие места. В целом ограничение долгосрочных инвестиций стало одним из главных препятствий на пути устойчивого экономического роста и обеспечения производительной занятости, что повышает необходимость институциональных реформ, политики стимулирования инвестиций и диверсификации источников финансирования. Только при таких условиях можно будет обеспечить устойчивое и инклюзивное развитие занятости работающего населения [21-А, 22-А, 23-А, 26-А].

12. Автор считает необходимым проведение следующих работ в области государственного и рыночного регулирования рынка труда:

Во-первых, необходимо определить термины «труд», « занятость» и «рынок труда», чтобы точно понять масштабы различных статусов на рынке

труда. Это необходимо для правильного понимания взаимосвязей и целей отрасли.

Во-вторых, необходимо определить правовые формы трудовых отношений и усовершенствовать законодательство в этой сфере, способствующее развитию трудовых отношений и защите прав работников.

В-третьих, разработка и внедрение новой Номенклатуры профессий (должностей) в соответствии с международными стандартами и ее адаптация к профессиональным стандартам необходимы для совершенствования системы труда и адаптации специалистов к требованиям рынка.

В-четвертых, с привлечением трехсторонних партнеров разработать Руководство для работодателей по трудовому законодательству и управлению человеческими ресурсами, что имеет важное значение для эффективной разработки трудовой политики и защиты трудовых прав работников.

В-пятых, следует улучшить статистическую отчетность, а обследования рабочей силы включить в них показатели для проведения систематического анализа трудовых отношений, что необходимо для получения точной информации и формирования устойчивой политики на рынке труда.

В-шестых, необходимо заключить двусторонние соглашения со странами СНГ по вопросам внешней трудовой миграции, воплощающие в себе основополагающие принципы защиты прав человека и трудовых прав мигрантов, закрепленные в конвенциях международных организаций.

Эти меры будут способствовать обеспечению устойчивого развития рынка труда, надлежащего управления человеческими ресурсами, защиты прав работников, повышению уровня занятости и улучшению экономической ситуации в стране [30-А].

Б) Рекомендации по практическому использованию результатов

1. По нашему мнению, для подхода к выявлению неформальной занятости рекомендуется рассматривать неформальную занятость как вид трудовых

отношений без заключения официального трудового договора между работником и работодателем. Данный вид трудоустройства осуществляется на основе устных соглашений или гражданско-правовых договоров, в которых стороны достигают соглашения и определяют требования и условия труда, однако для перехода к формальным трудовым отношениям применяются иные правовые условия. В такой ситуации, по сравнению с формальной занятостью, которая связана с трудовым договором и соответствующими правами социального обеспечения, неформальная занятость в большей степени адаптирована к потребностям и конъюнктурным условиям рынка труда. Однако, несмотря на это, потенциальная возможность возникновения правовых и социальных пробелов, которые могут создать проблемы для работников и работодателей, также значительна. Поэтому для эффективной реализации такой процедуры необходимо разработать и внедрить надлежащий механизм легализации занятости в обеих частях [29-А].

2. Для искоренения этой проблемы, прежде всего, необходимо понять, что распространению этого явления способствуют не только экономические, но и социально-психологические аспекты. Существует множество факторов, способствующих распространению вышеупомянутого явления. В современных условиях Республики Таджикистан существование неформальной занятости не всегда имеет только негативные последствия, а зачастую отвечает интересам работников и работодателей, что требует не только повышения качества трудового законодательства в направлении создания «законодательных условий для более гибкой занятости, в том числе включения в структуру занятости новых категорий работников» [49-А].

3. Мировой опыт показывает, что успех в сокращении масштабов неформальной занятости может быть достигнут только путем реализации комплексной политики, охватывающей различные сферы регулирования, сочетания методов стимулирования и санкций, включающей более широкие цели по совершенствованию институтов, экономические реформы и изменение

социальных норм, приводящих к приемлемому сокращению неформальных отношений. В рамках исследования разработаны рекомендации по сокращению неформальной занятости и скрытой оплаты труда с учетом как мирового опыта, так и специфики причин неформальной занятости в Таджикистане и усилий, предпринимаемых государством в этом направлении [29-М].

4. Исходя из вышеизложенного, а также опираясь на международные исследования и результаты анализа путей решения проблемы неформальной занятости населения, считаем целесообразным реализацию следующих комплексных мер в сфере занятости:

- реализация макроэкономической политики в интересах занятости, ориентированной на совокупный спрос, эффективные инвестиции и структурные изменения, направленные на создание новых предприятий и рабочих мест;
- совершенствование налоговой политики и отраслевой инфраструктуры, способствующей росту занятости, росту производительности труда, а также процессов, способствующих структурным изменениям в предпринимательстве и промышленности;
- разработка корпоративной политики, поддерживающей устойчивые предприятия, включая малые и средние предприятия, и предпринимательскую деятельность, а также обеспечение надежных и прозрачных нормативно-правовых инструментов для содействия переходу в формальный сектор и обеспечения добросовестной конкуренции;
- навыки и образование для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей рынка труда и новых технологий, внедрение системы непрерывного обучения, способствующей устойчивому развитию рынка труда и созданию стабильной среды занятости;
- повышение качества системы образования и внедрение дуальной системы обучения и трудоустройства, при которой предприятия принимают молодых людей в качестве «учеников» и обучают их по программам, отражающим потребности бизнеса [29-А].

5. Исследование показало, что отсутствие эффективного взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда приводит к несоответствию спроса и предложения на рынке труда. Это неравенство будет связано, прежде всего, с нехваткой высококвалифицированных кадров, с одной стороны, и безработицей, с другой. Для решения подобных задач необходимо повышение эффективности рыночного взаимодействия фармацевтических организаций, предприятий и учебных заведений с учетом тесного взаимодействия всех участников рынка. Чрезвычайно важно наладить процесс взаимодействия системы профессионального образования и потребностей рынка труда. Несмотря на избыток высококвалифицированных кадров в стране, кадровый вопрос в ближайшем будущем станет весьма актуальным. В этой связи необходимо принять соответствующие меры по организации сотрудничества высших учебных заведений с работодателями на самом высоком уровне [8-А].

6. На основе обобщения результатов исследования предлагается модель обеспечения равновесного состояния на рынке труда Республики Таджикистан. Предлагаемая модель оценивает три важных этапа на рынке труда страны в зависимости от состояния экономики, демографической ситуации страны и рабочей силы, дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, состояния дисбаланса и приближения к равновесному состоянию спроса и предложения на рынке труда [9-А].

7. Считаем необходимым реализовать следующие меры по снижению уровня напряженности на рынке труда и уменьшению давления на рабочую силу:

- создание благоприятных инвестиционных условий для развития предпринимательской инициативы, направленной на создание высокооплачиваемых рабочих мест во всех сферах деятельности;
- стимулирование развития отраслей и кластеров с высоким технологическим уровнем не только повысит инвестиционную привлекательность региона, но и будет способствовать росту субъектов

предпринимательства, увеличению количества рабочих мест и занятости населения;

- с учетом прогресса информационно-коммуникационных технологий необходимо разработать систему развития виртуального рынка труда в отраслях экономики страны, не требующий активного присутствия работника в течение определенного периода времени. Этот рынок может быть создан для устранения барьеров, связанных с местоположением и традиционными часами работы, а также для повышения эффективности усилий и содействия развитию работников в новую эпоху цифровой экономики;

- совершенствование методов функционирования государственных институтов, поскольку уровень развития рынка труда во многом зависит от качества жизни в регионах страны и уровня реализации государственного законодательства в регионах;

- стимулирование роста занятости, реализация специальных государственных программ, направленных на переподготовку кадров, а также программ по повышению мобильности рабочей силы в целях привлечения ее в перспективные отрасли экономики, могут способствовать устойчивому развитию рынка труда [21-А].

8. На основании проведенного исследования предлагаем следующие стратегические направления регулирования рынка труда в Республике Таджикистан:

- укрепление институциональных основ регулирования развития рынка труда с учетом сокращения объемов нерегулируемой деятельности и количества создаваемых неформальных рабочих мест;

- диверсификация экономики страны в целях обеспечения продуктивной занятости, повышения производительности труда и доходов населения, организации самозанятости, упорядочения незарегистрированного индивидуального предпринимательства в районах и селах страны;

- реализация организационных мер по улучшению делового климата в целях повышения эффективности малых рынков труда и повышения предпринимательской активности населения;
- создание эффективной административной, информационной и коммуникационной среды. Этот процесс помогает гарантировать, что работающие люди, используя современные технологии и точную информацию, достигают лучших возможностей трудоустройства и профессионального развития;
- совершенствование правового, организационного и экономического обеспечения системы регулирования трудовой миграции, повышение уровня занятости на внутренних рынках будет способствовать созданию устойчивой и эффективной трудовой миграции. Эти меры, защищающие права мигрантов и создающие больше возможностей для внутреннего экономического развития, могут способствовать снижению безработицы и укреплению экономики страны [6-А].

9. В современных условиях социально-экономического развития Республики Таджикистан остро всталась объективная необходимость разработки и реализации комплексных мер по повышению эффективности регулирования рынка труда как в краткосрочной, так и в стратегической перспективе с учетом интенсивности миграционных процессов, структурных изменений в национальной экономике, развития новых технологий. Для решения этих проблем считается важным реализовать ключевые направления целевых реформ. К таким направлениям, прежде всего, относится создание эффективной системы институционального, административного, организационного, финансового и информационного обеспечения регулирования рынка труда, обеспечивающей адаптивность рабочей силы и экономики. Кроме того, необходимы меры по повышению эффективности действующей системы, развитию информационно-коммуникативных навыков специалистов для адаптации их к требованиям конкурентного рынка труда, укреплению системы социального партнерства

государства, частного сектора и общественных организаций, совершенствованию политики оплаты труда и доходов, а также правового регулирования миграционных процессов. Вместе с тем, для улучшения показателей занятости в стране особую важность приобретает принятие в ближайшее время дополнительных мер по совершенствованию экономической и социальной политики, в том числе политики поддержки формальной занятости, укрепления реального сектора экономики, внедрения методов стимулирования создания рабочих мест. Только на основе такого комплексного и интегрированного подхода можно добиться формирования стабильного и конкурентоспособного рынка труда.

В этом контексте государство может принять следующие дополнительные меры:

- создать эффективный механизм реализации положений трудового законодательства, особенно в сферах найма, увольнения, социальной защиты, создания благоприятных условий труда, охраны наемного труда. Он должен способствовать реализации законодательства о правах трудящихся и обеспечению безопасных и справедливых условий труда, а также созданию надлежащих условий для профессионального развития и социальной защиты трудящихся;
- не допускать массовой безработицы, связанной со структурными изменениями, с учетом изменения реальной стоимости жизни повысить размер минимальной заработной платы в соответствии с произошедшими изменениями до уровня минимальной потребительской корзины, а также обеспечить население необходимыми платными и бесплатными услугами;
- организовать подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии со спросом и предложением на рынке труда, а также в целях более эффективного использования трудовых ресурсов;
- содействовать развитию миграционных процессов в третьи страны, где имеются широкие возможности для работы и проживания;

- создавать новые рабочие места и адаптировать существующие к современным требованиям [32-А].

РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Маҷмуаи оморӣ Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - Душанбе, 2024. – С. 13-57.
2. Моделирование основных процессов функционирования и развития рынка труда: методологические и практические аспекты [Текст] / Кенжин Ж.Б., Нурсапина К. У., Абжанова Ж., Булакбай Ж. М. Куангалиева Т. К. Экономика: стратегия и практика. Т. 17, № 3, 2022 / Economics: the Strategy and Practice. Vol. 17. No 3, 2022 – С. 157 - 161 – 168.
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 26 – уми январи соли 2021.
4. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 23 – юми декабри соли 2022.
5. Remittance Prices Worldwide, 2024.

ИНТИШОРОТ АЗ РЎИИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

А) монографияҳо:

[1-М]. Одназода К.С., Асрорзода У.С. Асосҳои назариявии танзими бозори меҳнат ва муҳочират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: монография / К. С. Одназода, У.С. Асрорзода – Душанбе: «ДМТ», 2022. - 162 С. ISSN 987-99975 – 354 -4 - 3

[2-М]. Одназода К.С., Усманова Т. Дж. Ҷанбаҳои институтсионалии танзими бозори меҳнат ва муҳочират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: монография / К.С.Одназода, Т. Дж. Усманова – Душанбе: «ДМТ», 2021. - 148 С. ISSN 987-99975 – 354 -4 - 3

[3-М]. Однаев К.С., Комилов А.Қ. Равандҳои муосири муҳочирати меҳнатӣ: назария ва амалия [Матн]: монография / К. С. Одназода, А.Қ. Комилов.– Душанбе: «Контраст», 2019. – 192 С. ISSN 987-99975 – 77 -09 – 2.

Б) Интишорот дар маҷаллаҳои тақризшаванд, ки аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудааст:

[4-М]. Одназода К.С. Такмили концепсияҳои назариявӣ ва амалии танзими муҳочирати зеҳнӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Дошишгоҳои давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2024, №1. (51) С. 255-263

[5-М]. Одиназода К.С. Сабабҳои асосии тараққӣ наёфтан, боҳамалоқамандии байни бозори расмӣ ва ғайрирасмии меҳнат [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2022, №1. (40). С. 71-83.

[6-М]. Одиназода К.С. Модели таъмини ҳолати мувозинатӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2022, №2. С. 171-183.

[7-М]. Одиназода К.С. Таҷрибаи хориҷии омезиши усулҳои бозорӣ ва давлатии танзими бозори меҳнат [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №4/2 (39). С. 16-25.

[8-М]. Одиназода К.С., Усманова Т. Дж. Таҳаввулоти консепсияҳои алоқамандии усулҳои давлатӣ ва бозории танзими бозори меҳнат [Матн] / К.С. Одиназода., Т. Дж. Усманова. – Матн: бевосита // Паёми Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №3.(46). С. 230 - 238.

[9-М]. Одиназода К.С. Асосҳои институтионалии танзими давлатию бозории бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2021, №7. С. 185 - 193

[10-М]. Одиназода К.С., Давлатова Қ.О. Баҳодиҳии вазъи муосири бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода, Қ.О. Давлатова // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №3. (37). С. 133 - 142.

[11-М]. Одиназода К.С., Ҷурахонзода Б.Б. Асосҳои методологии таҳқиқи бозори меҳнат [Матн] / К.С. Одиназода., Б.Б.Ҷурахонзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2021, №4. С. 97 - 104.

[12-М]. Одиназода К.С., Асрорзода У.С. Самтҳои асосии танзими давлати бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. / К.С. Одиназода., У.С. Асрорзода. – Матн: бевосита // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №4/1 (38). С. 28 - 37.

[13-М]. Одиназода К.С. Самтҳои асосии таъмини мутавозинии арза ва тақозо ба захираҳои меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №3 (37). С. 191 - 196.

[14-М]. Одиназода К.С. Муҳочирати меҳнатии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилот, вазъ ва тамоюли рушди он [Матн] / К.С. Одиназода //

Паёми Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №2. (45). С. 214 - 223.

[15-М]. Одназода К.С. Омилҳои асоси коҳиши раванди муҳочирати меҳнатӣ аз Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №2. (36). С. 126 - 133.

[16-М]. Одназода К.С. Саноаткунонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъсири он ба самтивазкунии муҳочирати меҳнатӣ [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе - 2021, №1. (35). С. 36 - 41.

[17-М]. Одназода К.С. Механизми таъсири давлат ба равандҳои муҳочират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳои миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2020, №9. С. 211 - 216.

[18-М]. Одназода К.С. Таҳқиқи омилҳо ва сабабҳои иҷтимоӣ – иқтисодии муҳочирати меҳнатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳои давлати тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе-2020, №2. (31). С. 125-131.

[19-М]. Одназода К.С., Рустамов Р.У. Роҳҳои беҳтар намудани шароити имконпазири неруи меҳнатӣ, шуғл ва муҳочирати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияни таҷрибаи хориҷӣ [Матн] / К.С. Одназода., Р.У. Рустамов // Паёми Донишгоҳи давлати тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе-2020, №1. (30). С. 101-109.

[20-М]. Одназода К.С. Роҳҳои асосии мӯкаммалгардонии идоракуни муҳочирати аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияни таҷрибаи хориҷӣ [Матн] / К.С. Одназода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2020, №7. С. 135 - 142.

[21-М]. Одинаев К.С., Комилов А.Қ. Иртиботи мутақобилаи интиқоли пулии муҳочирон ва рушди уствори иқтисодӣ [Матн] / К.С. Одинаев., А.Қ. Комилов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. -Душанбе-2018, №4. С. 90-96.

[22-М]. Одинаев К.С. Таъсири маблағҳои пулии интиқолнамудаи муҳочирони меҳнатӣ ба иқтисодиёти кишвар [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе -2018, № 2. С. 72-76

[23-М]. Одинаев К.С. Коҳиш гардидани интиқоли маблағҳои пулии муҳочирони меҳнатӣ ва таъсири он ба иқтисодиёти миллӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе- 2017, № 2/9. С. 193-196

[24-М]. Одинаев К.С. Таъсири муҳочирати баргаштаомада ба иқтисодиёти кишвар [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2017, № 2/6. С. 65-68

[25-М]. Одинаев К.С. Ҳусусиятҳои муҳочирати меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе-2015, 2/3 (165). С. 51-55.

[26-М]. Одинаев К.С. Интиқоли маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ ва нақши он дар баланд гардидани саҳти зиндагонии аҳолӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, баҳши илмҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе -2015 - 2/4 (169). С. 76 - 79.

В) Маколаҳо дар дигар маҷаллаҳо ва маҷмуи маводҳои конференсия:

[27-М]. Одиназода К.С. Масоили муҳочирати меҳнатӣ ва таъсири он ба иқтисодиёти мамлақат [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференси байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи “Муаммоҳо ва дурнамои инкишофи савдои берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити саноатикунонии босуръат” (31 –уми майи соли 2024). - Душанбе -2024. С. 250-252.

[28-М]. Одиназода К.С. Танзими гардиши муҳочирати зеҳни шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишвар [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ- амалии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон (25-26 апрели соли 2024). - Душанбе -2024. С. 451-460.

[29-М]. Одиназода К.С. Роҳҳои асосии танзими давлатии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи байналмиилалии илмӣ- назариявӣ дар мавзуи “Рушди низоми бонкӣ ва рақамикунонии баҳши молиявӣ” (19-20.12.2023).- Кӯлоб 2023. - С. 577 – 583.

[30-М]. Одиназода К.С. Современное состояние и тенденции развития трудовой миграции в Республике Таджикистан [Текст] / К.С. Одиназода // Сборник статей XXII международной научно – практической конференции состоявшейся 15 апреля 2023. - Г.В.Г.Пенза. - С. 147- 151.

[31-М]. Одиназода К.С. Сабабҳои рушд наёфтан, бо ҳам алокамандии байни бозори расмӣ ва ғайрирасмии меҳнат [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи “Вазъи низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пандемияи короновирус (COVID-19)” (11 декабря соли 2021. -. Кӯлоб - С. 358 – 363.

[32-М]. Одиназода К.С. Асосҳои консепсияҳои усулҳои давлатӣ ва бозории танзими бозори меҳнат [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ-

амалии ҷумҳурияйӣ бахшида ба “Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” (18 декабря соли 2021). – Душанбе - С. 152 – 158.

[33-М]. Одназода К.С., Асрорзода У.С. Таъмини мутавозинии арза ва тақозо ба захираҳои меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода. У.С. Асрорзода // Маводи конферонси илмӣ – амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Масъалаҳои канорӣ барои баязе синфҳои муодилаҳои дифференсиалӣ” (4 –уми декабр соли 2021). - Душанбе - С. 130-135.

[34-М]. Одназода К.С., Асрорзода У.С. Ҷанбаҳои институсионалии механизми танзими давлатию бозории бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити Ҷаҳонишавӣ [Матн] / К.С. Одназода., У.С. Асрорзода // Маводи конфонсии илмӣ-амалии Ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Самтҳои мусоири татбиқи технологияҳои иттилоотӣ дар рақамикунонии таҳсилот, илм ва истеҳсолоти саноатӣ», (27 ноября соли 2021). – Душанбе - С. 18-30.

[35-М]. Одназода К.С. Вазъи баҳодиҳии мусоири бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Маводи конфонсии илмӣ-амалии Ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун омили рушди босуръати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар саноат» бахшида ба муносабати 30-умин солагарди Истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон. (27 ноября соли 2021). С. 63-68.

[36-М]. Одназода К.С. Механизми инноватсионии таъмини ҳолати мувозинатӣ дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Маводи конфонсии илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзуи «Муаммоҳои рушди иқтисоди миллӣ дар шароити ҷаҳони пасокоронавирусӣ». - Душанбе - 2021. С. 103-109.

[37-М]. Одназода К.С. Самтҳои асосии идоракуни мухоҷирати меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Маводи конференсияи илмӣ – амалии Ҷумҳурияйӣ мавзуи “Методҳои омӯзиши технологияҳои иттилоотӣ – Иртиботӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ”. – Душанбе - 2021. С. 134 – 137.

[38-М]. Одназода К.С. Самтҳо ва роҳҳои коҳиш додани мухоҷирати меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.С. Одназода // Маводи конференсияи илмӣ – амалии Ҷумҳурияйӣ мавзуи “Методҳои омӯзиши технологияҳои иттилоотӣ – Иртиботӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ”. - Душанбе - 2021. С. 131-134.

[39-М]. Одназода К.С. Заминаҳои объективии мухоҷирати меҳнатӣ [Матн] / К.С. Одназода // Маводи конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳуряйӣ дар мавзуи “Такмили Муносабатҳои молияви – қарзӣ дар рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон”. - Душанбе - 2020. С. 131-134.

[40-М]. Одиназода К.С. Некоторые проблемы миграции в Республике Таджикистан. / К.С. Одиназода.– Текст: прямо // Республиканской научно – практической конференции на тему «Региональная интеграция как фактор производственного предпринима – тельства в Республике Таджикистан». - Душанбе – 2020. С. 143-147.

[41-М]. Одиназода К.С. Саноаткунонии босуръати кишвар ва таъсири он ба муҳочирати меҳнатӣ [Матн] / К.С. Одиназода // Маводи конференсияи илмӣ – амалии Ҷумҳурияйӣ дар мавзуи “Саноаткунони босуърат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Ҳадафҳо ва тамоюл”. – Душанбе - 2020. С. 18-25.

[42-М]. Одиназода К.С. Социально – экономические аспекты регулирования занятости в трудоизбыточном регионе [Текст] / К.С. Одинаев // Республиканскую Научно – Практическую конференцию на тему Государственное регулирование обеспечения ускоренной индустриализации в Республика Таджикистан.- Душанбе - 2020. С. 50 – 55.

[43-М]. Одинаев К.С. Мотивы и факторы трудовой миграции населения [Текст] / К.С. Одинаев // Материалы международной научно-практической конференции на тему «Подготовка кадров с целью устойчивого развития туризма в Республике Таджикистан». – Душанбе - 2020 С. 292-299.

[44-М]. Одинаев К.С. Socio-economic aspects of regulation employment in the labor surplus region [Text] / K.S. Odinaev //Materials of international scientific-practical conference on the topic «Training for the Sustainable Development of Tourism in Republic of Tajikistan». – Dushanbt - 2020. S. 318-323.

[45-М]. Одинаев К.С. Ҷанбаҳои назариявӣ-методологии таҳқиқи муҳочирати меҳнатӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Маводи конференсияи ҷумҳриявии илмию назариявӣ дар мавзуи «Танзими андозию бучетии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир». - Душанбе, - 2019. С. 123-126.

[46-М]. Одинаев, К.С. Сабаби пайдоиши муҳочирати дохилӣ ва экологӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Маводи конференсияи ҷумҳриявии илмӣ-амалии дар мавзуи “Тоҷикистон ва бозори ҷаҳонии қоғазҳои қиматнок: замин ва имкониятҳои иштирок, маводҳои конференсияи. - Душанбе – 2018. С. 169-171.

[47-М]. Одинаев К.С. Масъалаи ҷойгиркунонии муҳочирони гаштаомада дар бозори меҳнати дохилӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Маводи конференсияи ҷумҳриявии илмию назариявӣ дар мавзуи «Нақш ва аҳамияти сармоягузорӣ дар рушди иқтисоди миллӣ». – Кӯлоб - 2016. С. 421-425.

[48-М]. Одинаев К.С. Самаранок истифода намудани маблағҳои интиқолнамудаи муҳочирон ҳамчун роҳи баланд бардоштани некуаҳволии оила [Матн] / К.С. Одинаев // Маводҳои конфронсави илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар

мавзуи «Рушди иқтисодии Тоҷикистон ҳамчун омили баландшавии некуаҳоли аҳолӣ». – Душанбе - 2016. С. 185-190.

[49-М]. Одинаев К.С. Раванди муҳоҷират меҳнати ва паёмадҳои он [Матн] / К.С. Одинаев // Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷӯёни ДИМТ баҳшида ба 25-умин солгарди Истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе - 2016. С. 92-93.

[50-М]. Одинаев К.С. Таъсири раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ба тарбияи ҷавонон [Матн] / К.С. Одинаев // Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷӯёни ДИМТ баҳшида ба 25-умин солгарди Истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе - 2016. С. 87-88.

[51-М]. Одинаев К.С. Таъсири раванди муҳоҷирати меҳнатӣ ба масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ [Матн] / К.С. Одинаев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба ҷашнҳои «700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ», баҳшида ба «соли оила» ва даҳсолаи байналмилалии амалиёти «об барои ҳаёт солҳои 2005-2015». - Душанбе - 2015. С. 233 - 234.

АННОТАЦИЯ

ба диссертатсияи Одиназода Комрон Саидаброр дар мавзуи «Такмили танзими давлатии бозори меҳнат дар алоқамандӣ бо равандҳои муҳоҷират: назария, методология ва амалия» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтиносӣ: 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ (08.00.01.01 – Назарияи умумии иқтисодӣ (иқтисоди сиёсӣ))

Калидвожаҳо: бозори меҳнат, танзими давлатӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, усулҳои иқтисодӣ, шуғли аҳолӣ, сиёсати меҳнат, муҳоҷират, қувваи корӣ, рақамикунӣ, шуғли ғайрирасмӣ.

Мақсади тадқиқот дар таҳияи асосҳои назариявӣ ва методологии такмили танзими давлатии бозори меҳнат дар робита бо равандҳои муҳоҷирat, таҳияи моделҳои муассири танзими бозори меҳнат ва пешниҳод намудани тавсияҳои амалӣ барои баланд бардоштани сатҳи шуғли аҳолӣ ва коҳиши таъсири манғии муҳоҷirat дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода мейбад.

Объекти таҳқиқот бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таъсири шадиди равандҳои муҳоҷirat аҳолӣ мебошад.

Предмети тадқиқот маҷмуи муносибатҳои иҷтимоӣ-иктисодии дар раванди мukammalgardonии танзими давлатии бозори меҳнат ба вучудоянда мебошад.

Методологияи тадқиқот истифодаи равишҳои институтсионаӣ, таҳлили мантиқӣ ва таърихӣ, усулҳои муқoисавӣ, таҳлили оморӣ ва иқтисодӣ-риёзӣ, моделсозӣ ва таҳқиқи заминаҳои концептуалии сиёсати меҳнат ва муҳоҷirat дар бар мегирад. Барои таҳлилҳо маълумоти Агентии омор, Вазорати меҳнат, муҳоҷirat ва шуғли аҳолӣ ва дигар соҳторҳои давлатӣ истифода шудааст.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқот дар таҳияи равишҳои илмии нави такмили танзими бозори меҳнат ва мутобиқсозии он ба шароити муосири иқтисодию иҷтимоии кишвар, бо назардошти тамоюлҳои ҷаҳонишавӣ ва рақамикунӣ ифода мейбад. Модели пешниҳодшудаи муаллиф дар самти ҳамоҳангсозии бозори меҳнат ва бозори таҳсилот ҳамчун замина барои таъмини мувозинати байни арза ва тақозои қувваи корӣ хидмат мекунад.

Навғониҳои илмии диссертатсия аз таҳияи таърифи муосири танзими давлатии бозори меҳнат бо назардошти равандҳои муҳоҷirat; таҳлили намунаҳои байналмилалии танзими бозори меҳнат ва мутобиқсозии таҷрибаи хориҷӣ ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон; арзёбии амиқи зиддиятҳо ва мушкилоти бозори меҳнат дар кишвар; таҳияи танзими шуғли ғайрирасмӣ ва пешниҳоди шаклҳои муассири идоракунии муҳоҷirat; таҳлили таъсири рақамикунӣ ва ҷаҳонишавӣ ба шаклҳои нави фаъолияти меҳнатӣ; пешниҳоди тавсияҳои мушахҳас дар самти такмили сиёсати давлатии меҳнат, коҳиши бекорӣ ва баландбардории сифати қувваи корӣ иборатанд.

Натиҷаҳои бадастомадаи диссертатсия метавонанд аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷirat ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар сатҳи агентӣ оид ба меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилоятҳо ва ноҳияҳо барои беҳтарсозии танзими раванди шуғли аҳолӣ ва муҳоҷirat, афзоиши самаранокии бозори меҳнат бо назардошти коҳиши шуғли ғайрирасмӣ ва таъсири манғии омилҳои берунӣ ва дохилӣ ба равандҳои муҳоҷirat, баланд бардоштани сифати қувваи корӣ, таъмини шароити мусоид барои шуғл ва муҳоҷirat дар доираи ҳавасмандгардонии шуғли фарогир мавриди истифода қарор гиранд.

Маводи таҳқиқотро, инчунин метавон дар раванди таълим ва бозомӯзии кадрҳои роҳбарикунанда ва мутахассисон дар соҳаи меҳнат ва муҳоҷirat, дар раванди таълим ҳангоми таддиси фанҳои «Бозори меҳнат», «Иқтисодиёти шуғл», «Идоракунии кормандон» ва амсоли онҳо истифода бурд.

АННОТАЦИЯ

к диссертации Одназода Комрона Саидабора на тему «Совершенствование государственного регулирования рынка труда в связи с миграционными процессами: теория, методология и практика» на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности: 08.00.01 — Экономическая теория (08.00.01.01 — Общая экономическая теория (политическая экономия))

Ключевые слова: рынок труда, государственное регулирование, трудовая миграция, экономические метод, занятость, трудовая политика, миграция, рабочая сила, цифровизация, неформальная занятость.

Целью исследования является разработка теоретических и методологических основ совершенствования методов государственного регулирования рынка труда в части миграционных процессов, разработка эффективных моделей регулирования рынка труда, а также предоставление практических рекомендаций по повышению уровня занятости и снижению негативного влияния миграции в Республике Таджикистан.

Объектом исследования является рынок труда Республики Таджикистан в условиях интенсивного воздействия процессов миграции населения.

Предметом исследования выступает совокупность социально-экономических отношений, складывающихся в процессе совершенствования государственного регулирования рынка труда.

Методология исследования включает использование институциональных подходов, логического и исторического анализа, сравнительных методов, статистического и экономико-математического анализа, моделирования, а также исследование концептуальных основ трудовой и миграционной политики. Для анализа использовались данные Агентства по статистике, Министерства труда, миграции и занятости населения и других государственных органов.

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в разработке новых научных подходов к совершенствованию регулирования рынка труда и адаптации его к современным экономическим и социальным условиям страны с учетом тенденций глобализации и цифровизации. Предложенная автором модель координации рынка труда и рынка образования служит основой для обеспечения баланса между спросом и предложением рабочей силы.

К научной новизне диссертации относятся: разработка современного определения государственного регулирования рынка труда с учетом миграционных процессов; анализ международных примеров регулирования рынка труда и адаптация зарубежного опыта к условиям Таджикистана; оценка проблем рынка труда в стране; разработка регулирования неформальной занятости и обеспечение эффективных форм управления миграцией; анализ влияния цифровизации и глобализации на новые формы трудовой деятельности; предоставление рекомендаций по совершенствованию государственной политики в сфере труда, снижению безработицы и повышению качества рабочей силы.

Результаты диссертационной работы могут быть использованы Правительством Республики Таджикистан, Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, а также на уровне органов по труду и занятости населения областей и районов для совершенствования регулирования процесса занятости и миграции, повышения эффективности рынка труда с учетом сокращения неформальной занятости и негативного влияния внешних и внутренних факторов на миграционные процессы, повышения качества рабочей силы, обеспечения благоприятных условий для занятости и миграции в рамках стимулирования занятости.

Материалы исследования могут быть также использованы в процессе подготовки и переподготовки управленческих кадров и специалистов в сфере труда и миграции, в учебном процессе при преподавании дисциплин «Рынок труда», «Экономика занятости», «Управление персоналом» и т.п.

ANNOTATION

for the dissertation of Odinazoda Komron Saidabror on the topic "Improving state regulation of the labor market in connection with migration processes: theory, methodology and practice" for the degree of Doctor of Economics in the specialty: 08.00.01 - Economic Theory (08.00.01.01 - General Economic Theory (Political Economy))

Keywords: labor market, state regulation, labor migration, economic mechanism, employment, labor policy, migration, labor force, digitalization, informal employment.

The purpose of the study is to develop theoretical and methodological foundations for improving the mechanism of state regulation of the labor market in terms of migration processes, to develop effective models of labor market regulation, as well as to provide practical recommendations for increasing the level of employment and reducing the negative impact of migration in the Republic of Tajikistan.

The object of the study is the labor market of the Republic of Tajikistan in the context of the intensive impact of population migration processes. The subject of the research is a set of socio-economic, organizational and legal relations arising in the process of improving the mechanism for regulating the labor market and managing migration.

The research methodology includes the use of institutional approaches, logical and historical analysis, comparative methods, statistical and economic-mathematical analysis, modeling, as well as a study of the conceptual foundations of labor and migration policy. The analysis used data from the Statistics Agency, the Ministry of Labor, Migration and Employment of the Population and other government agencies.

The theoretical and practical significance of the study is expressed in the development of new scientific approaches to improving the regulation of the labor market and adapting it to the modern economic and social conditions of the country, taking into account the trends of globalization and digitalization. The model of coordination of the labor market and the education market proposed by the author serves as the basis for ensuring a balance between the supply and demand of labor.

The scientific novelty of the dissertation includes: development of a modern definition of state regulation of the labor market, taking into account migration processes; analysis of international examples of labor market regulation and adaptation of foreign experience to the conditions of Tajikistan; deep assessment of contradictions and problems of the labor market in the country; development of a mechanism for regulating informal employment and ensuring effective forms of migration management; analysis of the impact of digitalization and globalization on new forms of labor activity; provision of specific recommendations for improving state policy in the field of labor, reducing unemployment and improving the quality of the workforce.

The results of the dissertation can be used by the Government of the Republic of Tajikistan, the Ministry of Labor, Migration and Employment of the Republic of Tajikistan, as well as at the level of labor and employment authorities in regions and districts to improve the regulation of the employment and migration process, increase the efficiency of the labor market, taking into account the reduction of informal employment and the negative impact of external and internal factors on migration processes, improve the quality of the workforce, ensure favorable conditions for employment and migration in the framework of stimulating employment.

The research materials can also be used in the process of training and retraining of management personnel and specialists in the field of labor and migration, in the educational process when teaching the disciplines "Labor Market", "Employment Economics", "Personnel Management", etc.